

# ПАЁМИ

ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ  
ТОҶИКИСТОН

# ВЕСТНИК

ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ

# VESTNIK

OF THE TAJIK STATE UNIVERSITY OF  
COMMERCE

# 1 (6)

Душанбе – 2014

Сармуҳаррир		Главный редактор	
Ректори ДДТТ	Шарипов М.М.	Ректор ТГУК	Шарипов М.М.

Муовинони сармуҳаррир		Заместители главного редактора	
Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор	Раҷабов Р.К.	Доктор экономических наук, профессор	Раджабов Р.К.
Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор	Ҳабибов С.Ҳ.	Доктор экономических наук, профессор	Хабибов С.Х.

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ  
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

<b>Адамов Н.А.</b>	Доктор экономических наук, профессор, директор ОАО «ИТКОР», г.Москва
<b>Тарасова Е.Е.</b>	Доктор экономических наук, профессор, БУПК, г.Белгород
<b>Исраилов М.</b>	Доктор экономических наук, профессор, КРСУ, г.Бишкек
<b>Факеров Х.Н.</b>	Доктор экономических наук, профессор, ТГУК, г.Душанбе
<b>Джабборов А.</b>	Доктор экономических наук, профессор, ТГУК, г.Душанбе
<b>Аминов И.А.</b>	Кандидат экономических наук, доцент ИЭТ ТГУК, г.Худжанд
<b>Сангаков Х.Р.</b>	Зам. председателя Правления Союза «Таджикматлубот»

<b>Ответственный секретарь</b>	Зубайдов С. к.т.н., доцент
<b>Переводчик английских текстов</b>	Кодиров А.С.
<b>Компьютерная обработка</b>	Кодиров А.С.

Шартнома КИЭ №56-02-2014 доир ба ворид  
намудани маҷалла ба ИИБР  
Шаҳодатномаи Вазорати фарҳанги ҶТ  
дар бораи сабти номи ташкилоти таъбу  
нашр – №0146/мҷ аз 26 майи соли 2011  
Индекси обунашавӣ дар феҳрасти  
«Почтаи тоҷик» - 77734  
Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии  
давлатии захираи иттилоотӣ ММП -  
№1121300264 аз 10 майи соли 2013  
Шакли электронии маҷала дар сомо-  
наи ДДТТ [www.tguk.tj](http://www.tguk.tj) ҷой дода шудааст

«Паёми Донишгоҳи давлатии  
тиҷорати Тоҷикистон» аз  
соли 2011 ба таъб мерасад

Договор с НЭБ №56-02-2014 о включе-  
ние журнала в РИНЦ  
Свидетельство Министерство  
культуры РТ о регистрации– №0146/мҷ  
от 26 мая 2011 года  
Индекс подписание в  
«Почтаи тоҷик» - 77734  
Свидетельство о государственной ре-  
гистрации информационного ресурса  
НПЦ - №1121300264 от 10 мая 2013 года  
Электронная версия опубликовано  
в сайте ТГУК [www.tguk.tj](http://www.tguk.tj)

«Вестник Таджикского  
государственного университета  
коммерции» публикуются с 2011 года

## МУНДАРИЧА

<b>Суханрони Чаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти наврӯзӣ бо зиёиёни кишвар.....</b>	<b>5</b>
<b>МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДИЁТ ВА РУШДИ КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ</b>	
1. <b>Шарипов М.М., Алимов К.К.</b> Самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ....	14
2. <b>Исоматов Б.И., Холова Х.Р.</b> Мавқеи моликият дар устувори низомҳои иқтисодӣ.....	19
3. <b>Машокиров Ҷ.Н.</b> Тадбирҳои инноватсионии рушди иқтисоди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	28
4. <b>Бушко А., Султонов З.С.</b> Стратегияи бонк дар давраи гузариш - дар асоси таҷрибаи Полша .....	34
<b>РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲО ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ</b>	
1. <b>Раҷабов Р.К., Ҳикматов С.И., Саидов М.Ш.</b> Муаммоҳои рушди хизматрасониҳои гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ .....	44
2. <b>Раҷабов К.Р.</b> Усулҳои баҳодихии қобилияти қарзадокунии мизочони бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Беларус.....	50
<b>МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ МУАССИСАҲО ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИЁТИ ГУЗАРИШ</b>	
1. <b>Хоҷаев П.Д.</b> Баҳодихии таъсири сифати ҳамлу нақл ба сатҳи рақобатбазирии хизматрасонии нақлиёти автомобили мусофиркашонӣ.....	59
<b>Азимов П.Х., Ниёзов З.С., Пулатова Ш.Б.</b> Иқтисоди иқтисодӣ ва идоракунии стратегияи рушди муассиса дар шароити бозор.....	66
<b>МАСЪАЛАҲОИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ</b>	
1. <b>Дӯстбоев Ш.</b> Танзими давлатии муҳоҷирати меҳнатии байналмилалӣ.....	72
<b>ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТ ВА ҶАЛБИ САРМОЯ</b>	
1. <b>Суфиев М.М., Холов М.Х.</b> Ангурпарварӣ ва истеҳсоли навҳои вино дар Ҷумҳурии Тоҷикистон .....	80
2. <b>Ясакиева С.А.</b> Самараноки сармоягузори соҳавӣ дар шароити баландкӯҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	86
<b>ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҲОИ ТАБИИ</b>	
1. <b>Лутфалиева А., Кодиров А.С.</b> Идоракунии самараноки сохтори обтаъминкунӣ дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	92
<b>МАСЪАЛАҲОИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ</b>	
1. <b>Салимов Н.С.</b> Таъминоти ташкилӣ ва методии тадқиқи системаи кредитии таҳсилот дар муассисаҳои олиии касбӣ.....	98
<b>Фармони Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия «Оид ба тасдиқи Низомномаи шӯроҳои диссертатсионӣ барои дарёфти номзади илм ва доктори илм».....</b>	<b>103</b>
<b>Талаботи маҷалла барои чопи мақолаҳо.....</b>	<b>125</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Речь Президента Республики Таджикистан, его Превосходительства господина Эмомали Рахмона на встрече с представителями интеллигенции страны в преддверии Навруз.....</b>	<b>5</b>
<b>ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ</b>	
1. Шарипов М.М., Алимов К.К. Приоритетные направления развития потребительской кооперации Республики Таджикистан в условиях глобализации.....	14
2. Исоматов Б.И., Холова Х.Р. Собственность в системе экономических отношений.....	19
3. Машокиров Д.Н. Инновационные мероприятия по развитию потенциала туризма в Республике Таджикистан.....	28
4. Бушко А., Султонов З.С. Стратегия банка в период трансформации—на основе опыта Польши .....	34
<b>РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ</b>	
1. Раджабов Р.К., Хикматов С.И., Саидов М.Ш. Проблемы развития таможенного обслуживания в Республике Таджикистан в условиях глобализации .....	44
2. Раджабов К.Р. Методика оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков Республики Беларусь .....	50
<b>ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ</b>	
1. Ходжаев П.Д. Оценка влияния качества перевозок на уровень конкурентоспособности услуг пассажирского автомобильного транспорта... Азимов П.Х., Ниёзов З.С., Пулатова Ш.Б. Экономический потенциал и стратегическое управление развития предприятия в условиях рынка.....	59 66
<b>ВОПРОСЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ</b>	
1. Дустбоев Ш. Государственное регулирование международной трудовой миграции .....	72
<b>ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ</b>	
1. Суфиев М.М., Холов М.Х. Виноградарство и производство винных сортов в Республике Таджикистан .....	80
2. Ясакиева С.А. Эффективность отраслевого инвестирования в условиях высокогорий Республики Таджикистан.....	86
<b>УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ</b>	
1. Лутфалиева А., Кодиров А.С. Эффективное управление системой водоснабжения и санитарии в сельских районах Республики Таджикистан.....	92
<b>ВОПРОСЫ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ</b>	
1. Салимов Н.С. Организационное и методическое обеспечение реализации кредитной системы обучения в вузе .....	98
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».....	103
<b>Требования журнала для публикации статей.....</b>	<b>125</b>

**СУХАНРОНИИ ҶАНОБИ ОЛӢ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  
ДАР МУЛОҚОТИ НАВРӢЗӢ БО ЗИӢИӢНИ КИШВАР****Ҳамватанони азиз!**

Муҳтарам намояндагони аҳли зиёи кишвар!

Истиқлолияти давлатии тоҷикон, ки ба мардуми мо дар даҳсолаи охири садаи бистум муяссар гардид, дар таърихи давлатдорӣ ва сарнавишти халқамон гардиши кулӣ ба вучуд овард ва ба марҳалаи сифатан нави рушди кишварамон оғоз бахшид.

Шароити нави таърихӣ дар назди роҳбарияти давлату Ҳукумат ва мардуми шарифи Тоҷикистон вазифаи ниҳоят пурмасъулият, яъне бунёди давлати ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу кишвар ва эҷоди аркони давлатдорӣ муосир ва мутамаддинро гузошт.

Дар шароити мураккаби оғози истиқлолият, ки мо қарор доштем, паси саркардани мамониату мушкilotи азим ва расидан ба ҳадафу ормонҳои мардум кори сахл набуд.

Вале имрӯз, бо гузашти бисту се соли истиқлолият, мо бо камоли ифтихор гуфта метавонем, ки бо вучуди он ҳама мушкilot Тоҷикистони азизамон ҳамчун давлати соҳибистиқлол бо тамоми рукнҳои демократии давлатдорӣ ташаккул ёфт ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид.

Бешубҳа, ин бузургтарин дастоварди миллати куҳанбунёди тоҷик дар тӯли асрҳо ва неъматҳои бебаҳо барои наслҳои ояндаи халқи мост, ки ҷовидона соҳиби давлати миллии хеш хоҳанд буд.

Ҳамзамон бо ин, дар назар бояд дошт, ки инсоният имрӯз дар шароити таҳаввулоти пуршиддати ҷуртазод қарор дорад.

Яке аз падидаҳои дунёи муосир раванди ҷаҳонишавӣ мебошад, ки бо вучуди паҳлуҳои муфиду мусбати он дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти башарият барои иқтисоду фарҳанг ва ҳастии мардумони кишварҳои рӯ ба рушд таъсири ҷиддии манфӣ низ дорад.

Аз ин рӯ, мо бояд ҳамеша зираку ҳушёр бошем, худогоҳиву худшиносии миллиро, ки асли он арҷгузорӣ ба истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои он, дӯстдоштани Ватан – модар, забону фарҳанг ва арзишҳои миллии мебошад, густариш бахшем, наслҳои наврас ва ҷавонро дар ҳамин рӯҳия тарбия намоем.

Зеро танҳо шахси ватандӯсту ватанпараст, аз таъриху фарҳанги миллати хеш бохабар, худогоҳу худшинос ва дорои ифтихори баланди миллии метавонад, ки дар ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангӣ ва суннату ойинҳои неки миллии саҳми ҷаҳонро гузорад.

Яке аз ойинҳои бисёр қадимаи мардуми куҳанбунёди мо, ки ба шарофати истиқлолият, сулҳу суботи ҷомеа ва ваҳдати миллии эҳё гардида, ҳар сол ҳамчун соли нави аҷдодӣ таҷлил мегардад, Наврӯз мебошад, ки имрӯз мову шумо дар останаи фарорасии он қарор доред.

Бо истифода аз фурсати муносиб фаро расидани ин ҷашни бузурги миллии ва ҷаҳониро ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон, кулли ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи шумо, ҳозирини гиромӣ, инчунин ба мардумони кишварҳои, ки ин суннати бостониро гиромӣ медоранд, самимона табрик мегӯям.

Ҷашни Наврӯз дар ҳақиқат аз ҷумлаи муҳимтарин ва муқаддастарин ойинҳои миллии мо буда, дар худ тамоми шукӯҳу азамати таъриху тамаддуни куҳани моро таҷассум менамояд.

Мардуми Тоҷикистони соҳибхитиёр ҳамасола ин ҷашни бузургро бо хушҳолии беандоза ва самимияти хоса таҷлил менамоянд, зеро он рамзи эҳёи табиат, оғозгари ҳаёти нав ва марҳалаи нав дар зиндагии инсон мебошад.

Дар ин айёми эҳёи зиндагӣ, ҷони тоза гирифтани табиат ва тамоми мавҷудоти олами ҳастӣ ҳаёт бар марг, нур бар зулмот, неки бар бадӣ, садо бар сукут ва гармӣ бар сардӣ ғалаба мекунад ва ин боиси дилгармии инсон, пеш аз ҳама, марди деҳқон мегардад.

Бузургони мо аз Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ то имрӯз дар васфи Наврӯз шеърро тарона ва достону ҷақмоҳои зиёд офаридаанд ва зебоиву бузургии ин ҷашнро тавсиф кардаанд.

Ба ибораи дигар, Наврӯз ва суннату ойинҳои он як бахши муҳимтарини зиндагии мардуми мо аз давраҳои қадим то имрӯз мебошад.

Аз ин рӯ, пос доштани Наврӯз ҳамчун суннати аҷдодӣ барои ҳар яки мо амри ҳаёти ва рисолати муҳими миллӣ мебошад.

Зеро тамаддуни ориёӣ ба инсоният ҷашнро пешкаш сохтааст, ки бар пояи меҳру садоқат ва хираду заковат бунёд шуда, рамзи пирӯзии ақлу хирад бар ҷаҳлу зулмат ба шумор меравад.

Яке аз сабабҳои асосии мақоми байналмилалӣ пайдо кардани Наврӯз, ки 19-уми феввали соли 2010 бо қатъномаи Иҷлосияи 64-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардид, дар ҷавҳари инсондӯстиву таҳаммулгароӣ ва парастии некиву накукорӣ нуҳуфтааст.

Ҷомеаи мутамаддини муосир беш аз ҳар вақти дигар ба ойинҳои инсондӯстона ва хиради созанда ниёз дорад.

Ва Наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз низ метавонад дар ҳамгирииву ҳамкорӣ, сулҳу созиш ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмии мардуми сайёра нақши муассир дошта бошад, яъне инсониятро муттаҳид созад ва ҳамчун василаи беҳтарини гуфтугӯи тамаддунҳо хизмат намояд.

Такрор ҳам шавад, меҳоҳам як далели равшани илмиро хотирнишон созам, ки Наврӯз таърихи беш аз шашҳазорсола дорад.

Аз ин лиҳоз, ин ҷашни бостонӣ илова бар ин, ки далели қадимӣ будани миллати тоҷик мебошад, ба ягон дину мазҳаб робита надорад, тобеи ягон мафкура ё ҷаҳонбинии диниву мазҳабӣ нест ва аз ҷумлаи ҷашнҳои камназири башарият аст, ки онро хурду бузурги мардумони мухталифи сайёра истиқбол мегиранд.

Ба ин маънӣ метавон дилпуруна изҳор намуд, ки Наврӯз ҷашни баробарии инсоният, ойини дӯстиву самимият, таҳаммулгароӣ ва аз дилҳо берун андохтани кинаву адоват мебошад.

Чунонки имрӯзҳо аз васоити ахбори умум мушоҳида мекунем, бисёр халқҳои дунё айёми ба охир расидани сардиҳои зимистон ва эҳё гардидани табиатро бо баргузори маросимҳои гуногун, аз ҷумла бо номи ҷашни баҳор ё истиқболи гармӣ таҷлил мекунанд, ки бешубҳа ба ин ё он тарзе аз Наврӯз маншаъ мегиранд.

Вобаста ба ин, боз як масъалаи дигарро таъкид менамоям. Дар давраҳои гузашта, бо вучуди монеаву маҳдудиятҳои зиёде, ки ба муқобили Наврӯз ва русуми ойинҳои он эҷод мегардиданд, ин ҷашни аслан ва моҳиятан табииву мардумӣ аз байн нарафт.

Падару модарони хирадманди мо суннату анъанаҳои наврӯзиро гоҳо ошкор ва гоҳо пинҳонӣ ба ҷо меоварданд ва ҷунон ки мебинем, онҳоро барои мову шумо, яъне наслҳои имрӯзу фардо зинда нигоҳ дошта тавонистанд.

Онҳое, ки имрӯз бар зидди ин ҷашни мардумӣ сару садо баланд мекунанд, ё саҳт мутаассибу тангназар ҳастанд ё таърихи миллат, расму ойинҳои аҷдодӣ ва

арзишҳои ҷовидони он, хулоса тақдири миллат барои онҳо комилан аҳамият надорад.

Худатон тасаввур кунед, ки оё чунин як суннати фарогири халқиро, ки аз ҷониби хурду бузург бо шодиву нишоти беандоза ва дар давоми чандин рӯз ҷашн гирифта мешавад, ба таври сунъӣ ташкил кардан мумкин аст? Ҳаргиз не.

Дигар ин, ки расму одатҳои хуб ва ниҳоят савобу манфиатбахши тозақории хонаву кошона, кӯчаву хиёбон, ниҳолшинонию кабудизоркунӣ ва оғози кишту кор ба кӣ зарар мерасонад?

Муҳтарам намояндагони аҳли зиё!

Дӯстони азиз!

Боиси ифтихори ҳамаи мост, ки созмони бонуфузи фарҳангии ЮНЕСКО пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи баргузор намудани ҷашни 600 – солагии Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ дар соли 2014 пазируфт ва қарори дахлдор қабул кард.

Ҳамчунин соли ҷорӣ мо бистумин солгарди қабули бахтномаи халқамон – Конститутсия ва яке аз рамзҳои давлати соҳибистиклоламон Суруди миллиро таҷлил мекунем.

Бинобар ин, дар ин рӯзҳои хурраму файзбори наврӯзӣ – дар арафаи соли нави аҷдодӣ оғози соли бузургдошти Мавлоно Ҷомиро эълон карда, ин падидаи фараҳбахшро дар ҳаёти ҷомеаи илму адабпарварамон ҳамчун рамзи нек арзёбӣ менамоем.

Нуриддин Абдурахмони Ҷомӣ бузургтарин адиб, олим ва ориф дар таърихи тамаддуни мо дар асри понздаҳум мебошад.

Шухрати ӯ ҳанӯз дар замони зиндагиаш берун аз хоки Хуросону Мовароуннаҳр ба сарзаминҳои Форс, Осиёи Сағир, Ироқ ва Ҳиндустон расида буд.

Абдурахмони Ҷомӣ на танҳо дар байни аҳли илму адаб ва шогирдону ихлосмандони осораш, балки дар назди ҳокимону волиён ва давлатдорони давру замонаш низ шухрат ва эътибору обрӯи зиёд дошт.

Шоиру нависандагони маъруф ва алоқамандони шеърӯ шоирӣ аз саросари Мовароуннаҳру Туркистон, Ироқу Озарбойҷон ва Эрону Туркия таълифоташонро ба Абдурахмони Ҷомӣ барои доварӣ мефиристонданд ва аз санҷиши ӯ мегузарониданд, ба суҳбаташ мешитофтанд ва аз ӯ сабақ мегирифтанд.

Завқи бадеӣ, донишу таҷриба ва ҳунару маҳорати Мавлоно дар арзёбии осори адабӣ ва масъалаҳои илму ирфони гузаштаву муосир маҳаки бозътимоду раднопазир ба шумор мерафт. Аз ин ҷост, ки ӯро беҳтарин ҳаками замонаш медонистанд.

Дар байни аҳли илму адаб, ҳамчунин дар назди ҳокимони сарзамини худ ва қаламравҳои дигар чунин шухрати беандоза пайдо кардан дар таърихи ҷомеаи башарӣ ба кам касон муяссар гардидааст.

Аз ин ҷиҳат, таҳқиқи хусусиятҳои ин падидаи нодир ва омилҳои зуҳури он на танҳо барои шинохти дурусти шахсиятҳои нотақроре мисли Мавлоно Ҷомӣ ва осору андешаи онҳо, балки барои равшан кардани самтҳои асосии рушди илму адабу фарҳанги муосир ва сабақи даркорӣ бардоштан аз онҳо дар рӯзгори мо низ амри воҷиб мебошад.

Нахустин рисолаи илмии Абдурахмони Ҷомӣ шарҳе ба китоби донишманди маъруфи замонаш Қозизодаи Румӣ дар илми ҳайат ё нучум буд, ки дар синни хеле ҷавонии ӯ сурат гирифтааст.

Робитаи илмиву адабӣ ва мукотибаи дӯстонае, ки дар байни як олими забардасти солхӯрдае мисли Қозизодаи Румӣ ва як ҷавони навхати тоҷик

Абдурахмони Ҷомӣ барқарор гардида буд, худ гувоҳи он аст, ки ӯ, дарвоқеъ, соҳиби истеъдоди баланд ва дониши фавқулода буд.

Тасодуфӣ нест, ки Зайниддин Маҳмуди Восифӣ дар асари маъруфи худ “Бадоеъ-ул-вақоеъ” Мавлоно Ҷомиро яке аз панҷ нафар шахсиятҳои ҳайратовари замонаш номидааст.

Омили дигари шуҳрати ҷаҳонии Мавлоно Ҷомӣ ба фаъолияти бағоят густурдааш дар соҳаҳои мухталифи илм, аз ҷумла забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ, мусиқиву ирфон, шарҳнависӣ ва навъу жанрҳои мухталифи адабӣ – назму наср, қасидаву маснавӣ, ғазалу рубой ва монанди инҳо алоқаманд мебошад.

Ҷомишиносон шумораи асарҳои илмиву адабӣ ва ирфонии муаллифро тақрибан аз панҷоҳ номгӯй иборат доништаанд, ки машҳуртарини онҳо “Баҳористон”, маснавӣҳои “Ҳафт авранг”, девони иборат аз се қисм, “Нафаҳот- ул- унс”, “Рисолаи мусиқӣ”, “Рисолаи арӯз”, “Рисолаи қофия”, “Шарҳи Ҷомӣ” доир ба сарфи забони арабӣ ва “Чил ҳадис” мебошанд.

Омили сеюми шуҳрати зиёди Абдурахмони Ҷомӣ аз он иборат аст, ки ӯ дар 80пе чилсолагӣ ба мактаби асосгузаштаи Хоҷа Баҳоваддини Нақшбанд, яъне тариқати маъруфи нақшбандия рӯ меорад ва бо яке аз пешвоёни номдори ин тариқат Хоҷа Аҳрори Валӣ шиносӣ қаробат пайдо мекунад.

Ба тариқати нақшбандия, ки ба қавли олимону мутахассисон як шоҳи ороми тасаввуф буда, исломи расмӣ ва махсусан мазҳаби ҳанафии он мувофиқати зиёд дорад, гаравидани шахсияти барҷастаи адабӣ ва илмиву ирфоние мисли Абдурахмони Ҷомӣ ҳаргиз тасодуф набуд.

Ширҳои асосии пайравони ин тариқат, аз ҷумла “ба зоҳир бо халқ ва ба ботин бо Ҳақ”, “дил ба ёру даст ба қор”, яъне дар зиндагии рӯзмарра ҳамранги ҷамоат будан, аз ҳисоби қору заҳмати худ рӯз гузаронидан ва дурӣ ҷустан аз таассуби диниву мазҳабӣ ба олами эҳсосу андешаҳои вай наздиктар буданд.

Бузургии шахсияти Мавлоно Ҷомӣ ва истеъдоди камназири ӯ, пеш аз ҳама ва беш аз ҳама, дар асарҳои адабии ӯ зуҳур намудааст.

“Баҳористон”, “Ҳафт авранг” ва девони шоир аз ҷумлаи шоҳкориҳои адабиёти классикии тоҷикии форсӣ мебошанд ва то имрӯз тавассути тарҷума ба забонҳои арабиву туркӣ, олмониву фаронсавӣ, англисиву чехӣ, русиву арманӣ ва ғайра дар миёни мардумони кишварҳои дигар низ машҳур шудаанд.

Абдурахмони Ҷомӣ бо истеъдоди фавқулодаи хеш дар пояи суннатҳои олӣ ва ҷаҳоншумули адабиёти классикии тоҷику форс мактаби илмиву адабии хешро ба вучуд овард. Дар ин мактаби бонуфузу фарогир муҳимтарин анъанаҳо ва жанрҳои адабиёти гузашта дар заминаи ғояҳои ҳайтбахш ва ҳунари беназири Мавлоно Ҷомӣ эҳё гардиданд.

Аз ин сабаб ҷомишиносони тоҷик асри понздаҳро “асри эҳёи шеъри форсӣ” ва Ҷомиро ҳамчун бузургтарин адиби эҳёгар пешвою сарпарастии ҳавзаии илмиву адабии Мовароуннаҳру Хуросон номидаанд.

Дар ин ҳавзаии илмиву адабӣ даҳҳо шоирону олимони забардаст, ба шумули Давлатшоҳи Самарқандӣ, Ҷалолиддини Давонӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Абдуллоҳи Ҳотифӣ, Осафии Ҳиравӣ, Низомидин Аҳмади Суҳайлӣ, Али Сафӣ, Абдулғафури Лорӣ, Ҳофизи Абрӯ, Мирхонд, Камолиддини Биноӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, Зайниддин Маҳмуди Восифӣ ва сардафтари адабиёти классикии ўзбек Мир Алишери Навоӣ ба камол расидаанд.

Доир ба ин масъала қобили зикри махсус аст, ки дар миёни ду шахсияти маъруфи адабиву сиёсии он давр – Ҷомӣ ва Навоӣ робитаи самимонаи устодиву шогирдӣ, дӯстиву ҳамкорӣ ва дастгириву пуштибонии ҳамдигар барқарор будааст.

Бино ба гуфтаи Бобоҷон Ғафуров, ки дар шоҳасари ӯ “Тоҷикон” омадааст, соли 1492, яъне вақте ки Мавлоно Ҷомӣ вафот намуд, Навоӣ ва дӯстони ӯ як соли тамом азодорӣ карданд ва Навоӣ ба хотири дӯсту устои бузургвори худ ба номи “Ҳамсат-ул-мутаҳаййирин” асаре навишт ва яке аз таълифоти Ҷомиро ба забони ўзбекии қадим тарҷума кард.

Моҳияти эҷодгари ва навоварона доштани эҷодиёти Абдураҳмони Ҷомиро беҳтар аз ҳама адиби бузурги олмонӣ Гёте муайян намудааст ва гуфтааст: “Азбаски ӯ тамоми ҳусну қубҳи осори пешгузаштагонашро мисли як дарза ба ҳам пайваста, онро пайравӣ намуд, нав кард ва инкишоф дод ва ба таври равшан он ҳамаро дар худ таҷассум кард, ба наслҳои аз паси ӯ оянда роҳи дигаре намонд, ба ҷуз он ки худро пайрави ӯ созанд, ба шарт он ки сатҳи бадастовардаи ӯро паст накунад”.

Бо қаноатмандӣ метавон гуфт, ки ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон низ тӯли солҳои зиёд ба яке аз самтҳои муҳим ва пурсамари адабиётшиносӣ табдил ёфта, дар ин замина асарҳои пурқимати илмӣ, ба мисли таҳқиқоти пурмуҳтавои донишмандони шодрон Аълоҳон Афсаҳзод ва Мӯсо Раҷабов офарида шудаанд, ки имрӯз аз ҷониби олимони муътабари ҷаҳон эътироф гардидаанд.

Абдураҳмони Ҷомӣ моҳиятан шахсияти маърифатпарваре мебошад, ки мақсади ягона ва аслии ӯ аз эҷоди асарҳои сершумори адабӣ ва илмӣ бо нури маърифат мардумро аз ҷаҳлу ҷаҳолат раҳонидан, ба сӯйи зиндагии оромӣ осуда ва рӯзгори хуш роҳнамоӣ кардани онҳост.

Қаҳрамони асарҳои Ҷомӣ шахси бомаърифату соҳибхирад, ҳунарманду ҳимматбаланд ва адолатпарвару озодандеш буда, китобро дар ҷаҳон беҳтарин ёру мунису ғамхори худ медонад:

Аниси кунчи танҳои китоб аст,  
Фурӯғи субҳи доной китоб аст.

Панҷ-шаш соли пеш шумо, зиёиёни муҳтарам, ҳангоми мулоқот аз мо хоҳиш мекардед, ки дар пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат китобхона, мағозаҳои китобфурӯшӣ ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ бунёд намоем ва муассисаҳои таъмирталабу фарсударо таъмиру таҷдид кунем.

Ман имрӯз ба иттилоӣ шумо мерасонам, ки дар тӯли фақат панҷ соли охир дар мамлакат 13 қасри фарҳангӣ, 5 осорхона, 13 китобхона, 60 мағоза ва дуқонҳои китобфурӯшӣ, аз ҷумла Китобхонаи миллии барои 10 миллион нусха китоб, 9090 тамоми шароити муосир яке аз маҳзанҳои бузурги илму дониш мебошад, инчунин Осорхонаи миллии сохта шуда, 305 китобхона ва 105 қасри фарҳангӣ аз таъмир бароварда шуд.

Акнун вазифаи шумо, аҳли зиё ва эҷодкорон аз он иборат аст, ки ҳарчи бештар эҷод кунед, наврасону ҷавонорон ба дӯст доштани китоб, омӯхтани илму дониш ва расидан ба қадри мероси ниёгон, аз ҷумла Мавлоно Ҷомӣ ва дигар бузургони гузаштаву имрӯзаи халқамон, ки воқеан ҳазинаи бебаҳо ва ифтихори мо мебошанд, ташвиқу дилгарм созед ва завқи китобхониро дар қалби онҳо тарбия намоед.

Мавлоно Ҷомӣ дар роҳи ошноӣ бо китоб, омӯхтани илму дониш ва такмили ақлу хирад нақши устод – омӯзгорро барҷаста медонад ва бовар дорад, ки агар омӯзгор набошад, ҷаҳон аз вучуди беҳирадон ва ашхоси ҷоҳилу мутаассиб тираву дилгиркунанда мегардад:

Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,  
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.

Яке аз муҳимтарин масъалаҳои, ки Мавлоно Ҷомӣ дар асарҳои худ гузоштааст, шиноختан ва доништани қадри инсонӣ ҳунарманду заҳматкаш мебошад.

Зеро ба андешаи ӯ муайянкунандаи қадри инсон на симу зар, балки илму дониш ва касбу ҳунар мебошад:

Қимати мард на аз симу зар аст,  
Қимати мард ба қадри ҳунар аст.

Агар тавачҷуҳ карда бошед, ман қариб дар ҳамаи мулоқоту суханрониҳои худ масъалаи омӯхтани илму донишҳои муосир ва азхуд кардани касбу ҳунариҳои замонавиро махсусан ба наврасону ҷавонон таъкид месозам. Чунки касбу ҳунар нафақат рӯзирасони инсон аст, балки муайянкунандаи мақоми шахс дар ҷомеа ва асоси обрӯву қадри одам мебошад.

Имрӯз ба хотири пешгирӣ кардани костаҳои маънавиёт ва тарғиби ахлоқи ҳамида дар байни мардум, бахусус наврасону ҷавонон, Вазорати фарҳанг, Академияи илмҳо ва Иттифоқи нависандагонро зарур аст, ки «Баҳористон»-и Ҷомӣ ва дигар асарҳои панду ахлоқи гузаштагонро бузургамонро ҳарчи бештар таҳияву интишор кунанд ва ба хонандагон пешниҳод намоянд.

Бисёр андешаҳои инсондӯстонае, ки Мавлоно Ҷомӣ дар мавзӯи нигоҳ доштани ифтихору шарафи инсонӣ ва аҳамияти озодиву соҳибхитиёрӣ дар ҳаёти инсонҳо баён кардааст, ҳамоҳанги сиёсати имрӯзаи давлати соҳибистиқлоламон мебошанд.

Масалан, дар китъаи машҳури «Ду боз» шоир озодиву истиқлолро аз ҳамаи арзишҳо ва неъматҳои дунё боло мегузорад.

Ин бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки барои бузургони миллати мо дар ҳама давру замонҳо истиқлолият ва озодии миллату Ватан ормони муқаддас будааст.

Вале ин бахти баланд ва ин неъмат бабаҳо танҳо дар замони мо, дар фарҷоми асри бист насаби насли имрӯзаи халқи тоҷик гардид.

Ҳозирини гиромӣ!

Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки дар давраи гузариши ду садсола зиндагӣ кардан на ба ҳар як насл муяссар мегардад.

Одатан дар давраи гузариш аз як аср ба асри дигар ҳодисаву рӯйдодҳои тақдирсозе ба вуқӯъ меоянд, ки ҳаёти халқу миллатҳоро ба таври кулӣ дигаргун месозанд.

Ҳодисаву таҳаввулоти охири асри гузашта ва ибтидои асри навро мову шумо хуб мушоҳида кардем.

Дар ин раванд дар ҳаёти мардуми Тоҷикистон низ гардиши бунёдӣ ба вучуд омад, яъне ормони ҳазорсолаи халқамон амалӣ гардид ва Тоҷикистони азизи мо соҳибистиқлолу соҳибхитиёр шуд.

Вазифаи зиёӣ ва аҳли қалам инъикосу таҳқиқи ин ҳодисаи бузурги таърихӣ ва аҳамияти он дар тақдири ҳар як сокини мамлакат мебошад.

Чунонки ин мавзӯро гузаштагонӣ мо, бо вучуди мушкилоту монеаҳои зиёде, ки дар зиндагӣ доштанд, мисли Мавлоно Ҷомӣ ва дигарон устодона ба миён гузоштаанд.

Оромгоҳи Мавлоно Ҷомӣ дар мавзеи «Тахти мазор»-и шаҳри Ҳироти Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон воқеъ буда, то имрӯз қадамҳои аҳли сухан ва иродатмандони каломи ӯ мебошад.

Дар бисёр сарчашмаҳо омадааст, ки рӯзи дафни Мавлоно Ҷомӣ мардуми зиёди шаҳри Ҳирот либоси мотам пӯшида буданд ва ҷанозаи ӯ шабеҳи хайрбоди шӯрангези мардум дар рӯзи фавти фарзанди дигари фарзонаву барҷастаи миллати тоҷик Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ буд.

Асрҳо ва наслҳо якдигарро иваз мекунад, вале эҳтироми Мавлоно Ҷомӣ дар давоми ин шаш асри баъдӣ коста нашуда, балки баръакс торафт меафзояд. Далели ин пайваста китобат гардидану ба нашр расидани осори бегазанди ӯ мебошад.

Ҷамин осори гаронмоя ва ҷамин шуҳрати адабии Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ буд, ки соли 1964 –ум 550-солагӣ ва соли 1989-ум 575 – солагии ӯ дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил гардид.

Аз ҳар ҷиҳат шоиста аст, ки мо дар соли бузургдошти Мавлоно Ҷомӣ аз ҷомишиносон ва аҳли илму адаби кишвар тақозо намоем то дар таҳқиқи паҳлуҳои камомӯхтаи аҳволу осори ин шоиру мутафаккири бузурги мо ва дар байни мардум тарғиб намудани андешаҳои пурқимати ахлоқиву башардӯстонаи ӯ беш аз пеш фаъол бошанд.

Ҷашни Ҷомӣ ва соли Ҷомӣ, пеш аз ҳама, барои шумо, аҳли илму адаб ва аҳли фарҳанг аст.

Эҷодиёти ӯро омӯзед, андешаҳои баландпарвозашро дар фаъолияти эҷодиву илмии худ идома диҳед ва онҳоро дар байни мардум, бахусус наврасону ҷавонон тавассути барномаҳои радиову телевизион тарғиб кунед.

Ба ин муносибат баргузорию конфронси байналмилалӣ илмиро дар шаҳри Душанбе бо иштироки доираи васеи донишмандону ховаршиносони дунё дар арафаи таҷлили Рӯзи забони давлатӣ ба мақсад мувофиқ медонем.

Ҷамчунин номгузорию яке аз хиёбонҳои пойтахти зебоманзари кишварамон ва яке аз муассисаҳои илмиву маърифатиро ба шарафи Мавлоно Ҷомӣ зарур мешуморам.

Бешак, тамоми осори гаронбаҳои аз ниёгон то ба имрӯз расида асрҳои аср ҷамчун мактаби бузурги таълиму тарбия боқӣ мемонад ва ҳеҷ гоҳ намегузорад, ки миллати соҳибтамаддуни тоҷик ба заволи маънавий рӯбарӯ гардад.

Итминони комил дорам, ки шумо зиёиёни муосир, зиёиёни даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистони маҳбубамон анъанаву суннатҳои ниёгони шарафмандамонро дар роҳи баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати мардум, тавсеаи худшиносиву ҳудогоҳии ҷавонон ва умуман пешрафти миллат ва таҳкими давлатдорӣ миллӣ ба таври шоиста идома медиҳед.

Дӯстони арҷманд!

Дар замони кунунӣ, замони босуръати ҷаҳонишавӣ ва рушди бемисли илму техника нақши зиёиён беш аз пеш меафзояд ва моҳияти тоза касб менамояд.

Дар чунин шароит зиёиён ҷамчун нерӯи бунёдкори ҷомеа бояд барои дарки ҳадафҳои миллӣ ва давлатдорӣ омода бошанд, мардумро ба шоҳроҳи бузург ва созанда ҳидоят намоянд, намунаи садоқат ва фидокорӣ ба Ватани аҷдодӣ бошанд.

Бо дарназардошти ин, Ҳукумати Тоҷикистон аз нахустин марҳалаҳои истиқлолият ба нерӯҳои ақлонию мамлакат тавачҷуҳи хоса зоҳир карда, дар ҳалли муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ аз фикру андеша, ҳулосаҳои асоснокӣ илмӣ ва донишу малакаи онҳо самаранок истифода менамояд.

Чун сухан дар бораи зиёи меравад, мехоҳам дар бораи нақш ва рисолати зиёиёни замони муосир чанд андешаи ҳудро баён созам. Пеш аз ҳама, биёед, андеша кунем, ки ҳуди зиёи кист ва чӣ гуна шахсро метавон зиёи номид.

Баҳсҳо дар атрофи зиёи дар тамоми кишварҳо ҳамеша буданду ҳастанд.

Ман ба ақидаи иддае аз равшанфикрон розӣ ҳастам, ки ба гуфти онҳо аҳли зиё бояд ҷамчун як қишри ҷомеа шакл гирад ва парчамбардори маънавиёт дар байни халқ бошад.

Барои ин, пеш аз ҳама, зарур аст, ки зиёӣ бо тамоми ҳастӣ рисолат ва масъулияти хешро дар назди миллат ва гузаштаву имрӯзаву фардои он дарк намояд.

Танҳо дар ҳамин сурат зиёӣ воқеан вичдон, номус, дардошноӣ ҷомеа ва ҷашми бедори миллат хоҳад буд.

Дарку тарғиб ва амалисозии ҳадафҳои миллӣ муҳимтарин рисолати иҷтимоии зиёӣ дар марҳалаи рушди устувори Тоҷикистон ба шумор меравад, зеро мавқеи маънавию шахрвандии зиёӣ, дар навбати аввал, аз муаррифии арзишҳои миллӣ ва ҳадафҳои ояндасозии давлатӣ иборат мебошад.

Ин рисолат дар замони ҷаҳонишавӣ аҳамияти зиёди давлатиро касб мекунад, зеро раванди ҷаҳонишавӣ ва ворид шудани Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонии иттилоотӣ дар назди зиёӣ кишвар талаботи сифатан навро мегузорад.

Барои таҳким бахшидан ба асосҳои давлатдорӣ соҳибхитӣ ва тақвияти ҳувияти миллӣ иқтисодӣ зехнии зиёӣ бояд ҳамчун нерӯи сарҷамъкунандаи талошҳои созандаи мардуми Тоҷикистон зухур намояд.

Ҳадафи асосии зиёӣ бояд эҷоди аслҳо ва ба вуҷуд овардани пояҳои ҷомеаи муосири рӯ ба рушд бошад.

Яке аз омилҳои муҳими густариши андешаи миллӣ ташаккул додани мавқеи устувори шахрвандӣ ва рӯҳияи ифтихор аз Ватан ва давлати соҳибхитӣ дар байни наврасону ҷавонон аст.

Дар ин самт истифодаи васеъ аз зарфияти зехнии зиёӣ бисёр муҳим аст, зеро маҳз шумо бо офаридани рамзҳои шахсиятсоз метавонед ба ин раванд мусоидат кунед.

Яке аз мисолҳои он таҳияи филмҳои бадеиву тасвирӣ дар бораи шахсиятҳои асоливу таърихӣ – Рустами Дастон, Сухроб, Сиёвуш, Спитамен, Деваштич, Шерак, Томирис, Рӯдакӣ, Фирдавӣ, Ибни Сино, Хайём, Саъдӣ, Камол, Ҷомӣ, Бедил, Темурмалик, Восеъ, Аҳмади Дониш, Садриддин Айни ва дигар қаҳрамонони осори классикҳо ва муосири мо мебошад.

Иқдоми мазкур ба он мусоидат мекунад, ки дар раванди ҷаҳонишавӣ ҳифзи арзишҳо ва ҳувияти миллӣ бо роҳи усулҳои муосир ба роҳ монда шавад.

Иқдоми дигаре, ки дар замони ҷомеаи иттилоотӣ муҳим аст, густариш додани истифодаву қорбурди забони тоҷикӣ дар шабакаи ҷаҳонии интернет мебошад.

Имрӯзҳо аз ҷониби ҷавонони ватанпараст «Википедияи тоҷикӣ» пайдо шудааст ва ин ташаббуси нек аз ҷониби давлат дастгирӣ хоҳад ёфт.

Аз ин рӯ, ба Сарредаксияи энциклопедияи миллии тоҷик супориш дода мешавад, ки манбаи бузурги иттилооти илмиву оммавии худро ба ин қомуси ҷаҳонии электронӣ ворид намояд ва сомонӣ хосаи худро низ таъсис диҳад.

Ҳамчунин ба роҳбарияти Иттифоқи нависандагон, Академияи илмҳо ва Китобхонаи миллӣ супориш дода мешавад, ки барои дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намудани асарҳои саромадони адабиёти гузашта ва муосири Тоҷикистон аз шабакаи интернет васеъ истифода намоянд.

Асри бистуяк асри илм ва технологияҳои пешрафта аст.

Ҳамчунин баъди соҳибистиклол шудани Тоҷикистон робитаҳои иттилоотиву фарҳангии кишварамон бо мамлакатҳои гуногуни олам рӯз то рӯз вусъат меёбанд.

Дар чунин шароит ва дар замоне, ки табиғи рафтори зишт ва ба фарҳанги миллии мо бегона аз тариқи шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ ва барномаҳои телевизионии хориҷӣ афзоиш ёфтааст, мо бояд тарбияи ахлоқиро дар навбати аввал гузорем ва бо истифода аз таҷрибаи нодири халқамон ба фарзандонамон адаб ёд диҳем.

Гузаштагони хирадпарвари мо, барҳақ, адабро ҷавҳари ҳастии инсон ва ҷомеа донидаанд ва доир ба мақоми адаб фармудаанд:

Пеши арбоби хирад мояи имон адаб аст,  
Лочарам, пешаи мардони сухандон адаб аст.  
Одамизода агар беадаб аст, одам нест,  
Фарқ дар чинси бани Одаму ҳайвон адаб аст.  
Кардам аз ақл саволе, ки бигӯ, имон чист?  
Ақл дар гӯши дилам гуфт, ки имон адаб аст.

Бо мақсади тарбияи ахлоқии наврасону ҷавонон истифодаи ҳарчи васеъ аз шабакаҳои телевизионии миллӣ зарур мебошад.

Зиёиёни миллат имкон доранд, ки бо ҳамин роҳ моҳияти сиёсати фарҳангии давлат ва Ҳукумати Тоҷикистонро ба мардум расонанд ва дар таҳкими арзишҳои фарҳангӣ, баланд бардоштани сатҳи ҳудогоҳиву худшиносии мардум, махсусан наврасону ҷавонон саҳми воқеӣ гузоранд.

Воқеияти зиндагӣ ва ҳаёти имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ собит месозад, ки агар шаҳравандон маърифати зарурӣ ва сатҳи баланди худшиносӣ надошта бошанд, решадор гардидани ваҳдати худшиносӣ дар байни онҳо мушкил аст.

Аз ин рӯ, зиёиёни кишварро зарур аст, ки тамоми нерӯву имконияти худро барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ, одобу ахлоқ, тақвияти фарҳанги сиёсии ҷомеа, таҳкими сулҳу субот, ваҳдати милливу сарҷамъии миллат ва рушди минбаъдаи Тоҷикистони азиз истифода намоянд.

Вазифаи аввалиндараҷаи мо имрӯз иборат аз он аст, ки истиқлолият соҳибхотии давлати хешро муқаддас шуморем, онро чун гавҳари чашм ҳифз намоем ва дастовардҳои онро таҳким бахшем, чунонки гузаштагони ба суннату ойинҳои аҷдодии худ садоқатманд, дар маром устувор ва хирадманди мо Наврӯзро аз қарри асрҳо то ба имрӯз поянда доштанд ва онро чун машъали фурузон аз насл ба насл расониданд.

Дар айёми гулшукуфти наврӯзӣ нияту орзуи хуб кардан суннати неки миллии мо мебошад.

Биёед, мову шумо ҳам ният кунем, ки Худованди мутаол сарзамини офтобии Тоҷикистон, халқи азизи мо ва марзу буми Ватанамонро аз офатҳои харобиовар эмин дорад, сулҳу амониву ваҳдати миллии моро ҷовидону пойдор гардонад ва ба хонадони мардуми мо файзу баракат ато фармояд.

Итминон дорам, ки зиёиёни мо ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа ва дидаи бедори миллат, инчунин ҳар як фарди бонангу номуси Ватан барои боз ҳам ободу пешрафта гардидани кишвари маҳбубамон – Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ таҳким бахшидани мақому обрӯи тоҷикон ҳамчун миллате, ки ба тамаддуни башарӣ Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ ва даҳҳову садҳо нафар олимону адибони номдору фарзонаро додааст, инчунин аз имрӯза беҳтар шудани зиндагии мардуми куҳанбунёду фарҳангӣ ва шарифу сарбаланди тоҷик дучанд саъю талош хоҳанд кард.

Бори дигар тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи шумо, аҳли зиё ва ҳозирини арҷмандро ба ифтихори соли нави аҷдодиамон табрик гуфта, ба ҳар яки шумо толеи нек, хушбахтиву хушрӯзӣ ва ба Тоҷикистони соҳибистиқлоламон умри абад орзу менамоем.

Наврӯзатон муборак бод, ҳамватанони азиз!

**ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ**

УДК 339.138

**Шарипов М.М.,***доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, ректори ДДТТ***Алимов К.К.,***унвонҷӯи ДДТТ**ш. Душанбе, ш. Дехоти 1/2**Тел.: (+992 37) 2348346,**E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)***САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ СОҲАИ КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ**

*Дар мақола тамоюли рушди кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон назарсанҷӣ карда шуда, самтҳои афзалиятноки он дар шароити ҷаҳонишавӣ муайян карда шудааст.*

**Вожаҳои калидӣ:** *кооператсияи матлубот, тамоюли рушд, афзалиятнокӣ, ҷаҳонишавӣ, беҳдошти сатҳи некуаҳволии аҳоли.*

**Шарипов М.М.,***доктор экономических наук, профессор, ректор ТГУК***Алимов К.К.,***соискатель ТГУК**г. Душанбе, ул. Дехоти 1/2**Тел.: (+992 37) 2348346,**E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)***ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  
КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

*В статье рассмотрены тенденции развития потребительской кооперации в Республике Таджикистан. Обоснованы приоритетные направления развития потребительской кооперации в Таджикистане в условиях глобализации*

**Ключевые слова:** *потребительская кооперация, тенденции развития, приоритеты, глобализация, повышения уровня жизни населения.*

**Sharipov M.M.,***doctor of economics science, professor, rector of the TSUC***Alimov K.K.,***applicant of the TSUC***PRIORITY AREAS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN CONSUMER  
COOPERATION UNDER GLOBALIZATION**

*The article describes the development trend of consumer cooperatives in the Republic of Tajikistan. Substantiated development priorities of Consumer Cooperatives in Tajikistan in the context of globalization*

**Key words:** *consumer cooperatives, development trends, priorities, globalization, improve living standards*

Бо соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, кооператсияи матлубот чун дар дигар ҷумҳуриҳо ба тараққиёти нави худ оғоз намуд. Дар ибтидои гузариш ба муносибатҳои нави бозаргонӣ барои кооператсияи матлубот ниҳоят душвор буд ва дар ҷумҳурӣ гузариш ба мусоҳилакорӣ нисбат ба нарх оғоз гардид.

Дар аввал нархҳои озод ба молу маҳсулот якбора баланд шудааст. Беқурбшавии пул давом мекард ва оқибати он ба кооператсияи матлубот низ таъсири манфӣ расонид. Барои харид намудани молу маҳсулот, ашёи хом ва масолеҳи сӯзишворӣ маблағҳои кифоя мавҷуд набуд. Савдои молҳои хӯроквории ватанӣ зараровар гашта, барои партохти пешаки воситаҳои пулӣ вучуд надошт. Ин ва дигар далелҳо боиси пай дар пай қатъ гардидани фаъолияти муассисаҳои савдо, хӯроки умумӣ, маҳсулотайёркунӣ, истехсолӣ, яклухт ва ғайра гардид.

Бо истифода аз беназоратӣ ва роҳҳои гуногуни аз андоз 150пе шудан, савдои хусусӣ ба кооператсияи матлубот қиддан рақобатпазир гашт. Асосаш он буд, ки савдои хусусӣ дар муқоиса бо кооператсияи матлубот ягон уҳдадорӣ иҷтимоӣ надошта, барои таъмини аҳоли бо молҳои талаботи аввал бемасъулият буд ва ҳато молеро савдо мекард, ки он ба соҳиби муассисаи хусусӣ бояд манфиат оварад ва ин боиси паст рафтани ҳиссаи муомилоти 150пе кооператсияи матлубот дар ҳаҷми умумии маҳсулоти миллии мамлакат гардид. Ба ҳамаи ин монеаҳои ҷойдошта нигоҳ накарда, кооператсияи матлуботи ҷумҳурӣ тавонист, ки моликияти худро ҳифз намояд ва мавқеи худро дар ҷомеа боз ҳам мустаҳкам намояд.

Бо қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кооператсияи матлубот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Иттифоқи Тоҷикматлубот соҳиби таҳкурсии устувори ҳуқуқӣ гардида, мақоми худро дар ҷомеа боз ҳам мустаҳкам намуда ва дар пешравии ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар мавқеи муайяноро ишғол намуд. Анҷумани XV-и кооператсияи матлуботи ҷумҳурӣ, натиҷаи фаъолияти соҳаро дар солҳои гузашта таҳлилӣ муқоиса намуда, роҳҳои рафъи камбудию нуқсонҳои иқтисодиву молиявӣ соҳаро баррасӣ ва барои беҳтар гардонидани фаъолияти соҳаҳои кооператсияи матлубот қарорҳои дахлдор қабул намуд.

Дар натиҷа фаъолияти кооператсияи матлубот сол то сол бо самаранокии афзоянда таъмин шуда, болоравии иқтисодӣ иқтисодии соҳа дар солҳои 2005-2009 устуворона нигоҳ дошта шуд ва корҳои ободонию созандагӣ идома ёфт. Дар ин давра аз натиҷаи фаъолияти соҳа ба буҷети давлатӣ аз ҳама намудҳои андоз зиёда аз 58,5 млн сомонӣ маблағ пардохт карда шуд. Барои корҳои ободонӣ, таъмиру тармим, харид ва сохтмони воситаҳои асосӣ дар соҳа 50,0 млн сомонӣ маблағ хароҷот карда шуд, ҷиҳати таъмини иҷрои Барномаи Стратегияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст намудани сатҳи камбизоатӣ, 10705 адад ҷойҳои 150пе иловагӣ муҳайё карда шуд. Дар солҳои 2010-2014 вазифаи асосии кооператсияи матлубот аз он иборат мебошад, ки роҳҳои пешрафти соҳа, самтҳои тараққиёт ва вазифаҳои навбатии он бо имкониятҳои мавҷуда, проблемаҳои муҳими ҷойдошта, ҳимояи моликият, мустаҳкам намудани базаи моддӣ-техникию иҷтимоӣ, пешрафти соҳаҳои савдо, хӯроки умумӣ, маҳсулоттайёркунӣ, бозорҳо, хоҷагии ёрирасон, пурра истифода бурдани иқтисодҳои истехсолӣ, баланд бардоштани самаранокии меҳнат дар ҳама соҳаҳои фаъолият таъмин карда шавад.

Дар «Барномаи рушди кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014» дар назар дошта шудааст, ки дар панҷсола ҳаҷми муомилоти

савдои чакана ба 738,0 млн. сомонӣ, аз ҷумла дар соҳаи савдо 577,0 млн. сомонӣ ва хӯроки умумӣ 161,0 млн. сомонӣ расонида мешавад, ки нисбати солҳои 2005-2009 мутаносибан ба андозаи 1,9 ва 2,6 маротиба вфзоиш дорад. Ҳаҷми харид ва тайёр намудани маҳсулоти кишоварзӣ 569,6 млн. сомонӣ ва истеҳсоли молҳои ниёзи 160педум 107,6 млн. сомонино бояд ташкил диҳад, ки нисбати панҷ соли пешин мутаносибан 2,2 ва 2,7 маротиба зиёд мебошад. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соҳаи хоҷагиҳои ёрирасон аз 2,9 млн. сомони панҷсолаи пешин ба 20,8 млн. сомонӣ, ё ки 7,2 маротиба афзоиш меёбад.

Аз ҳисоби истифодаи самараноки воситаҳои гардон ва ғайриманқул, бо назардошти имкониятҳои истифоданашуда, ҳаҷми фоида дар дар панҷсолаи оянда ба маблағи 95,6 млн. сомонӣ расонида шуда, вобаста ба ин, маблағгузорӣ ба буҷети давлатӣ 136,7 млн. сомонӣ пешбинӣ гардидааст. Ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ вобаста ба шароити имрӯза, яъне мутобиқ намудани фаъолияти соҳаи кооператсия матлубот ба шароити иқтисодии бозорӣ масъулияти кордонӣ ва андешидани тадбирҳои иловагиро талаб мекунад. Бо мақсади иҷрои «Барномаи рушди кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014» ва муайян намудани нишондиҳандаҳои нақшавӣ бо нишондиҳандаҳои воқеӣ фаъолияти соҳаи кооператсияи матлуботро дар солҳои 2012-2013 дида мебароем:

1. Соли 2013 соҳа ба буҷети мамлакат зиёда аз 38 миллион сомонӣ андоз пардохт намудааст. Ин нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта 6,2 миллион сомонӣ зиёд мебошад.
2. Даромади умумии бадастовардаи соҳа дар соли 2013-ум, 124,4 миллион сомонино ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 13 млн. сомонӣ зиёд мебошад.
3. Ҳаҷми умумии муомилоти чаканаи мол дар соли 2013 ба 149 млн. сомонӣ расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 2,2 млн зиёд мебошад.
4. Корхонаҳои истеҳсолии соҳа, дар соли 2013 ба маблағи 26 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудаанд, ки нисбат ба соли 2012-ум 7 млн сомонӣ зиёд мебошад.
5. Истеҳсоли маводи хӯрока дар соли 2013-ум 25 млн сомонино ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 7 млн сомонӣ зиёд аст.
6. Дар соли 2013-ум 14 адад коргоҳҳои нави истеҳсоли ба фаъолият оғоз намуданд.
7. Истеҳсоли маҳсулоти консервагӣ дар соли 2013-ум ба 13 млн. қуттии шартӣ расид, ки нисбат ба соли 2012-ум 4 млн қуттӣ зиёд мебошад.
8. Хизматрасонии пулакӣ ба аҳоли дар бозорҳои соҳа ба 4,5 млн. расонида шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 174 ҳазор сомонӣ зиёд аст.
9. Дар соҳаи маҳсулоттайёркунӣ ҳаҷми хариди маҳсулоти кишоварзӣ 114 млн. сомонино ташкил намуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 7 млн сомонӣ зиёд мебошад. Инчунин захираи маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2013-ум нисбат ба соли 2012-ум 8,2 ҳазор тонна зиёд гардида, дар маҷмуъ 33,3 ҳазор тоннаро ташкил намудааст.
10. Захираи ангиштсанг барои зимистонгузаронии аҳоли зиёда аз 4 ҳазор тонна нисбат ба соли 2012-ум афзоиш ёфта, дар маҷмуъ наздик ба 30 ҳазор тонна расидааст.

11. Ба соҳа дар тайи соли 2013-ум ба маблағи 127,2 млн сомонӣ молу маҳсулот ворид гардидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 5 млн сомонӣ зиёд мебошад.
12. Содироти маҳсулоти кишоварзӣ тавассути соҳа дар соли 2013-ум ба 14 ҳазору 491 тонна расид ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 6471 тонна зиёд содирот шудааст. Инчунин дар соли 2013-ум барои сокинони шаҳри Душанбе ба воситаи ярмаркаҳои ташкилгардида 1138 тонна маҳсулоти хушсифат бо нархҳои нисбатан арзон ба аҳолии шаҳри Душанбе пешкаш гардидааст.
13. Соҳа дорои 70 адад хоҷагиҳои ғирирасон буда, масоҳати умумии заминҳо 6318 гектарро ташкил медиҳад, ки 961 гектари он заминҳои қорам мебошанд. Танҳо хоҷагиҳои ғирирасони соҳа дар тайи соли 2013-ум 8904 тонна маҳсулот истеҳсол карданд. Ин рақам нисбат ба соли 2012-ум 1009 тонна зиёд аст. Аз он ҷумла 527 тонна ғалладона, 3298 тонна сабзавот, 2625 тонна зиёз, 2582 тонна картошка, 851 тонна ангур, 55 тонна шир, 109 тонна гушт, 24 ҳазор дона тухм, 12 тонна асал ва ғайра истеҳсол гардидааст. Ин нишондиҳандаҳо ҳам нисбат ба истеҳсоли як сол пеш барзиёданд.

Саршумори чорвои қалони шохдор ба 424 сар, чорвои майда ба 2435 сар, парранда ба 1254 сар ва оилаҳои занбӯри асал ба 1727 оила расонида шудааст. Ин рақамҳо низ дар муқоиса ба соли гузашта афзоиширо нишон медиҳад. Ҳоло дар соҳа 56 адад гармхона дар масоҳати 22 ҳазору 343 метри мураббаъ фаъоланд, ки миқдор ва масоҳати онҳо нисбати соли 2012-ум 5 гармхона, ё худ 1517 метри мураббаъ зиёд аст.

14. Дар қорҳои таъмиру сохтмонӣ 10 миллиону 811 ҳазор сомонӣ масраф гардидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум ба маблағи 2,2 млн сомонӣ, зиёд қорҳо анҷом ёфтаанд.
15. Дар соли 2013-ум 1626 нафар бо ҷойҳои нави қорӣ таъмин гардидаанд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум зиёд аст.

Нишондиҳандаҳои дар боло овардашударо ба тариқи ҷадвал дида мебароем ва нисбат ба соли 2012-ум муқоиса менамоем (**ҷадвали 1**).

Аз ҷадвали 1 бар меояд, ки фаъолияти молиявӣ, хоҷагидорӣ ва истеҳсолии соҳаи кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2013-ум хело зиёд шуда аз нишондиҳандаҳои, ки пешакӣ банақша гирифташуда буд иҷрошашон чанд маротиба боло рафтааст, ки ин аз рушди соҳа шаҳодат медиҳад.

#### Ҷадвали 1

#### Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти иқтисоди молиявии соҳаи кооператсияи матлубот дар таи солҳои 2010-2013 (млн. сомонӣ)

Р/т	Нишондиҳандаҳо	Солҳо				Фарқият (+-) соли 2013 нисбат ба соли 2012	
		2010	2011	2012	2013	бо маблағ	бо фо-из
1.	Пардохти андоз ба буҷет	23,4	27,5	31,8	38,00	+6,2	+16,31
2.	Даромади умумии ба-дастовардаи соҳа	93,91	102,0	111,4	124,4	+13,00	+10,45

3.	Ҳаҷми умумии муомилоти чаканаи мол	94,35	103,7	146,8	149,00	+2,2	+1,5
4.	Маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои соҳа	18,08	18,9	19,00	26,00	+7,00	+26,92
5.	Истеҳсоли маводи хӯрока	16,6	17,5	18,00	25,00	+7,00	+28
6.	Истеҳсоли маҳсулоти консервагӣ ( млн. қуттӣ)	8,8	9,2	9,00	14,00	+4,00	+28,57
7.	Хизматрасонии пулакӣ ба аҳоли	2,7	2,9	4,326	4,5	+174	+3,86
8.	Ҳаҷми хариди маҳсулоти кишоварзӣ	98,3	102,0	107,00	114,00	+7,00	+6,14
	Захиракунии маҳсулоти кишоварзӣ	15,4	19,6	25,1	33,3	+8,2	+24,62
9.	Захираи ангиштсанг (ҳазор тонна)	19,0	22,3	26,00	30,00	+4,00	+13,33
10	Воридоти молу маҳсулот ба соҳа	114,6	118,5	122,2	127,2	+5,00	+3,93
11.	Содироти маҳсулоти кишоварзӣ тавассути соҳа (ҳазор тонна)	6541	7536	8020	14491	+6471	+44,65
13.	Корҳои таъмиру сохтмонӣ	12,86	10,84	8,611	10,811	+2,2	+20,34
14.	Ҷойҳои нави корӣ (нафар)	1348	1436	1523	1626	+203	12,48

Сарчашма: Ҳисоботи молиявии Иттифоқи Тоҷикматлубот дар соли 2013.

Дар натиҷаи таҳлилҳо ва баррасии иҷрои барномаи рушди кооператсияи матлубот бояд қайд намоем, ки барои солҳои 2014-2020 амали намудани самтҳои зерини афзалиятноки рушди кооператсияи матлуботро пешниҳод менамоем:

- таҳлили пояи моддию 180пе18ки ташкилотҳои кооператсияи матлубот, хусусан дар деҳот ва ноҳияҳои дурдати кӯҳӣ;
- рушди соҳаи маҳсулоттайёркунӣ, тайёр намудани захираҳои маҳсулоти аввалаи ниёзи мардум;
- беҳдошти реинжинринги бизнес-равандҳо дар ташкилотҳои савдо ва хӯроки умумии кооператсияи матлубот;
- беҳтар намудани фаъолияти хоҷагиҳои ёрирасон дар деҳот ва ташкил намудани ярмаркаҳои маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар шаҳрҳо ва маркази ноҳияҳо;
- баланд бардоштани сифати хизматрасонии пулакӣ ба аҳолии деҳот ва тайёр намудани ҷойҳои нави корӣ дар асоси сазсондиҳии бозорҳо, мағозаҳо, нуқтаҳои сайёр, рушди туризм, корхонаҳои истеҳсолӣ ва ғайра;
- рушди савдои берунӣ, пеш аз ҳама савдои назди сарҳадӣ ва муҳайё намудани шароит барои ҳаллу фасли масъалаҳои гумрукӣ;
- тақвият додани низоми тайёр намудани мутахассисони рақобатпазири ватанӣ дар соҳаҳои афзалиятноки кооператсияи матлубот;

- мукамал намудани низоми муосири идоракуни дар ташкилотҳои кооператсияи матлубот бо назардошти воридшавии кишвар ба хоҷагии ҷаҳонӣ ва ғайра.

Ба ақидаи мо амали намудани ин самтҳо имконият медиҳад, ки мавқеи 19оператсияи матлубот дар Тоҷикистон боз ҳам баланд гардида, сифати хизматрасонӣ ба аҳоли беҳтар гардида, афзоиши сатҳи зиндагии онҳо таъмин карда шавад.

#### Адабиёт

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кооператсияи матлубот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 13 март соли 1992, Душанбе, № 584.
2. «Барномаи рушди кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014». 3 декабри соли 2010, - Душанбе, 2011. – 67 с.
3. Валиев С.Ҷ., Тошбеков М. Роҳе, ки дарозияш ба як аср баробар аст. – Душанбе: Полиграф, 2012.- 220 с.
4. Коновалов М.В., Эволюция развития кооперации в России// Аграрная Россия, 2004. -51 с.
5. Макаренко А.П. Теория и история кооперативного движения. –М., 2002. -97 с.
6. Теплова Л.Е., Уколова Л.В. Кооперативное движение.- М., 2004. -65 с.

УДК 330.101

**Исоматов Б.И.,**

*н.и.и., профессори кафедраи назарияи иқтисод, ДДТТ*

**Холова Х.Р.**

*Ассистентикафедраи назарияи иқтисод, ДДТТ*

*ш.Душанбе, к. Дехотӣ 1/2,*

*Тел.: (+992 37) 2348626,*

*E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)*

#### МАВҚЕИ МОЛИКИЯТ ДАР УСТУВОРИИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДИ

*Дар мақолаи мазкур маънидоду мазмуни иқтисодии моликият дар низоми муносибатҳои иқтисодии ҷомиа ба тасвир оварда шудааст.*

**Калидвожаҳо:** *Иқтисод, рушди устувор, моликият.*

**Исоматов Б.И.,**

*к.э.н., профессор кафедри экономической теории ТГУК*

**Холова Х.Р.**

*Ассистент кафедры экономической теории, ТГУК*

*г.Душанбе, ул. Дехоти 1/2,*

*Тел.: (+992 37) 2348626,*

*E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)*

## СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

*В системе анализируется место собственности как экономической категории в системе экономических отношений обществ.*

**Ключевые слова:** Экономика, устойчивое развитие, собственность.

**Isomatov B.I.,**

*Dr., professor of the Economic theory department, TSUC*

**Kholova H.R.,**

*Assistance of the Economic theory department, TSUC*

## PROPERTY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS

*Lis analyzed the place of property as an economic classification in the system of economic relations of the society.*

**Key words:** Economy, sustainable development, property.

Мебояд иқроор шуд, ки моликият яке аз қадимтарин муносибатҳои иқтисодии мардумон ба шумор меравад. Шояд давраи пайдошавии моликият ба замонҳои ташаккулёбии ҷомиа, давлатҳо рост ояд. Бисёриҳо ақида доранд, ки пайдошавии моликиятро бо масоилу оғози фаъолияти ҳаёти ҳамҷояву сарҷаъмонаи одамон ва ё пайдо шудани давлатҳо пайванд доништан ҷоиз аст. Аммо дар назари мо ҳамчун сароғози мавҷудот ва арзи вучуд кардани моликиятро бо гузаштани мардумон аз ҳолатҳои омодаҳурии неъматҳои дар табиат вучуддошта ба амалу фаъолияти тавлидгарию онҳо пайванд доништан сарехтар буда метавонист. Яъне сароби арзи вучуд кардани мулкдорю моликиятро баъзеҳо барҳақ раванди истехсолгарию гузаштан ба тавлидгарию неъматҳо ҳисоб мекунам ва дар ин гуна ақидот низ шояд ҳақиқате вучуд дошта тавонад. Маҳз бо ҳамин сабабҳо ҳанӯз дар сарчашмаҳои қадимтарини то замони мо омода расида гузоришоти муайяно дар бобати моликият дучор омада метавонем.

Яке аз ҳамин гуна сарчашмаҳо «Қонунҳои Ману» ҳисобида мешавад. Мувофиқи маълумоти дар китоби «Хрестоматия древнего Востока» овардашуда, ки соли 1963 дар шаҳри Москва аз чоп бароварда шудааст, нигошта мешавад, ки ин сарчашма дар садсолаҳои 1-2-ми ибтидои ҳазорсолаи аввалини мелодӣ дар Ҳиндустон ба миён оварда шуда, ҳамчун қонунҳои брахманию ҳиссаи халқи ин мамлакат маънидод мешавад. Дар ин ҳуҷҷат чунин омадааст: «Ҳафт тарзи қонунии ба даст овардани молумулк» ҷой дорад: меросгирӣ, соҳибшавӣ, харидорӣ кардан, ғанимати ҷанг, судхӯрӣ, иҷрои қор, инчунин гирифтани саховат аз саҳиён» [1; с.390]. Ғайр аз он: «Даҳ роҳи бадастории таъминот ҷой доранд: дониш, касб, музди қор, хизматрасонӣ, чорвопарварӣ, тиҷорат, заминдорӣ, қаноат ба кам, эҳсон, судхӯрӣ» [1;с.391]. Чунонки аз ин порчаҳо бармеояд, он замонҳо таҳти маҳфуми «моликият» зиёдтар равишҳои ҳуқуқии онро мадди назар мебошанд.

Мувофиқи маълумот дар сарчашмаи таърихӣ халқи тоҷик «Авесто», ки тақрибан умри 2,5 – 3,0 ҳазорсоларо ба вай мансуб мебаранд низ доир ба мулкдорю моликият ақидаҳо пешниҳод карда шудаанд.

Таърихнигорон ақида доранд, ки дар тӯли асрҳои панҷу шашуми мелодӣ дар сарзамини Осиёи Миёна, аз ҷумла мавзеҳои сукунати халқи тоҷик раванди барҳам хӯрдани низоми ғулумдорӣ ва бар ҷои он барқарор гардидани муносибатҳои заминдорӣ ба миён омада будааст. Зери таъсири ин равандҳо ҷангҳои ғоратгарона

зиёд шуда, ҳоли мардумон ниҳоят бад мешавад ва рӯзгузаронӣ машақати беандозаро ба миён меоварад. Ин ҳама ҳолатҳо дар ҳамҷоягӣ боиси норизогии зиёди мардумон аз тарзи ҳаёти рӯзмаррава ба ҳаракат омадани онон мегардад. Ҳамин гуна ҳаракати деҳқонони дар охири асри V ва ибтидои асри VI дар Шарқи Наздик паҳншуда номи ҳаракати маздакиро ба худ гирифтааст. Роҳнамои ин ҳаракат Маздаки Бомдодӣ дониста мешавад. [2; с. 39, 3; с. 133-134].


Аз рӯи нишондодҳои Муҳаммад Рашшод сарвари ин ҳаракати халқӣ, ҳудаш аз аҳли деҳқонони меҳнатӣ баромада кӯшиши ҳифз кардани манфиатҳои иқтисодии ононро пиёда кардани будааст. Вай талқин мекардааст, ки ҷамеи одамонро Худованд якхелаву баробар офаридааст ва тафовути мулкдориро некӯаҳволӣ мутобиқи хостаи Парвардигор нахоҳад буд. Яъне Маздак мулки хусусиро ҳамчун нишонаи нобаробарии беадолатӣ ҳисобида, шариконашро ташвиқ мекард, ки мулки дороёнро ғасб намуда, онро ба нодорамон тақсим карда диҳанд. Яъне ҳаракати маздакиа ба ҳамон равона карда шуда буд, ки нобаробарии молу мулкии мардумонро барҳам зада, гӯё бо ҳамин васила осоиши зиндагонии ҷомиаро таъмин хоҳад кард. Шояд ақоидоти Маздак ҳамчун нишонаи аввалини мубориза бар муқобили мулки хусусии дороёну соҳибони заминҳо равона шуда ба ҳисоб мерафт. Ҳарчанд ҳоло он замонҳо устувориро бо эътимодии ин шакли моликият хеле ноаёнун лағжон ба шумор мерафт. Минбаъд дар замони пойдор гардидани ҷомиъаи бозаргонӣ масъалаҳои моликият дар гузоришоти классикони иқтисодӣ сиёсӣ ҳамчун соҳибии фармонравии сармоя маънидоду тасниф карда мешуд. Марксизм бошад ин ақоидоти классиконро ҷонибдорӣ намуда, дар оқибат ба назарияи мухолифати табақагии ҷомеа дар шахсияти аҳли заҳмат (коргарон) ва соҳибони сармояву сарват омада расида, ҳамон ҳулосаи табақагии иқтисодиро поягузори карда буд, ки дар асоси он муборизаи инқилобии табақаи коргарон гузошта шуда буд. Яъне ҳарчанд К. Марксро эҷодгари аввалину беназири назарияи инқилобӣ медонистанд, аммо маҷмӯи ин гуна ақоидот тӯли садсолаҳову ҳазорсолаҳо ташаккул ёфта, дар ҳиссаи зиёдтар мазмуни ҳаёлиро дар бар гирифта буд. Маҳз ҳамин гуна ҳислатҳоро дар таҷрибаи солҳои тӯлонӣ андӯхтаи сохтмони сотсиализми собиқ мушоҳида кардан имконпазир мебошад. Чунки мулки давлатии онзамона сирф ба мақсадҳои гузоштаи худ расида натавонист ва чархи таърих дар охири садаи XX-м боз аз нав ба қафо баргардонида шуда, боиси дар мамолики ба иқтисодӣ бозорӣ гузаранда ба эҳғарии ташаккули моликияти хусусӣ ба тамоми обу рангҳои гуногуну мухталифаш омада расид.

Ҳоло тадқиқгарон дар он ақоидот мутаъқиданд, ки моликият дар ҳаёти ҷомеа мавқеи намоёнун марказиро ишғол карда меояд ва дар навбати худ ҳислатҳои иқтисодиро ҳуқуқиро таҷассум мегардонад. Илова бар он бо ёрии ин ҳислатҳояш мулкдорӣ ба равандҳои иқтисодии ҳаёти мардумон таъсири назаррасу ҳалкунанда расонида меояд.

Шояд ҳақ бар ҷониби ҳамон тадқиқгароне бошад, ки моликиятро ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои иқтисодии ҷомеа ба худ тасаввур кардани мешаванд. Дар назари мо моликият ҳамчун дастаи муайяни муносибатҳои иқтисодии мардумон зоҳир шуда метавонад. Яъне зуҳуроти амалии мафҳуми моликият бо ёрии як гурӯҳ муносибатҳои дигари одамон амалан зоҳир мегардад, ки онро аз рӯи нақша мушоҳида карда метавонем ( нақшаи 1).

Чунонки аз нақшаи овардашуда айён мегардад, мазмуну таъиноти моликият ҳамчун муносибати иқтисодии ҷомеа ба воситаи равандҳои дар ин ҷо тасвиршуда, ба монанди, соҳибӣ кардан, фармонравӣ, идоракунӣ, бехатарӣ, даромадгирӣ, каснорасӣ, зарарпӯшонӣ, соҳибӣ, истифодабарӣ, меросдиҳӣ ва монанди инҳо таъиноту мақсаднокии худро зоҳир карда метавонад. Дар раванди мулкдорӣ ин шохҳо дар алоҳидагӣ ва ё пайвандии бевосита худро зоҳир карда метавонанд.

Масъали моликият яке аз муаммоҳои марказии равандҳои ҷараёнҳои иқтисодии ҳаёти мардумону ҷомиа ба шумор меравад. [4; с.3-6].



Расми 1. Шохаҳои дарахти «моликият»

Аммо вай дар тӯли таърихи асрҳои охири ҷомеа ба тарзу усулҳои гуногун баҳогзорӣ шуда меояд. Гузоришҳои аввалину паҳнотарин оид ба мазмуну таснифоти масоили моликият аз ҷониби поягузори беназири иқтисоди сиёсӣ пешниҳод гардида буд. Онон ақида доштанд, ки моликият ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои иқтисодии ҷомеа мавқеъ дошта, дар навбати худ марому мазмун, таъиноту хислат ва дигар нишонаҳои муносибатҳои иқтисодии ҷамъиятиро муайян карда метавонад. Дар ҳамин равандҳои мазмун таъиноти инқилобии К. Маркс низ таҳрезӣ шуда буд. Чунки мувофиқи нишондодҳои вай моликият ҳамчун появу асос ва имконоти нобаробарӣ «истисмори» аҳли меҳнат хизмат карда метавонист. Маҳз ҳамин гуна маънидоду таснифи моликият, ки дар ҳиссаи намоён хислату мароми хаёлпарастонаро ба худ гирифта буд, ҳамчун появу решаи аниқ таълимоти марксистӣ доир ба моликият хизмат карда буд.

Мувофиқи ҳамаи нишондодҳои то андозае ба воқеияти ҳаётии одамон номувофиқ хулоса бароварда мешуд, ки таснифи илмии моликият диққати дақиқназаронаро бояд ба шаклҳои моликият равона мекард. Гӯё танҳо бо ҳамаи роҳу васила мазмуну таснифоти комили пурраи моликиятро ҳосил кардан имконпазир буд. Маҳз ба туфайли ҳамаи гуна фарзияи хаёлпарастона хулоса бароварда мешуд, ки моликият шаклҳои хусусию ҳамҷояву ҷомиагиро ба худ гирифта метавонад. Минбаъд ҳар яке аз ин шаклҳои моликият раванду хислати иҷтимоиро ба худ гирифта, ҳамчун сабабгории зиддиятҳои иҷтимоию табақавӣ ҷомеа хизмат мекунад. Шояд ҳамаи марому равиши маънидод поягузори назарияи инқилобиро ба хулосаҳои муборизаи табақавӣ мардумон ҳидоят карда бошад.

Аммо таърихи зиёда аз 70 – солаи сохтмони ҷомиаи сотсиалистии собиқ дар гурӯҳи давлатҳои ҷаҳони садаи XX-м боварибахшонаву боэътимод собит сохт, ки таълимоти моликият дар пояи хаёли қарор дошт. Барои баҳои дуруст дода

тавонистан ба раванди моликият ҳамонро бояд мадди назар дошт, ки решаи муносибати моликиятдории одамонро дар равишҳои азхудкунии ҷараёнҳои табиӣ одамон чустан зарур мебошад.

Зеро ки ҳамчун мояҳои моликият аз ҳама пештар замин, канданиҳои фойданок, обҳоро, ҷангалзор, воситаҳои асосии истеҳсолот, иншоот, сохтмон ва монанди инҳо хизмат расонида метавонанд. Аз ин боис ҳам баъзе тадқиқотгарони замони пешина моликиятро ҳамчун «Ҳуқуқи табиӣ» маънидод кардани мешуданд. Ҳамин тавр, дар замони гузаштаву ҳозира аксаран тадқиқотгарон моликиятро ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқдорӣ маънидод кардани мешаванд. Ҳол он ки моликият на танҳо ҳуқуқдорӣ, балки муаммову масъалаҳои соҳибӣ истифодабарӣ, идораву фармонравӣ, даромадгирӣ бехатарӣ ва амсоли инҳо ҳодисаҳои равишҳои ҳаёти иқтисодии мардумонро дар бар гирифта меояд. Шояд маънидоди афзалан ҳуқуқи моликият бо ҳамон пайванд бошад, ки аз замони қадим то инҷониб одамон моликиятро ҳамчун мулкдорӣ соҳибӣ кардан ба имконияту неъматҳои мавҷуда корбурд карда меоянд. Соҳибӣ кардани воситаҳои истеҳсолот ҳамчун нишонаи аввалину муҳимтарини моликият зӯҳр меёбад. Вале «соҳибӣ» кардан ҳоло муносибати иқтисодӣ шуда наметавонад. Барои ин ки муносибати моликият ба миён омада тавонад, воситаҳои истеҳсолот ё дигар дороиҳо бояд бо мақсади тавлидгари маҳсулоту ҳадамот корбурд карда шуда, дар натиҷа дигар равандҳои соҳибӣ кардан, яъне равандҳои соҳибӣ фармонравӣ, истифодабарӣ, аз худ кардани ин дороиҳо ва ё тақсими натиҷаҳои ҳосилшаванда сурат гирифта тавонанд. Ҳамин хел, муносибаҳои моликиятдорӣ дар раванди истеъмолот, мубодила, тақсимот ва истеъмолот таъиноти воқеии худро дарёфта ва зӯҳр шуда метавонанд, чунки моликиятдорӣ на муносибати одамонро ба чизҳои дороиҳо, балки вай муносибати одамонро доир ба истифодаи ин дороиҳо дар байни худ мунъақис месозад. Шояд ҳақ бар ҷониби ҳамон тадқиқотгароне бошад, ки зеро мафҳуми моликият на танҳо равиши ҳуқуқи ҳодисаро, балки ҷараёни ба даст овардани ягон натиҷаро мегузоранд.

Ин ҳолат ҳангоми маънидоди шаклҳои моликият зиёдтар зоҳир мешавад. Шаклҳои решагӣ ҷанини ё сароғози моликияти хусусӣ, ҳамчун ва ҷомеагӣ буда метавонад. Албатта, дар байни шаклҳои моликият аз ҳама намоёнтар моликияти хусусӣ доништа мешавад. Чунки моликияти хусусӣ ҳам ибтидои моликият ва ҳам дорои бартарияту ҳаракатнокии афзал доништа мешавад. Худи ҳамин ҷо таносуби мулкҳои хусусию шахсиро ба хотир овардан зарур мебошад. Мебояд иқрор кард, ки мулкҳои шахсӣ одатан дар дороиҳои фармонравии ашхоси ҷудогона вуҷуд доштаро мефаҳмонад, ки танҳо барои эҳтиёҷоти ҳамон шахс ва ё оилаи он корбурду истифода карда мешавад. Мавриди барои эҳтиёҷоти дигарон, ё ин ки хизматрасонии дигарон корбурд шудан ба даст овардани даромад истифода гардидан вай шакли моликияти хусусиро ба худ мегирад. Яъне аз ин ҷо хулоса бармеояд, ки мулкҳои шахсӣ мавриди дигаргун шудани таъиноту мақсади корбурд кардан ба мулкҳои хусусӣ табдил ёфта метавонад. Байни мулкҳои шахсӣ хусусӣ на тафовути моддӣ, балки тағйирот дар таъиноту мақсади истифодабарӣ ҷой дошта метавонад. Ҳомиёни низомии фармонии иқтисодӣ чунин ақидаро ҷонибдорӣ мекарданд, ки гуё моликияти хусусӣ ҳамчун муқобилу инкоркунандаи моликияти ҷомеагӣ бояд маънидод карда шавад ва аввали зидди аҳли меҳнату дуввуми ҳифзкунандаи манфиатҳои оммаи меҳнаткашон хизмат хоҳад кард. Маҳз аз ҳамин нуқтаи назар инқилоби маҳвкунандаю сарбуррандаи аҳли хоҷагидорони бобарору пӯхтакор амали адолатпаноҳона ҳисоб карда мешуд. Маҳз бо ҳамин сабаб хуни баноҳақ рехташудаи миллионҳо хоҷагидорони бобарору зеро таъсири авҷи ҳаракату ҷангҳои инқилобии садаи бистум ҳаракати адолатпаноҳонаву заҳматпарварона шуморида мешуд. Ҳоло таърих боварибахшо-

наву эътимоднок нишонаи ғафлатзадагиву ҷаҳолати инсонӣ будани ин равандҳои хулосабарориро собит сохта аст.

Дар назари мо афзалияти шакли хусусии моликият аз ҳамон баромада меояд, ки вай ба равандҳои табиӣ ҳаёту равнақи мардумон зиёдтар мувофиқат мекунад. Яъне шумораи хоҷагиҳои хусусӣ, ки ба шакли хусусии моликият асос ёфтаанд аз ҳамаи дигар шаклҳои моликият паҳнотару сершумортар мебошанд. Илова бар он дорандаи моликияти хусусӣ фаъолияти тавлидгариашро бевоситаю мустақилона, мувофиқи чусту чолокии хосаи худ, ташаббусу ғайратмандӣ, таҷрибаи андӯхтааш ва имконоти мавҷуда, дар пояи фаъолияти мустақилона, бидуни иҷозатгирию мутобиқсозӣ, ҳаддалимкон дар мӯҳлати кӯтоҳтарин пиёда кардани мешавад. Ғайр аз он дар ин ҳолат ҳар як ҳодисаву далелҳо ва равишҳои мусоидаткунандаю монешаванда таъҷилан пеш гирифта мешаванд ва ё бартараф гардонида мешаванд. Дар оқибат натиҷаҳои ниҳой сареҳтару даромаднокии фаъолият фузунтар шуда метавонанд. Дар ин шакли моликият афзалиятҳо зиёданд, вале имконоти бохтҳо ҳам дар фаъолият кам нестанд. Аммо ҷаримаю зарарҳои фаъолият бевосита ба «кисаи» фаъолиятгар мезананд. Бинобар он ҳам фаъолиятгари ин қисмати амали хоҷагидорӣ бояд худ худашро бевосита ҳифз намуда тавонад. Мавриди надостани ин гуна қувваю иқтисодии ҳифзкунанда шикасту муфлисӣ бар вай ғалаба хоҳанд кард.

Тадқиқгарони зиёде дар ҳамон ақида устуворанд, ки мавқеи сирф истисморгариро ишғол кардани соҳибони моликияти хусусӣ шояд дар таърихи асрҳои XVII - XIX ҳамчун одат дучор меомад. Аммо дар асри XX вазъият дигаргун гардида, мавқеи ҳукумронии мӯтлақ ба ихтиёри мулки ҳамчун – ширкативу коллективӣ гузаштааст. Аз рӯи ҳисобҳои тақрибии олимони Русия дар давоми даҳсолаи авали асри XXI ба шакли хусусии моликият 10-15%, шакли ҳамчуну ширкати моликият 60-70% ва шакли давлатӣ 15-25% воситаҳои истеҳсолот рост меомад. [5;с.198].

Ҳамин тавр, дар ибтидои асри XXI «истисморгарии» моликияти хусусӣ ва мутлақан ҳукумронии он, ки садсолаҳои пешин ҷой доштанд ба фано рафта, ҳоло ин гуна мавқеъро дар иқтисодиёти мамлакатҳои ҳозирзамон шакли моликияти ҳамчуну ширкатӣ ва саҳҳомӣ ишғол карда меоянд. Сабабгори чунин ҳолатро дар ҳамон чустан зарур меояд, ки иқтисоди бозоргонии замонавӣ аз пешгузаштаи як – ду асринаи худ ҳам назарнамо фарқ карда меистад. Илова бар он мавқеи аҳли заҳмати (коргарони кироӣ) ҳозиразамон ҳам хеле дигаргун шудааст.

Мувофиқи тасвири дар «Капитали» Карл Маркс овардашаванда, ки ҷилди авали он соли 1867 (яъне 147 сол пеш аз ин) аз чоп баромада буд, коргарони онзамона ҳар шабонарӯз то 14- 16 соат меҳнат карда, музди ночизеро ба даст меоварданд, ки барои ғизояшон кифоят намекард. Ҳоло бошад вазъи иқтисодии коргарони соҳибтахассуси давлатҳои мутараққии ҷаҳон хеле дигаргун гардидааст. Дар замони мо иттифоқҳои касабаи коргарӣ хеле пурқувват гардидаанд, қонунҳои зиёде ба ҳифзи аҳли заҳмат нигаронида шударо давлатҳо қабул карда, онҳоро амалан риоя карда меоянд. Ба ҳамин минвол мавқеи «ғуломонаи» аҳли заҳмат паси сар гардида, дар зери таъсири чораҳои иҷтимоии зиёд, демократонидани давлатҳову вазъи иҷтимоии мардумон сатҳи зиндагонии аҳли заҳмат хеле баланд гардидааст. Ҳоло дар замони мо вазъияти нуговори аҳли заҳмат тадриҷан бартараф гардонида шудааст. Аҳли заҳмати ҳозираи давлатҳои пешрафта ҳаққу ҳуқуқ ва қонунҳои мавҷударо медонанд ва ба истисмори бераҳмонаву «ваҳшиёна» роҳ намегузоранд. Яъне аз ин нишондодҳо бармеояд, ки ҳарчанд «истисморгарии» моликияти хусусӣ бартараф нагардидааст. Аммо қувваҳои истеҳсолкунанда ривочу равнақ ёфта, ҳамчун сабабгори тағйирот дар тақсимои натиҷаҳои фаъолияти моликияти хусусии воситаҳои истеҳсолот амал карда меояд. Дар иҷрои амалии ин равишҳо пешрафти босуръати тамаддуну иқтисодиёти мамлакатҳо, пурзӯршавии иттифоқҳои касабаи коргарӣ, рӯй

ба адолату халқиятчиғи овардани давлатҳои пешқадам, аз қониби созмонҳои сершумори умумиҷаҳонӣ пеш гирифта шудани иқдомҳои некбинонаи таъминоти адолатпаноҳонаи ҳаётгузарони мардумони сайёра ва амсоли онҳо боиси назарнамо дигаргун гардидани қонунҳову қоидаҳои тақсимои неъматҳо хизмат карда меоянд.

Яке аз тадқиқгарони беназири масъалаҳои моликияти мулкдорӣ олими британиягӣ, амрикоии асри XX Коуз Роналд – дорандаи ҷоизаи Нобелии соли 1991 мебошад. [6; с. 202-205]. Вай барои тадқиқоташ дар бобати масъалаҳои масорифоти пешзақдӣ ва моликиятдорӣ ин ҷоизаро сазовор гардидааст. Ӯ нишон дода буд, ки инсон барои ба мақсади иқтисодии худ расидан доимо масорифоти пешзақдиро ба миён меоварад. Мувофиқи нишондоди Коуз Р. аз ҳамин сабаб низ инсон бояд соҳиби мулк бошад. Соҳиби моликият ба вай имконоти фаъолият ва ҳаётгузарони боосо-ишро таъмин менамояд. Бидуни соҳиби моликият ҳамчун натиҷаи азхуд кардани табиату имконоти ҳаётгузаронирони дар он мавҷуда ҳаёт берун аз имкон мебошад. Ин нишондодҳои Коузро тадқиқгарон ҳамаҷониба дастгирӣ кардаанд. Вай нишон дода буд, ки моликият муносибати иқтисодии байни одамонро ба воситаи соҳибӣ кардан, фармонравой, меросгузорӣ, фойдаситонӣ ва монанди инҳо тасвир менамояд. Яъне моликиятдорӣ ҳамчун муносибати иқтисодии мураккабу зинагӣ бо ёри гурӯҳи муносибатҳои дигари иқтисодӣ дар амал зоҳир мегардад. Аз ин боис ҳам моликият ҳамчун асоси устуворию мавҷудияти низомҳои иқтисодӣ хизмат карда меояд.

Тоҷикистон аз аввали ба истиқлолият расидани худ кӯшиши ба эътидол овардани муносибатҳои моликиятдорию низоми хоҷагиро пиёда карда меояд. Мувофиқи нишондоди ислоҳоти куллии Тоҷикистон ва ба иқтисоди бозорӣ рӯй овардани он барномаи ғайридавлатӣ гардонидани моликият таҳия шуда буд. Чунки дар ибтидои истиқлолияти мамлакатамон (соли 1990) 92% воситаҳои асосии истеҳсолот моликияти давлатиро ташкил дода танҳо 8% воситаҳои асосии истеҳсолот дар мулкҳои ҳамҷояи коллективӣ қарор доштанд. Маҳз бо ҳамин сабабҳо рӯоварию Тоҷикистони соҳибистиқлол ба иқтисоди бозоргонӣ хатарҳои душвориҳои ниҳоят шадидро ба миён оварда метавонист. Тадқиқгарони таърихи навини мамлакатҳо омилҳои ҷархелаву гуногунро ҳамчун сабабгории сар задани ҷанги шаҳрвандии солҳои 1991 - 1997 нишон дода меоянд. Дар назари мо бошад, сабаби он ҷангро дар муаммои «тақсимои»-и мероси Тоҷикистон чустан дуруст мебуд. Зеро ки пас аз парокандашавии Иттиҳоди Шӯравии собиқ талабгони «тӯъмаи муфт» ниҳоят зиёд буданд. Маҳз ҳамин унсурҳо бо мақсади ба даст овардани луқмаи дилхоҳ дар тақсимои мероси давлати пешина гурӯҳҳои ниҳону ғаразноки ҷангиро ба майдон оварда, алангаи ҷанги шаҳрвандии ҷонсузро бар сари халқамон бор карда буданд.

Ҷарчанд давлати навтаъсису тозаистиқлоли Тоҷикистон барномаҳои сараву мулоҳизакоронаи рӯоварӣ ба иқтисоди бозоргониро таҳия намуда буд, аммо «луқмахоҳон» ҳам дар ғафлат набуданд. Онҳо низ зери пардаву ниқобҳои ҷархела фаъолият бурда, дар муфлисшавию шикасти коргоҳҳои ватанӣ ҳиссагӯзорӣ кардаанд. Ҳукумати мамлакат бо душвориҳои зиёде вазифаи ба вуҷуд овардани шаклҳои мухталифи моликиятро ба иҷро расонида тавонист. Мувофиқи маълумоти омор то соли 2003 раванди ғайридавлатӣ гардонидани моликият ба анҷом расонида шуда, таи солҳо 2003- 2007 ғайридавлатӣ гардонидани воҳидҳои калони истеҳсоли комилан иҷро карда шуд.

Мувофиқи ахбори омери мамлакат соли 1995 аз шумораи умумии корхонаҳову ташкилоти мамлакат, ки ҳамагӣ 12967 адад буданд, ба моликияти давлатӣ – 37,8%, моликияти хусусӣ – 36,4%, коллективӣ – 24,0% шумораи онҳо таалуқ доштанд. Соли 2000- м бошад, аз 21286 адад корхонаю ташкилотҳо ба моликияти давлатӣ – 27,2%, хусусӣ – 48,3%, коллективӣ – 23,0% мансуб буданд. Дар соли 2010 ин рақамҳо аз

чумлаи 25083 адад корхонаҳою ташкилот ба мулки давлатӣ- 10,3%, хусусӣ – 70,5%, коллективӣ (ҳамҷоя) – 15,1%, дигар шаклҳо – 4,1% рост меомад.

[7; с. 376-377]. Соли 2011 ин рақамҳо чунин буданд: шумораи умумии корхонаҳо 29068 адад, давлатӣ – 6868, хусусӣ – 21731, дигарҳо- 469 адад буданд, мувофиқан, ҳамагӣ – 100%, аз чумла давлатӣ – 23,6%, хусусӣ – 74,8%, дигарҳо – 1,6% буданд. [8;с.208].

Ҳамин тавр, аз рақамҳои овардашуда аён мегардад, ки ҳиссаи киёсии корхонаҳою ташкилоти хусусӣ дар ҳудуди мамлакат солҳои охир торафт баланд шуда, ҳиссаи корхонаҳою ташкилоти ҳамҷоя (коллективӣ) паст гардидааст.

Дар асоси омӯзиши раванди мазкур баъзеҳо ба хулоса меоянд, ки гӯё моликияти давлатӣ дар ояндаи наздик бояд ба пуррагӣ барҳам дода шавад.

Таъриху равишҳои мамлакатҳо қотеъона шаҳодат медиҳад, ки давлатҳо аз солҳои 40-50-ми асри бистум таҷрибаи ниҳоят бойеро дар ин раванд гирд овардаанд. Ин таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки давлатҳо зерин таъсири равандҳои амалии иқтисодӣ ҳақду ҳудуди моликиятдори худро зерин таъсири вазъияти амалии иқтисодӣ мамлакаташон тағйир дода меистанд. Ҳангоми ба миён омадани зарурати рушди бомароми иқтисод ҳиссаи худро дар соҳаҳои ҷудоғонаи иқтисодӣ фузун гардонида, баробари иҷрои нақшаҳои худ онҳоро камтар карда метавонанд. Аммо ҳеч ягон давлат бо пуррагии комил иқтисодӣ тарк накардааст. Аз омӯзишу таҳлилҳо оиди ҳислату мароми фаъолияти моликияти хусусӣ баъзан ба хулоса меоянд, ки гӯё тамоми ин амал ба истисмори меҳнати кирои сар то пой нигаронида шудааст. Дар иқтисоди бозорғонии озодона фаъолият баранда ҷамеи амалгарон манфиати иқтисодии худро пиёда кардани мешаванд. Манфиатҳои иқтисодии фаъолиятгарони иқтисодӣ, аз чумла соҳибкорон ҳосил кардани фоида буда метавонад. Аз ин ҳолат истисно танҳо фаъолияти сохторҳои кӯмакрасонӣ мададгори кунанда буда метавонанд. Аз ин боис мақсади ҷамеи корхонаҳои соҳибқорони дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ фаъолиятбаранда танҳо бо ёрии гирифтани даромаду фоида пиёда карда мешавад. Аммо дар замони мо кӯшишҳои фойдаситонӣ ҳам зерин таъсири қонунҳои қабулкардаи давлатҳо ба роҳ монда мешавад.

Моликият дар ҳамаи шаклҳои мавҷудааш танҳо бо шартҳои фойдаситонии мӯътадил ба мақсадаш расида метавонад. Истисно аз ин ҳолати умумӣ ҳамагонӣ набояд ҷой дошта бошад, чунки оқибати истисно муфлисию шикаст буда метавонад. Яъне дар назари мо фаъолиятгарони ҳамаи шаклҳои моликияти ҳозиразамон бидуни фоида ҷой дошта наметавонанд. Фойдаситонии мӯътадил ба ҳамаи онҳо хос мебошад.

Аммо чунонки дар боло таъкид карда шуд фойданокии баландтар ҳавасмандии иқтисодии соҳибқорону коргоҳҳоро зиёдтар таъмин намуда, ба инкишофу пешрафти босуръати онҳо мусоидат хоҳад кард. Ҳарчанд таҳлилҳою омӯзишҳои мо собит месозанд, ки таи солҳои охир(2003-2010) сатҳи фойданокии корхонаҳои саноатӣ, сохтмону нақлиёт, савдо тамоили афзоишро ба худ гирифтаанд, ҳарчанд ин ҳолатро нисбати корхонаҳои кишоварзӣ дучор омада наметавонем. Масалан, таи солҳои 2006-2010 ҳаҷми фоидаи корхонаҳои саноатии мамлакат аз 20,1 млн. сомонӣ то 284,3 млн. зиёд шудааст. Афзоиш дар ин муддат 14,1 баробарро ташкил кардааст. Соли 2011 ҳаҷми фоидаи корхонаҳои саноатии Тоҷикистон ба 347,0 млн. сомонӣ расида буд [7;с.820].

Мувофиқи тадқиқоти солҳои охир гузаронидаи пажӯҳишгарон аниқ сохта шудааст, ки аз нимаи дуими садаи бистум то ҳозир мавқеи моликияти ҳамҷояю саҳомӣ пурратару васеъ ва паҳнотар шуда меояд. Тадқиқгарон сабаби ин раванду ҷараёнро дар он мебинанд, ки ин шакли моликият аз равиши худидора берун рафта, танзиму пешбурди корҳо бар зиммаи менеҷерони кирои вогузошта мешавад. Илова бар он

дар фаъолияти коргоҳҳои ин шакли моликият унсурҳои демократӣ, қарордоди ҳамчун зиёдтар роҳ ёфта, сатҳи таваккал паст рафта, хатарҳо камтар мешаванд. Ин марому равишҳо дар замони ҳозира ба тафаккур ва ҷаҳоншиносии мардумон зиёдтар мувофиқат мекунад. Бинобарон соҳибмулкони аз ҳама зиёдтар ҳамин шакли моликиятро барои худ интихоб менамоянд.

Шакли дигари моликият давлатӣ номида шудааст, ки ба он коргоҳҳои калону замонавии давлатҳо, сохторҳои маҳаллии ҳокимият, коргоҳҳои ҳамчунӣ давлатҳои аҷнабӣ ва амсоли онҳо дохил мешаванд, аммо фаъолияти минбаъдаи фойданокро ҳуди коллективи ҳар як коргоҳ бар зимма дорад. Дар Тоҷикистони имрӯза ба коргоҳҳои давлатӣ танҳо ҳамонҳое масубият доранд, ки таъиноти мудофиавиро доро мебошанд. Илова бар онҳо ҳамагӣ якчанд коргоҳҳои хислати стратегия ҳалкунанда дошта мансубият доранд. Аз ин далелҳо хулоса бармеояд, ки ҳиссаи моликияти давлатӣ дар Тоҷикистон даҳкоро ташкил додааст. Мебояд дар назар дошт, ки чуноне дар даврони сотсиализми собиқ моликияти давлатиро ҳамчун мулкҳои фойдакунандаю нигаронида шуда бар нафъи иқтисодии тамоми мардумон маънидод мекарданд.

Ин хулосаҳо аз тафаккури назарияю пажӯҳишҳои зиёдтар ҳаёлию беасос бароварда мешуданд. Чунки дар давлати аввалини социалистии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҳарчанд иқтидору имконоти иқтисодии вай аз шумораи зиёди давлатҳои дигар назарнамо зиёд буд, аммо сатҳи зиндагонии мардумонаш аз дигарон 15-20 маротиба пасттар қарор дошт. Он давлат дар озмоишҳои аслиҳаю азхудкунии кайҳон бо ИМА мусобиқа мекард, вале аз рӯи сатҳи некӯаҳволии мардумонаш 40 -50 маротиба қафо меистод.

Маҳз ҳамин гунна далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки дар замони мо мавриди баҳогузори ба равандҳои иқтисодии давлатҳои ҷаҳон на шаклҳои намудҳои моликият, балки сатҳи самаранокии фаъолияти тавлидгарӣ, ҳосилнокии меҳнат ва дараҷаи некӯаҳволии ҳаётгузарони мардумон ё аҳолии мамлакат муҳим мебошанд.

Натиҷаҳои таби солҳои истиқлолият ҳосил кардаи Тоҷикистон шаҳодат медиҳанд, ки дар равандҳои ислоҳоти куллии гузаронида шуда зиддиятҳои камбудихо низ ҷой доштанд, ки боиси таъсири манфӣ ба натиҷаҳо гардидаанд. Масалан, зеро таъсири ҷанги шаҳрвандии мамлакат ҳиссаи иқтидорҳои мавҷуда несту нобуд карда шуданд ва ё талаф ёфтанд, дар ҳиссае ин дороиҳо аз ҳисоби мардумон рабуда шудаанд ва ё бар нафъи гурӯҳҳои ҷангиён қорбурд гардиданд. Минбаъд дар давраи ғайридавлатӣ гардонидан ҳиссае аз дороиҳо бо ҳар гуна роҳу васила ба мулкҳои хусусӣ табдил дода шуданд ва гӯё моли «ҳалоли» соҳибони навашон гардиданд. Дар оқибат ин унсурҳо роҳҳои чапғалату номатлуби ғоратгарӣ, ришваситонӣ ва монанди ин равишҳои муқобилро дар иқтисодиёт ба миён овардаанд, ки ҳоло ба солимию пешравндагии иқтисодиёт таҳдид карда меояд. Аммо натиҷаҳои намоёни ҳосилшуда шаҳодат медиҳанд, ки гуногуншаклии ба амал овардашудаи иқтисодиёти Тоҷикистон боварибахшу қотеъона мебошанд ва пояҳои раванди эътимодноки рушди суръатнокро таъмин карда метавонанд. Аз ҷумла таби солҳои охир ҳаҷми маҳсулоти дохилии мамлакат ҳамасола ба ҳисоби миёна 7-8 фоиз зиёд карда шудааст. Ҳоло ин гуна суръати афзоиши шумораи ками давлатҳои ҷаҳон нигоҳ дошта меоянд. Дар давоми солҳои 2000-2010 даромади пулии аҳолии мамлакат аз 1004,6 млн. сомонӣ то ба 13256,0 млн. сомони расидааст, ки афзоиш дар ин муддат 13,2 баробарро ташкил медиҳад. Дар ҳамин муддат хароҷот ва пасандози аҳолии мамлакат аз 909,9 млн. сомонӣ то 13648,5 млн. сомони расида 15,3 маротиба зиёд гардидааст, афзоиши пасандоз ва қоғазҳои қиматнок аз 2,6 млн. сомони соли 2000 то ба 998,1 млн. сомони расида 38,4 баробар зиёд гардидааст. [8;с.208]. Ё ин ки музди миёнаи ҳармоҳаи номиналӣ соли 2000 ҳамагӣ 8,5 доллари ИМА бошад, ки аз рӯи ин нишондиҳанда афзоиш 9,5 баробарро ташкил намудааст. [7;с.223-224, 228-229].

Натиҷаҳои ҳосилшуда се соли охир ҳам қариб дар ҳамингуна марому равиш нигоҳ дошта шудааст.

Ҳамин тавр, ҳоло дар Тоҷикистони соҳибистиқлол бо кӯшишҳои беназири Президент Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмату ғайратмандии тамоми мардумони мамлакат иқтисоди бозаргонӣ эҳё гардонида шуда, дар соҳаҳои иқтисодиёт шаклҳои мухталифи моликият пайдор гардидаанд. Иқтисодиёти мамлакатро шакли омехтаи моликият фаро гирифта, ҳиссаи вай то 70-75 фоиз расонида шудааст. Ин шакли моликият дар замони ҳозира ҳамчун намуди пешқадаму таъминкунандаи рушди дилхоҳ фаъолият бурда меояд.

Дар замони ҳозира ҳиссаи намоёнтарини давлатҳои ҷаҳон, созмонҳои умумибашарию ҷаҳонӣ кӯшишҳои беназири суръат бахшидан ба пешрафти иқтисодиётро бо мақсади ба аҳолии худ таъмин намудани сатҳи баланду дилхоҳи тараққиёт ва некӯахлоқии дараҷаи кифоят масраф карда меоянд. Ин кӯшишу равишҳо амалан ба равиши нақшаҳои пешбурди иқтисодиёти ватанӣ низ мувофиқу мутобиқ мебошанд. Дар раванди вазифаҳои пешбурди афзалиятноки коргоҳҳои саноатии ватанӣ, бахшидани рушди боэътимод ба истеҳсолоти кишоварзӣ дар пояи ташкили хоҷагиҳои сершумори деҳқонии ба ҳавасмандии баланди иқтисодӣ асосёбанда бояд амалӣ гардонида шавад.

#### Адабиёт

1. Хрестоматия по истории Древнего Востока. Восточная литература. -М.: 1963.
2. Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. –Душанбе: «Эр-граф», 2011.
3. Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих.-Душанбе: «Ирфон», 1990.
4. Черкасов Г. И. Общая теория собственности. -М.: ЮНИТИ. 2003.
5. Экономическая теория Ч.І. Учебник. Под ред. И. К. Ларионова и др. -М, 2006.
6. История экономических учений (Современный этап). -М.: ИНФРА – М, 1999.
7. Тоҷикистон: 20-соли истиқлолияти давлатӣ. Маҷмӯаи оморӣ. -Душанбе, 2011. -454 с.
8. Омори солони Чумхурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2012. -458 с.

УДК 338.48

**Машокиров Д.Н.**  
Аспирант ТГУК

г. Душанбе 734055, ул. Дехоти 1/2,  
Тел: (+992) 93 571 54 54  
E-mail: [jahongir-m@mail.ru](mailto:jahongir-m@mail.ru)

#### ИННОВАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

*В статье рассмотрены проблемы исследования теоретических и методологических аспектов и разработка практических рекомендаций по формированию потенциала въездного туризма в Республике Таджикистан на основе выявления, изучения тенденций и особенностей его развития в современных условиях.*

**Ключевые слова:** туризм, турист, бизнес, экономика, ресурс, индекс, рынок туризм, on-line – интернет услуга.

**Mashokirov J. N.**  
*PhD student of the TSUC*

Dushanbe, 734055, Dehoti, 1/2,  
Тел: (+992) 93 571 54 54  
E-mail: [jahongir-m@mail.ru](mailto:jahongir-m@mail.ru)

## INNOVATIVE CAPACITY DEVELOPMENT ACTIVITIES TOURISM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

*The article considers problems of study of theoretical and methodological aspects and development of practical recommendations on capacity building inbound tourism in the Republic of Tajikistan on the basis of identification, study of trends and peculiarities of its development in modern conditions.*

**Key words:** *tourism, tourist, business, economics, resource index, the market of tourism, on-line service on the Internet.*

Современное понимание туризма включает в себя множество аспектов: туристские потребности, особенности поведения туристов, их пребывание вне постоянного местожительства, деятельность организаций-посредников, социально-экономические связи, отношения и интересы всех участников туристского рынка.

До сих пор остается недостаточно проработанным терминологический аппарат понятия «туризм». С одной стороны, среди исследований данного вопроса можно встретить работы, в которых туризм трактуется чрезвычайно узко. Существует определение туризма как путешествие в свободное время, один из видов активного отдыха, распространенный в большинстве стран мира. С другой стороны, ряд авторов предлагают расширенное понятие туризма. Туризм определяется как ряд явлений и взаимоотношений, являющихся результатом взаимодействия туристов, туристского бизнеса, сферы гостеприимства, администрации и процесса привлечения, размещения и обслуживания туристов. Туризм – это мир бизнеса, удовлетворяющий потребности и спрос туристов и приносящий значительный доход государству и районам, его составляющим. Кроме того, определения, указанного в государственном законе [5].

Для развития въездного туризма в республике нами предложены следующие мероприятия:

1. Открытие на территории Республики Таджикистан регионального представительства Всемирной туристской организации (ЮНВТО), что создаст основу для скоординированных действий правительства Республики Таджикистан в осуществлении мероприятий по формированию потенциала въездного туризма с учетом международной практики (рис. 1).

**Всемирной туристской организации в Республике Таджикистан.** Данное предложение позволяет существенно повысить уровень управления туристскими процессами в республике, так как Всемирная туристская организация является катализатором процессов развития технического обмена и международного сотрудничества, стимулирования и расширения партнерства между государственными и частными организациями, что позволяет странам-членам, туристским центрам и предприятиям максимально использовать экономическое, социальное и культурное воздействие туризма и полностью использовать ее преимущества, при этом сводя к минимуму отрицательные последствия туризма для социальной сферы и экологии.

ЮНВТО является межправительственной организацией и обеспечивает активное сотрудничество между представителями правительств и руководителями туристской индустрии.




Рис. 1. Функции регионального представительства

Считаю полезным организовать туристский кластер в республике. Необходимость кластера обусловлена изменениями, происходящими на внешнем и внутреннем рынках туризма, возрастанием роли туризма в экономике и социальной сфере, проведением спортивных мероприятий мирового значения, развитием межрегионального и международного сотрудничества. Туристский кластер въездного туризма Республики Таджикистан, находящийся в настоящий момент на стадии замысла, состоит из следующих структурных составляющих (рис. 2).

Формирование и функционирование туристского кластера въездного туризма внесет значительный вклад в развитие экономики Республики Таджикистан.

Внедрить сателлитные счета в систему статистического учета в туристскую отрасль республики, что позволит инвесторам (государству, предпринимателям) оценить в полной мере денежные потоки от въездного туризма с учетом полного

объема затрат, который несет приезжающий турист (дополнительный спрос на товары и услуги). Решение вышеназванной задачи позволит получить достоверные данные о совокупном вкладе туризма в экономику республики.




Рис. 2. Структурные составляющие туристского кластера Республики Таджикистан

Важно также организовать централизованный республиканский туристский Интернет-сайт на таджикском и иностранном языках, а также информационную поддержку Интернет – порталов других организаций с целью предоставления полных и актуальных сведений об оказываемых в республике туристских услугах, маршрутах и сопутствующей инфраструктуре. С помощью Интернет-услуг возможен инновационный переход к реализации туристских продуктов в режиме on-line. В туристской индустрии республики не нашло достаточное развитие on-line обслуживание клиентов и заказ туристских услуг с помощью удаленного доступа. Мы предложили восполнить этот пробел, создав систему on-line обслуживания на таджикском и иностранном языках (рис. 3).

Клиент оформляет заказ в упрощенном порядке. В случае соблюдения сроков оплаты он получает подтверждение брони и гарантию предоставления заказанных услуг. Туроператор соответственно получает статистику посещаемости Интернет-портала и оформления заказов, результатом которой является изменение содержания сайта, а также совершение реальных действий (создание новых маршрутов), направленных на более гибкое соответствие предоставляемых услуг интересам потребителя. Развитие и поддержка сферы онлайн-операций в Таджикистане, внедрение возможности решать вопросы с отдыхом «не выходя из дома» позволят республике приобрести гораздо больший круг потребителей, охватить разнообразными

услугами значительные территории, вывести республиканский туристский рынок на качественно новый уровень.




Рис. 3. Схема заказа туристской услуги в режиме on-line




Рис. 4. Фрагмент структуры «i»-центров в республике

Создать информационную базу в виде специальных пунктов («i»-центры) на территории Республики Таджикистана. Каждый «i»-центр представляет собой источник информации о районах республики (рис. 4).

В вышеуказанных пунктах туристу будет предоставлена полная и достоверная информация о том, что представляет собой тот или иной район, где расположены средства размещения, пункты питания, объекты развлечения, достопримечательности, транспорт и тому подобное на различных языках (таджикский, иностранный). Вышеназванные пункты следует расположить на всей территории республики.

**Выводы.** Одним из факторов развития въездного туризма является туристский потенциал. В связи с этим в исследовании разработан механизм формирования потенциала въездного туризма территории, основанный на экономических и социальных интересах граждан, бизнеса и государства и представляющий собой совокупность действий по сохранению, использованию, поддержанию, развитию ресурсов территории (природно-климатических, культурно-исторических, ментальности, инфраструктурных) с целью увеличения въездного туристского потока за счет соответствия ожиданиям и запросам потребителей. Потенциал въездного туризма рассматривается как способность территории принять и качественно обслужить определенное количество туристов. В рамках механизма предложена блок-схема процесса формирования потенциала въездного туризма Республики Таджикистан, представляющая собой совокупность последовательных действий, выполнение которых позволяет повысить потенциал и привлекательность въездного туризма.

Предложена методика оценки мультипликативного эффекта в системе интересов субъектов въездного туризма и показана возможность применения ее с целью обоснования приоритетного развития туризма, что позволяет прогнозировать объем инвестиционных ресурсов для расширения въездного туризма в Республике Таджикистан.

Обоснован ряд инновационных мероприятий по развитию потенциала въездного туризма республики, включающих открытие регионального представительства ЮНВТО и информационной базы в виде специальных «i»-центров, организацию туристского кластера и туристского Интернет-сайта с применением технологии on-line, внедрение сателлитных счетов в системе статистического учета туристской деятельности Республики Таджикистан.

### Литература

1. Кабиров, И.С. Туризм и инновации: вчера, сегодня, завтра / И.С. Кабиров // Перемены в России: прошлое, настоящее, будущее: Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов: в 2-х т. Т.1. – Казань: Таглитат, 2007. – С. 123-124.
2. Кабиров, И.С. Рекламная деятельность предприятий туризма / И.С. Кабиров // Проблемы и перспективы развития туризма в России: Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. – Казань: Таглитат, 2007. – С. 47-49.
3. Кабиров, И.С. Маркетинговая деятельность в сфере туризма / И.С. Кабиров // Маркетинг и общество: Сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. – Казань: Казанский государственный финансово-экономический институт, 2008. – С. 120-124.
4. Государственный закон Республики Таджикистан от 24 ноября 1999 г. № 152 «Об основах туристской деятельности в Республике Таджикистан».

УДК336.7

**Бушко А.,***д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансы и банковское дело,  
Варминско-Мазурский университет**10-719 Ольштын,  
ул. М.Осаповского 4,  
Тел.: (089) 89 523 43 32***Султонов З.С.,***старший преподаватель кафедры банковское дело, ТГУК**734055, г. Душанбе, ул.Дехоти, 1/2.  
Тел.: (+992 37) 2348626,  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)*

### **СТРАТЕГИЯ БАНКА В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ – НА ОСНОВЕ ОПЫТА ПОЛЬШИ**

*В статье рассматривается деятельность банков и их взаимодействие с субъектами рыночных отношений в переходном периоде. Так же авторами предоставляются стратегические пути решения существующих проблем в конкурентоспособной среде.*

*Ключевые слова: Банк, рыночная экономика, стратегия, методы, анализ, экономическая среда, конкуренция.*

**Buszko A.,***PhD, professor, head of Finance and banking department,  
University of Warmia and Mazury**10-719 Olsztyn  
M. Oczapowskiego str., 4,  
Tel.: (089) 89 523 43 32***Sultonov Z.S.,***senior lecturer of the banking faculty, TSUC**734055, Dushanbe, stp. Dehoti, 1/2.  
Tel: (+992 37) 2348626,  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)*

### **STRATEGY OF BANK IN THE PERIOD OF TRANSFORMATION - ON BASIS OF EXPERIENCE OF POLAND**

*In the article examines the activities of banks and their interaction with the subjects of market relations in transition. Also authors are given the strategic ways of decision of existing problems in a competitive environment.*

*Key words: Bank, the market economy, strategy, methods, analysis, the economic environment, competition*

Деятельность по условиям рыночной экономики (хотя и не только в таких условиях) требуются целенаправленные шаги. Трудно представить себе ситуацию, в которой банки принимают решения без разработанной стратегии. Вы можете только

в рамках спора, как эта стратегия хороша, соответствует потребностям банка, принимает во внимание все соответствующие обстоятельства, когда вы должны изменить его, исправить детали или план осуществления. При разработке стратегии необходимо иметь соответствующие данные, которые через соответствующие инструменты будут обработаны и на этой базе возникнет стратегия. Очень часто используются количественные методы в переработке данных. Экономические случаи, макро и микроэкономические данные можно трактовать как относительно большие сборы цифр (напр. число потенциальных клиентов, цена, обращение, число транзакции, инфляция, уровень потребления, инвестиции). Благодаря этому возникают экономические модели, математическое представляющее обсуждаемое явление. Опасной ошибкой является некритическое базирование на тех же моделях, особенно экономических. Принимается за основу, что если растут инвестиции через определенное время, то такой рост будет иметь место в последующих годах. Часто (ошибочно) предполагается, что будет постоянный рост. К сожалению, такое предположение является ошибочным. Некоторые явления, действительно, если взять сравнительно давно, но после того, как идет рост или коррекция спящего рынка, и обычно появляется в противоположной тенденции. Таким образом, феномен экономического (проанализированы с точки зрения управления разработанной стратегии) явления, имеют более каскадный характер, чем линейный. Это состояние непрерывного изменения и в сочетании с появлением практически бесконечное количество данных. Питер Друкер определяет их как «бурные времена». В стратегии управления принимается даже определенное основание, касающееся стойкости разработанной стратегии. Оригинальная стратегия никогда в полной мере не приучена, (дополнительная стратегия) поддается все время модификации, так, чтобы справиться с требованиями окружения и вызовам, перед которыми становится современное предприятие. Конечная стратегия полностью другая, чем та, которая была основана в начальной фазе. Делая вывод модели, основанные на количественных методах, полезны, но дополнительно следует его обогатить анализом сопровождающих явлений, позволяющий уловить момент ключевых изменений, так называемых каскадных изменений. Поэтому при разработке стратегии управления должны быть включены экономисты, которые, на основе анализа макроэкономических данных, таких как анализ тенденций, подобных случаях в других странах, позволит более реалистичный прогноз развития событий. Принято считать, что анализ фокусируется на стратегической обстановке окружающей компании. Как правило, группы проанализировали факторы, связанные с политической, правовой, экономической, социальной, технологической, или происходящих на данном рынке. Всемирный Банк несколько лет выпускает разработку под заглавием «Doing Business» (Предпринимательская деятельность). В нем содержится информация о ведении бизнеса в большинстве стран мира. Эта информация включает в себя процедуры по созданию компаний, их ликвидация, найма, увольнения, предъявлять свои требования в суде, приобретение собственности, доступность кредитов, а также данные о кредитных регистров. Банк обычно предоставляет ряд процедур, прозрачность, время и расходы в виде доли от прибыли или дохода предприятия. Это создает рейтинг привлекательных стран, для ведения бизнеса. Включение этих диапазонов в анализе становится все более важным. Предприниматель не может всего лишь принимать во внимание относительно низких средств основания фирмы, но также его ликвидации. Предприятие не может оказаться ловушкой. Даже очень подробный анализ ситуации в данной стране, не дает 100% гарантии на успех. Могут

появиться неожиданные ситуации, которые требуют резкого изменения стратегии, вместе с ликвидацией бизнеса. В случае, когда ликвидационные процедуры долговременны, дорогостоящие, наступает неэластичный рынок труда, тогда предприниматель попадает в ловушку. Прежде чем он урегулирует всевозможные обязательства, теряет не только большой капитал, но также время. Время как фактор стратегического анализа иногда маргинализированно. Вход на рынок, начало деятельности в соответствующий момент, имеет ключевое значение для конечного успеха.

**Области стратегического анализа банка.** При проведении анализа следует сосредоточиться на ключевых областях анализа. Чтобы позволить им быть причислен к экономической (общей ситуации в стране, экономический сектор), технологической, социальной (население, доходы, демография) и правовой средах, что имеет большое значение для функционирования, совместимого с правом в данной стране. Кроме того следует провести анализ самого банка. Его хороших (сильных) и слабых сторон.




Рисунок 1. Элементы анализа факторов среды банка

Кроме того время следует учитывать ситуацию с точки зрения дела самого банка. Сотрудники имеют уникальный опыт, конкурентное преимущество, которые возникают в определенное время. Невыполнение этого требования, пока компания не делает его трудным для достижения своих выгод. По этой причине, стратегический анализ должен также принимать во внимание те аспекты организации, которые влияют на разработку стратегического плана и действий. Примером такого подхода является банковский сектор во Франции. Французские банки после анализа макроэкономической ситуации и своей внутренней ситуации изменили свою стратегию. Credit Lyonnais стал универсальным банком европейской сети, BNP, Société Générale, Crédit Agricole/BanqueIndosuez, C.C.F. не только универсальными банками европейской сети, но также специализированными банками, зато Societe Lyonnaise de Banque, S.N.V.B. - государственными специализированными субъектами (Marois B. 1997). Польша по мнению Всемирного Банка, создает инвесторам ряд существенных затруднений. Касаются они не только усложненной системы правосудия (напр. правая интерпретация налогообложения -

часто несвязна, положения противоречивы, недостает ясных объяснений), но долговременных и дорогостоящих разбирательств в экономическом суде. Это ставит Польшу на отдаленное место (около 40-50) в рейтинге конкурентоспособных экономик.

В стратегическом анализе следует учитывать и нематериальные запасы. Они становятся все более важным и фундаментальным условием для обеспечения конкурентоспособного преимущества. Знаний всех ресурсов в экономике могут быть тяжелым элементом, влияющим на решение о начале деятельности в данной стране. Индусские информатики перенимают много полезного от международных концернов, хорошо образованные и относительно многочисленные кадры в данной стране (инженеры, логисты) обуславливают начало машинной продукции (автомобилей, запчастей). Культурные различия склоняют к модификации стратегии. Например, мир так называемой западной культуры ведения бизнеса отличается от мира ислама. Отличия касаются не только правил ведения торговых связей, стилей управления, принципов функционирования банков (казус исламских банков, на основе закона Корана), а даже шире - норм социального сосуществования. Тем можно толковать своеобразный принцип фирм, действующих глобально, - *let's locals face locals* (давайте местные жители сталкиваются местные жители). Фраза толкуется как внушение - пусть "местные работают с местными". Знают их обычаи, индивидуальность, привычки – это проще для них (необходимо умение пользования этим самым языком - можно узнать его в совершенстве) наладить контакт, достичь общей темы разговора, разбудить доверие. Поэтому в организациях, действующих глобально, появятся даже на должностях председателей, CEO, директоров, управляющих, местные представители. Важным фактором, который будет играть каждый раз большую роль в киберпространство. Мир не только идет, но мчится в направлении развития использования технологий и информатики. Это создает много шансов предприятиям (напр. порталы продажи, источники информации, управление глобальной организацией - поручения продукции в любом месте мира), но также и угрозы. Легко себе представить ситуацию, в которой предприниматель создает мощную промышленную империю, логистическую, послужную - поручая отдельные задания фирмам во всем мире. Этих фирм "в реальном" мире никогда не посещают - знают его только из виртуальных сетей. В сети ведутся дела на триллионы долларов, которые принимают реальную фигуру на банковских счетах, но появляются стаи в киберпространстве, что специализируются на мошенничестве. Наибольшая (по мнению аналитиков) угроза со стороны интернетовских сетей происходит из центрально-восточной Европы, России также Китая. Русские мафии в киберпространстве такие, как Coders Dream Сборная, Web Attacker Team специализируются на фишинге. Shadowcrew, Carderplanet, Darkprofits подшиваются под владельцев банковских счетов и иногда крадут деньги.

Угроза выступает также в виде не только потери средств из счета, но что может оказаться неоднократно более чувствительное - кража данных, тайн фирмы (доступ к мейловым ящикам), планов действия. Потери из этого заглавия постоянно растут и оцениваются, в 2000-2010 годах переступят квоту 500 млрд. фунтов стерлингов (GBP) -из исследований Heron S. в 2007г.

**Казус польских банков.** На основании анализа литературы можно констатировать, что существует спор на тему исходной точки к разработке стратегии. Часть авторов выражает взгляд, что определенная цель предопределяет следующие сферы изменений, особенно изменения, касающиеся самой организации, ее структуры, систем мотивации или контроля. Противоположный

взгляд заключается в сохранении относительно неизменной организации, но цель приспособляется к существующим возможностям. Принимая за правильный первый взгляд, то он обычно несет за собой большие изменения, включительно с реструктуризацией предприятия, внедрением инновационных технологий, новых стратегий управления. Сами работники, как правило побаиваются изменений. То что малоизвестно, несет беспокойство, связывается с необходимостью приспособления к новаторским решениям. Если трудоустроенные сами определяют цели, то могут они принять фигуру минималистскую, заниженную относительно реальных возможностей целого предприятия. Реализация такой цели не рекомендует специальных трудностей и обеспечивает всем мнимый комфорт работы. Такой мнимый комфорт работы может оказаться, однако кратковременный. Конкуренция, ставя себе амбициозные цели, выигрывает "борьбу за рынок" и занимает привилегированную позицию. Другие теряют свое участие в нише, ухудшаются их финансовые результаты, а в крайнем случае находятся под угрозой банкротства. Поэтому также повсеместной практикой особенно в международных концернах есть определение целей (заданий) подчиненным отделам через центральную службу. Определенные опасности связаны с реальностью таких целей. Нелогичные цели, слишком амбициозные, оторванные от реальности местных рынков несут за собой горечь, приведение в состояние разочарованности работников. На основании опытов действия международных концернов, особенно в странах, переходящих трансформацию, следует, что в организациях такого рода выступает относительно высокая ротация, и цели, которые определяются, иногда осуществляются. Можно себе представить ситуацию, где сами работники определяют себе цели. Такой случай следует связывать с экономикой, в которой события имеют линейный характер, они легки к предвидению и оценке. Кроме того начальник должен не только координировать согласие таких целей, но также их реальность. Сегодня окружение динамически трудно определить, когда она будет создана стратегия, которая требует постоянного управления и контроля. Появляется также другая тема при установлении целей. Можно ее сформулировать в виде следующего вопроса: когда предприятие богато? Когда распоряжается как организация (фирма) немалыми активами (одинаково материальными, как и нематериальными), постоянно стремится к их увеличению, или также богата, поскольку работники зарабатывают много? Это необязательно может быть совпадение целей. В международных концернах о подтвержденной позиции, зарплатки работников относительно высоки. Однако они пока не так уж высоки, чтобы привели к уменьшению доходов корпорации. Многие говорят «небо это предел» позволяет достижение значительного дохода, но не за счет организации. Предприятие обеспечивает работнику необходимые инструменты (товары, услуги, оборудование офиса, должность работника, логистическую поддержку, позицию, имидж фирмы и так далее) что позволяет ему вести конкурентоспособную борьбу. Без вышеупомянутых инструментов возможности работника заметно уменьшаются. Заинтересованность только потенциальными клиентами не является единственным ведущим фактором, проектирующим на стратегию. Необыкновенно существенным есть также заинтересованность сторон. Их мнение, сохранение, поддержка, одобрение, также влияет (а может быть решающей) на конкурентоспособную позицию предприятия и тем же является обусловленностью, к которой следует обратить внимание в стратегическом анализе. Соответствующая миссия фирмы позволяет включение заинтересованности в стратегию, которая реализовывается. В этой трактовке миссию следует трактовать как дополнительную общественную ценность, которая

обеспечивает предприятие. Миссия не может быть общей, потому что будет трудно проверить преимущество. Не должна быть также слишком развитая, тогда будут теряться ее основные преимущества и становится часто непонятной для потенциальных получателей. Не следует путать главного послания миссии с предложением, которое организация направляет к своим клиентам. Например в миссии (что правда интересной), которую проработал коммерческий банк Citi, выступает информация для клиентов, и лишь потом можно найти некоторые ценности для заинтересованных сторон. "Миссией Банка (Citi Handlowego) играет ведущую роль в банковском секторе Польши, предлагая продукты мирового класса и высокого качества услуг, государственным и международным клиентам, обеспечение акционерам высокой возвратности капитала, создание привлекательной и удовлетворяющей среды работы для работников также определение этических стандартов в бизнесе". Похожий принцип применяет Банк РКО S.A. Миссия этого банка также развита, но меткие элементы миссии находятся в информации, касающейся общественной ответственности. Такой информацией можно соответственно модифицировать и представить в форме миссии. "Общественная ответственность бизнеса является основанием, на котором Банк (РКО S.A.) создает свои отчеты с окружением, принимая во внимание потребности всех заинтересованных сторон: клиентов, инвесторов, работников, деловых партнеров и местных" сообществ. Следовательно, рекомендованной миссией Банка РКО S.A. может быть - "общественная ответственность бизнеса, которая учитывает потребности клиентов, инвесторов, деловых партнеров и местных" сообществ. Использование высказывания всех заинтересованных сторон влечет лишнее обобщение. Такая сформулированная миссия должна отвечать заинтересованным сторонам, а особенно предпринимателям. Они являются важным элементом отношений. Потери, которые понесли польские предприниматели (в 2008-2009 годах), в результате валютных вариантов, возникала из ряда поводов, а одним из них была нехватка включения (также применения) соответствующей миссии в стратегии банков. Не все предприниматели должны понимать принцип действия валютных опционов. Предлагаемые через некоторых банковских служащих решения и рекомендации, относительно обеспечения перед риском валютного курса, не были в полной мере совместимы с рекомендованной миссией, которая опирается на общественной ответственности бизнеса. В деловых отношениях должен работать принцип - зарабатывают две стороны, а не только одна. Возвращаясь к миссии коммерческого банка Citi, ее первая часть очень хорошо вписывается в виденье фирмы.

Мы определяем некоторую картину (фирм vision) предприятия в будущем. В связи с чем, виденье Citi банка, является игра позиции лидера в обеспечении банковских услуг – важнейший (инновационный) банковский сектор. Инновационность была подчеркнута фразой: "предложение мирового класса продуктов и высокого качества услуг государственным и международным" клиентам. Государственный банковский рынок постоянно развивается, стараясь приспособить к принципам, которые обязывают в укрепленных рыночных экономиках. Включение мирового класса продуктов в предложение банка Citi Handlowy, та дистанция будет нивелировать, но с другой стороны ставит организацию как "инновационного предвестника" на нашем банковском рынке. Менеджеры в стратегическом анализе учитывают ряд других безмерно важных факторов. С позиции банков являются ими, в т.ч. макроэкономические данные, политика центрального банка, правительства. Часть этих данных в очевидный способ взята к вниманию. Например с позиции

коммерческих банков важную роль играет валютный курс, состояние и динамика обращений внешней торговли, платежный баланс, инфляция, налогообложения, безработица, реальные зарплаты, юридические решения, демографическая структура, задолженность не только государства, но также домашних хозяйств и предпринимателей, зарубежные (непосредственное, косвенное) инвестиции и так далее. Коммерческие банки должны принять во внимание в своей стратегии необходимость получения депозитов также предоставления кредитов в ситуации, когда растет безработица, общественность (в том числе предприятия) имеет задолжности, налогообложения растут. Какие процедуры ввести в предоставлении кредитов? Или увеличить и поскольку собственный вклад заемщика (напр. в затагивании ипотечных кредитов), который должен быть его статус (доходы, стабильность трудоустройства), представленные гарантии? Или уменьшить высоту кредитов (так называемый микро ссуды наподобие малоразвитых стран по-хозяйски), которые даются? А может ввести такую стратегию, в котором банк перенимает полный контроль над выпуском данных средств заемщика, - наподобие исламских банков - передавая клиенту в полной мере введенный в действие бизнес"? Фактором, который будет влиять на стратегию банков видимо общая валютная зона. Вход Польши к евро зоне вызовет ряд последствий. Не только для банков, предпринимателей, но также для домашних хозяйств. Клиенты в более широкой сфере будут пользоваться услугами других (не только государственных) банков. Процентные ставки в общей валютной зоне будут обнаруживать тенденцию к унификации. Вырастет конкурентоспособная борьба. Как будут вести себя банки, которые действуют в Польше, но в главной мере, остаются в зависимости от зарубежных банков? Эта зависимость проявляется участием доминирующего владельца. Какую стратегию примут кооперативные банки, в которых остается государственный капитал? Наступит ли в дальнейшем выразительная их консолидация, или также станут специализированными банками, сконцентрированными на обслуживании местного сообщества? Подытоживая вышеупомянутые размышления, возникает необходимость, учитывая в стратегическом анализе многих обусловленности. Появляется вопрос - или все факторы следует учитывать, или они имеют те же значение для предприятия? Лица, которые прорабатывают стратегию, не способны предусмотреть всех факторов.

Это отчасти объясняется отсутствием знаний, немощь наблюдателя в наблюдении и определении явлений, происходящих в той же компании и окружающей среды. С другой стороны это оправдано, чтобы включить эти условия, которые оказывают существенное влияние на достижение стратегических целей.

**Конкурентоспособность и стратегия банка, основанная на нематериальных запасах.** Проведения анализа деловой ситуации должно служить конкретной цели. Принципиально сводится к разработке стратегии. Стратегия должна вести к увеличению конкурентоспособности. Понятие конкурентоспособности в литературе конкретно не определяется. Часть авторов, напр. Z. Hatush и M. Skitmore, считают, что конкурентоспособность помечает способность предприятия к функционированию в международном, но также в местном окружении (Hatush Z., Skitmore M. 1997). Другие взгляды (в т.ч. E. Skawińska, Wong C.H., Holt G.D., Drucker P., Портер М.), склоняются к заявлению, что предприятие конкурентоспособно тогда, когда достигает над другими субъектами конкурентоспособного преимущества. E. Skawińska представляет некоторый порядок построения конкурентоспособного преимущества, анализирует секторное окружение, учитывает инструменты конкуренции влияющее на конкурентоспособную позицию, которая в свою очередь,

позиция которой способствует к конкурентоспособному (Skawińska E. 2002) преимуществу. Появляется существенный вопрос, касающийся измерения конкурентоспособного преимущества. Если мы имеем дело с определением преимущества, тогда преимущество соответственно должно правильно измерено. Не представляет больших проблем с измерением количественных показателей. Эти числовые значения, отнесенные к установленному масштабу. Они также могут принять процентную форму. Тогда такое состояние позволяет сопоставление разных субъектов, определение тенденции и изменений (Everhat S., Sumliński M. 2003), которые происходят. Многие последователи определили преимущества для роста и значение достигнутых прибыли. Действительно он обеспечивает основу для реализации других целей и создает возможности для дальнейшего развития компании (Maćzyńska e., м. Завадский, 1997). Кроме того прибыли это синтетический показатель и не допускает различные толкования. Подобно можно принять как количественный измеритель - участие в рынке данного предприятия, его обращения, приходы, финансовую текучесть, кэш flow, стопу возвращения из за ангажированного капитала, стопу возвращения из имеющихся активов, рыночную стоимость и так далее. Однако каждый раз большую роль в достижении конкурентоспособной борьбы играют нематериальные запасы, в том числе знания, доверие, интеллектуальный капитал. Больше того, что именно таким запасам приписывается способность к привязыванию и достижению конкурентоспособного (Buszko A. 2010) преимущества, потому также становится необходимым измерением вышеупомянутых запасов. Измерение явных знаний можно рассматривать в статичной также динамической трактовке. Первый диапазон сводится к проверке знаний, которыми обладают сотрудники, в то время как другие оценки, бизнес-процессы. Тесты относятся к проверке степени знания, определяются уровень знания работников предприятия. Для этой цели, создавая так называемую базу знаний в виде понятных отчетов – иногда рассматривается как карта передового опыта. Для второго диапазона необходимо:

- фактор Q Tobina (фактор Q является частью рыночной ценности предприятия к стоимости его воссоздания активов),
- возвращение из капитала знаний KCE (Knowledge Capital Earnings) автор B. Lev,
- Подход Томаса Стюарта основан на индикаторе, который создается путем деления рыночной стоимости компании на ее балансовую стоимость ( $MV / BV$  - рыночная стоимость / балансовая стоимость), - метод P. Strassmana, который сосредоточивается в процессах информатики на предприятии,
- Human Capital Index, Индекс человеческого капитала
- экономическая добавленная стоимость,
- показатель запасов разработанного Институтом Saratoga (является мерой прибыльности человеческих ресурсов в РМП),
- Балансовый показатель – разработанная Р. Каплана и Д. Нортон в 1992 году, основывает измерение запасов знаний из четырех перспектив финансовых результатов: знания о клиенте, учение и развитие, также внутренние бизнес процессы,
- Skandia Navigator предложенная в 1997 году через M.S. Malone и L. Edvinssona для скандинавской финансовой группы: метод заключается в анализе пяти сфер функционирования организации: финансов, клиентов, обновления и развития, процессов также трудоустроенных работников,

- монитор нематериальных запасов представленный К.Е. Sveibego в 1997 году; в анализе учитывается состояние материальных запасов, а нематериальные активы, оцениваемые в измерении роста, инновация, эффективности и стабильности, а также базирующей производительности на ангажирование работников.

Более сложные измерения неявных знаний. Методы, используемые в основном на человеческих факторах (human capital). HRCA метод (человеческий ресурс калькуляции и учета) принимает отчет человеческих активов к капитализированным средствам заработных плат. Измерение других нематериальных ресурсов сталкивается со многими трудностями. Это вызывает массу споров на стадии предположений. Это то, что происходит в случае измерения доверия. Доверие является очень важным не только в управлении, но и в процессе макроэкономической политики (доверие к определенной партии, вероятно, будет отражено в поддержке, оказываемой ей), в борьбе с адвокатом или врачом. Доверие к врачу влечет более быстрое согласие на рекомендованную терапию, ограничивает риск развития болезни, а также уменьшает средства лечения. В управлении, отчетах внутри организации, высокий уровень доверия к руководящим кадрам влечет более легкое внедрение даже трудной (с точки зрения напр. редукции средств, роста ангажирования работников, необходимости к переквалификации, науки и так далее) стратегии. Изменения, реформы, трудно внедрять при нехватке или незначительном уровне доверия. В связи с этим появляется принципиальный вопрос: как поднять уровень доверия в организации? В целом можно разделить два подхода. Первое, сводится к тестированию работников. Анализ ответов позволяет определить не только степень доверия (ею может быть попытка того, чтобы сформулировать в конечной стадии, анкеты соответствующим масштабом напр. общеизвестную Rensisa Likerta), но также указывает на атмосферу функционирования в компании (процессы), которые способствуют к ограничению (или укреплению) доверия. Вышеупомянутый подход позволяет разработку стратегии управления доверием, как стратегии, ведущей в предприятии или поддержке уже существующей. При проведении опроса, должны иметь в виду то, чтобы в ответах на вопросы, вопросник должен быть готов для просмотра. Всегда потому, что существует обеспокоенность по поводу неправильных ответов. Второй подход должен быть обязательным для метода оценки опыта. Поведение персонала, процессы оценки группы экспертов. Они дают отдельным неразрывно в соответствующем ранге и тем самым создать доверие в рамках обязательства, которые могут принять шкалу от 0 до 100 очков. Эти же явления типичных качественных характеристик были "преобразованы" в явления количественный характер. Кажется, что сокращение в оценке конкурентоспособности компаний только один подход, то есть, количество или ресурсы нематериального актива, которые являются нежизнеспособными. Поэтому он будет применять в сочетании разных подходов.

### Литература

1. Buszko A. Создание знаний в строительной компании в переходный период. TNOiK.Toruń.2010.
2. Everhat C. M. Sumliński Тенденции в частных инвестиций в развивающиеся страны. Статистика за 1970-2002, Международная финансовая корпорация. Дискуссионный документ.- Вашингтон, 2003.
3. Natush Z., Skitmore M. Критерии для выбора подрядчика, управление строительством и экономией, 1997, том 15, № 1.

4. С. Heron, Gang Культура в словах. Кибер - банды сетевой безопасности. 2007.
5. В. Marois, Французский банки и Европейская стратегия, //Европейский журнал менеджмента, 1997, том 15, №2.
6. Maćzyńska E., Завадский М. Источники финансирования развития предприятий в переходный период, в: компании в переходный период, //коллективная работа под редакцией Дж. Mujžela, Poltext. -Варшава 1997.
7. Skawińska E., Конкурентоспособность предприятий. Новый подход, WN PWN. -Варшава-Познань 2002.

## РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

УДК 339.5

**Раджабов Р.К.,**  
д.э.н., профессор, проректор по науке ТГУК

**Хикматов С.И.,**  
к.э.н., доцент кафедры товарная экспертиза и таможенное дело ТГУК

**Саидов М.Ш.**  
соискатель кафедры товарная экспертиза и таможенное дело ТГУК

734055, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2  
Тел. (+992)934444107  
E-mail [drajib@mail.ru](mailto:drajib@mail.ru)

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В  
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

*В статье изучены проблемы развития таможенного обслуживания в условиях глобализации. Выявлены основные этапы формирования таможенной системы в Республике Таджикистан, установлена динамика взимания таможенных платежей в государственный бюджет за 2001-2012гг., предложены рекомендации по улучшению таможенного обслуживания в Республике Таджикистан в условиях глобализации.*

**Ключевые слова:** развитие, таможенное обслуживание, таможенные платежи, глобализации

**Rajabov R.K.,**  
d.e.s., professor, vice-rector for science of the TSUC

**Hikmatov S.I.,**  
c.e.s., docent of commodity expertise and customs department of the TSUC

**Saidov M.Sh.,**  
candidate applicant of commodity expertise  
and customs department of the TSUC

734055, Dushanbe, 1/2 Dehoti str.  
Tel. (+992)934444107  
E-mail [drajib@mail.ru](mailto:drajib@mail.ru)

PROBLEMS OF CUSTOMS SERVICE IN REPUBLIC OF  
TAJIKISTAN IN THE GLOBALIZATION

*In this paper we study the problem of customs services in the context of globalization. The basic stages of the formation of the customs system in the Republic of Tajikistan, the dynamics established customs revenue to the state budget for 2001 to 2012. Offered recommendations to improve customs services in the Republic of Tajikistan in the context of globalization.*

**Key words:** development, customs, customs fees, globalization

Современный этап развития экономики Республики Таджикистан, формирования новых международных внешнеэкономических связей, гармонизации нормативно-правовых актов согласованного развития и проведения экономических реформ в едином пространстве стран Содружества Независимых Государств (СНГ), дальнейшего углубления и совершенствования их взаимосотрудничества для быстрейшего вхождения в мирохозяйственную систему, предполагает необходимость формирования и развития таможенной системы как в рамках Таможенного Союза (ТС), так и Евразийского экономического сообщества и СНГ [1,3,4,5].

Концептуальный анализ становления и формирования таможенных систем стран СНГ, в частности - Республики Таджикистан, как бы ясно показывает процессы, этапы развития и интеграции постсоюзных отношений, где можно выделить три основных этапа [2,3,5]:

1. На первом этапе (1991-1993 гг.) бывшие республики обретают государственную независимость, оформляют государственность, получают международное признание и входят в международные организации, обеспечивают договорное оформление отношений между собой, начинают формировать самостоятельные финансово-экономические, бюджетно-налоговые, таможенные, пограничные и другие структуры. Но, по - прежнему, их народнохозяйственные системы продолжают функционировать в рамках единого экономического пространства с единой валютой.

В рамках СНГ принимаются многочисленные решения, направленные на сохранение единого рынка и экономических связей, но центробежные тенденции продолжают усиливаться в экономических отношениях между странами что, в конечном счете, приводит к углублению экономического кризиса и другим негативным тенденциям практически во всех государствах-участниках;

2. На втором этапе (1993-1996гг.) страны СНГ более или менее упрочили свой суверенитет, самостоятельно вошли в мировое сообщество, международные финансовые организации, накопили достаточный опыт в развитии экономических связей с ближайшими соседями.

На наш взгляд, на этом этапе государства-участники СНГ окончательно утверждаются в своей экономической независимости, создав самостоятельно функционирующие финансово-экономические системы со всеми государственными проявлениями: бюджетом, налогово-таможенной службой, валютой и т.д. Поэтому наступает период относительной стабилизации экономики в странах СНГ. И все же на нормальном функционировании производства продолжает отрицательно сказываться разрыв хозяйственных связей между странами Содружества. Отношение стран к принимаемым межгосударственным решениям становится более жестким и критическим, позиции сторон по некоторым вопросам расходятся. Некоторые решения относительно создания Экономического и Платежного союзов и многие другими остаются невыполненными. Вместе с тем во взаимоотношениях между отдельными государствами проявляется стремление установить более тесные связи, что выражается в создании Таможенного союза (1995г.) и Центрально-азиатского союза (1994г.), подписывается договор об образовании Сообщества России и Белоруссии (1996г.), которое с 1997г. преобразуется в Союз;

3. На третьем этапе (с 1997г.) всеми государствами признается кризис в СНГ, который проявляется в невыполнении основополагающих решений, отказе ряда государств в сотрудничестве по многим экономическим, политическим, военным вопросам, а также в участии в отдельных структурных организациях СНГ. Одновременно начинается поиск новых эффективных путей совершенствования деятельности СНГ. Создаются Межгосударственный Совет, Интеграционный Комитет и разра-

батываются Программы по реализации договора об углублении экономической интеграции. Интеграционный комитет наделяется функцией координатора сторон по вопросам вступления во Всемирную Торговую Организацию.

Начиная с 1998г. большое внимание стали уделять проблемам согласованного развития таможенной системы стран СНГ. Поэтому в этом году Совет глав правительств при Межгосударственном Совете принял документ, предусматривающий: обеспечение свободных и равных прав пересечения гражданами таможенных границ, провоз ими багажа и валюты в согласованных объемах; единую процедуру почтовых отправок и денежных переводов и другие. В феврале 1999г. подписывается Договор о Таможенном союзе пяти государств (России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана) и принимаются: Протокол о совместных действиях государств-участников соглашений о Таможенном союзе; Соглашение об упрощенном порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых между государствами-участниками Таможенного союза и другие документы, регламентирующие действие таможенных пошлин и тарифов, программу гармонизации национальных законодательных и иных нормативно-правовых актов, формирование общего таможенного тарифа государств-участников Таможенного союза и другие.

Новым этапом в развитии таможенной системы началась в марте 2013 года после вступления Республики Таджикистан в Всемирную торговую организацию.

Поэтому, согласование и приведение в соответствии в рамках ВТО процессов формирования и развития таможенной системы позволяет осуществлять государственное регулирование международных и внешнеэкономических отношений и связей, защиту отечественного потребительского рынка, оптимизацию экспортно-импортных операций, защиту экономической безопасности страны, что в свою очередь, предполагает наличие хорошо сформированной и развитой таможенной системы.

При совершенствовании методов регулирования ВЭД используется накопленный мировой опыт. При этом важным моментом является установление таких закономерностей, которые позволили бы более эффективно применять таможенные методы для решения нынешних и перспективных задач.

Исторический опыт показывает, что в начале XX в. таможенные органы СССР решали две традиционные экономические задачи. Первая - финансовая; вторая - протекционистская. Рост цен на импортные товары за счет высоких таможенных пошлин повышал конкурентоспособность отечественных товаров, но снижал уровень жизни населения.

Известно, что с 1917 по 1930 гг. Советское правительство осуществляло национализацию и монополизацию внешней торговли. В 1930 г. Главное таможенное управление было включено в состав народного комиссариата внешней торговли. С 1930 по 1991 гг. таможенные методы регулирования ВЭД использовались в незначительной мере, уступив место политическим и идеологическим факторам.

В 1991 году, после приобретения суверенитета Республика Таджикистан приступила к либерализации внешней торговли, что позволило таможенным органам приступить к реализации возложенных на них функций.

Одной из приоритетных задач таможенных органов является пополнение доходной части государственного бюджета. Таможенные органы должны уделять должное внимание вопросу полноты собираемости таможенных пошлин и вести борьбу с правонарушениями в сфере таможенного дела. Динамика взимания таможенных платежей в Республике Таджикистан за 2001-2012 г. представлена в табл.1.

Таблица 1

**Динамика взимания таможенных платежей в Республике Таджикистан  
за 2001-2012 г.(млн.сомони)**

Показатели	Годы												2012г. к 2001 г., в разах
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Таможенная пошлина	43,1	64,1	73,0	97,1	98,3	79,0	131,1	211,5	196,9	223,3	297,3	415,2	9,63
Налог на добавленную стоимость	52,0	126,1	185,9	266,9	347,3	508,6	853,1	1240,2	1128,5	1297,4	1594,8	2132,1	41,0
Акциз	13,3	3,3	43,5	51,3	49,2	58,6	97,1	136,8	153,3	155,5	135,1	135,7	10,2
Другие обязательные платежи	0,8	1,0	1,8	2,1	2,4	3,1	29,0	40,0	19,4	38,5	26,6	33,6	42,0
Всего	109,2	194,5	304,2	417,4	497,2	649,3	1110,3	1628,5	1498,1	1714,7	2052,8	2716,6	24,87

*Расчеты авторов на основе сведений Таможенной службы при  
Правительстве Республики Таджикистан. - Душанбе, 2013.*

Как видно из табл.1 соответственно таможенная пошлина, НДС, акцизы и другие обязательные платежи возросли в 9,63; 41,0; 10,2; 42,01 раза и таможенные платежи в целом увеличились в 24,87 раза. Хотя достигнуты значительное увеличение таможенных платежей, однако существуют ряд субъективных и объективных факторов отрицательно влияющих на деятельность таможенных органов республики. Это прежде всего касается таможенным правонарушениям.

Анализ работы таможенных органов показывает, что к таможенным правонарушениям относятся: недоставка товаров от границы во внутренние таможенные органы, несвоевременное предоставление товаров таможенным органам, оформление товаров не под своим наименованием, занижение таможенной стоимости оформленных товаров, невыполнение условий заявленного таможенного режима, неправильное применение ставок налогообложения, незаконное заявление льгот и преференций, подлог и фальсификация документов, представляемых таможенным органам, в том числе документов на уплату таможенных платежей, банковских гарантий, несвоевременное представления требуемой информации по осуществлению экспортно-импортных отношений и т.д.

На наш взгляд, в условиях Республики Таджикистан к мерам позволяющим предотвращать таможенных правонарушения, следует отнести:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы применения таможенного законодательства, в том числе в части начисления и уплаты таможенных платежей;
- совершенствование механизма взыскания таможенных платежей, контроля за их начислением и уплатой, учета денежных средств на счетах таможенных органов и контроля за их перечислением в доход государственного бюджета;

- оснащение таможенных органов надежными средствами связи и объединение таможенных органов всех уровней в единую автоматизированную информационную сеть, позволяющую осуществлять обмен информацией в реальном масштабе времени;
- ведение реестра банков, с которыми работают таможенные органы, создание единой базы данных о налогоплательщиках, которая позволит своевременно выявлять «липовые» фирмы, а также единой базы данных о задолжниках по уплате таможенных платежей, которые призваны обеспечивать своевременность взыскания недоимок по таможенным платежам;
- применение перевозчиками товаров порядка обеспечения уплаты таможенных платежей при доставке ими товаров и перемещении товаров транзитом через территорию Республики Таджикистан;
- ведение автоматизированного учета товаров на таможенных складах, терминалах и складах временного хранения, широкое применение предусмотренных Таможенным кодексом Республики Таджикистан санкций к владельцам складов;
- совершенствование механизма взыскания недоимок в судебном порядке. Недопущение создания в судах прецедентов, ущемляющих интересы таможенных органов;
- совершенствование методов определения таможенной стоимости товаров;
- разработка механизма осуществления таможенного контроля за товарами, выпущенными в льготном режиме;
- разработка научно-обоснованных методов установления уровня налогообложения, подготовке экономического обоснования его повышения или понижения;
- подготовка высококвалифицированных кадров для таможенной системы, обладающих глубокими знаниями таможенного законодательства, разбирающихся в экономических и финансовых вопросах, вопросах банковского дела;
- развитие инфраструктуры таможенных органов;
- консолидация в интересах полноты собираемости таможенных пошлин и налогов работы таможенной службы, налоговых органов, коррупции и финансового контроля;
- вхождение Республики Таджикистан в Таможенный союз, привлечение в него новых членов, ведение единого таможенного законодательства, единых таможенных правил. Унификация правил взыскания таможенных платежей и ставок налогообложения в странах СНГ.

Анализ кадрового потенциала качественного роста и оценив их, делает необходимым усиление гражданского контроля за деятельностью таможенных органов. Поэтому гражданский контроль за деятельностью таможенных органов призван обеспечивать соблюдение ряд правил:

- недопустим протекционизм со стороны руководящих лиц в отношении порядка регулирования ВЭД;
- таможенные службы должны рассматривать себя в качестве государственного института, который служит интересам общества, а не только своим собственным;

- представители законодательной и исполнительной власти должны иметь оперативную информацию по вопросам, касающимся деятельности таможенных органов.

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан законодательная и исполнительная власть имеет определенные полномочия в сфере таможенного регулирования.

Общий контроль за деятельностью таможенных органов осуществляется Президентом Республики Таджикистан как главой исполнительной власти и другими ее представителями. В свою очередь Президент назначает на должность Председателя Таможенной службы при Правительстве Таджикистан, который призван выполнять его распоряжения по организации таможенного дела в стране. Только Правительство страны имеет право разрешить повышение расходов на таможенную службу из государственного бюджета.

В осуществлении финансового контроля активно участвуют также все финансовые, кредитные и налоговые органы. Значительный объем контрольной работы выполняет Агентства по финансовому контролю и борьбы с коррупцией при Президенте Республики Таджикистан и Счетная палата Республики Таджикистан.

Гражданский контроль осуществляется и представителями органов исполнительной власти.

Министерство юстиции Республики Таджикистан координирует нормотворческую деятельность Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, регистрирует принимаемые им нормативные акты.

Важная роль в обеспечении законности в сфере таможенного дела принадлежит Конституционному Суду Республики Таджикистан. Большое влияние на деятельность таможенных органов может оказывать Генеральная Прокуратура. Она наделена комплексом полномочий, позволяющих прокурорам своевременно реагировать на нарушение законности в деятельности таможенных органов, принимать меры по устранению причин и условий ее нарушения, восстанавливать нарушение прав, привлекать к ответственности виновных лиц.

Ряд действий в отношении таможенных органов может предпринимать судебная власть. Суды общей юрисдикции рассматривают дела, по которым они обязаны давать правовую оценку действиям таможенных органов, их должностным лицам, а также издаваемым нормативно-правовым актам. Арбитражные суды осуществляют судебную власть при разрешении дел по экономическим вопросам. Разрешая дела, арбитражный суд защищает оспариваемые или нарушенные права и законные интересы юридических лиц, в том числе и в сфере ВЭД.

Следует подчеркнуть, что решение проблемы гражданского контроля в условиях демократического общества, позволит эффективно управлять таможенными органами, добиться их функционирования на правовой основе, найти несоответствующие подходы к продвижению интересов влияния Республики Таджикистан в мировом сообществе.

В целом решение вышеуказанных проблем позволяет значительно повысить эффективность таможенного обслуживания, усиление роли таможенных органов в пополнение доходной части бюджета, а также вхождения Республики Таджикистан в глобализационные процессы.

### Литература

1. Алиев М.Б., Раджабов Р.К., Аюбов Д.Ш. Инновационное развитие таможенного обслуживания в Республике Таджикистан [Текст]/ Р.К.Раджабов, М.Б.Алиев,

- Д.Ш.Аюбов //Вестник Белгородского университета потребительской кооперации, № 4(36), 2010. –с.61-66.
2. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения [Текст]/ А.Д.Ершов.- СПб.: ИВЭСЭП. С. – Петербургский филиал РТА имени В.В. Бобкова. «Знание», 2000.- 207 с.
  3. Раджабов Р.К., Хикматов С.Таможенная система: состояние, проблемы и инновационное развитие[Текст]/Р.К.Раджабов, С.И.Хикматов /Под ред. профессора Факерова Х.Н. - Душанбе: «Сумани кудрат», 2012. – 196 с.
  4. Раджабов Р.К. Некоторые вопросы логистической организации таможенного дела в Республике Таджикистан [Текст]/ Р.К.Раджабов // Вестник Таджикского национального университета. - 2010, № 8 (64). –с.130-134.
  5. Факеров Х.Н., Раджабов Р.К., Хикматов С.И., Раджабова Н.Р. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности[Текст]/ Р.К. Раджабов, Х.Н.Факеров, С.И.Хикматов, Н.Р.Раджабова. –Душанбе: «Ирфон», 2008.- 190с.

УДК 336.7

**Раджабов К.Р.,**  
преподаватель кафедры «Банковское дело» ТГУК

734055, г. Душанбе, ул.Дехоти, 1/2.  
Тел.: (+992 37) 2348626,  
E-Mail: [kone\\_89@mail.ru](mailto:kone_89@mail.ru)

### МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

*В статье рассмотрены теоретические основы оценки кредитоспособности клиентов банков в современных условиях. Изучена опыт Республики Беларусь и даны рекомендации по использованию методики оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков.*

**Ключевые слова:** экономический рост, клиенты, методика, кредитоспособность, кредитные риски, коммерческие банки

**Rajabov K.R.**  
lecturer of Banking department of the TSUC

734055, Dushanbe, stp.Dehoti, 1/2.  
Tel: (+992 37) 2348626,  
E-Mail: [kone\\_89@mail.ru](mailto:kone_89@mail.ru)

### METHODS OF COMMERCIAL BANKS CREDIT CUSTOMERS REPUBLIC OF BELARUS

*The article discusses the theoretical basis of customer creditworthiness of banks in modern conditions. Studied the experience of the Republic of Belarus and recommendations on the use of methods of customer creditworthiness of commercial banks.*

**Key words:** economic growth, clients, methodology, creditworthiness, credit risks, commercial banks

В современных условиях особую роль в обеспечении экономического роста играют коммерческие банки. При этом весьма актуальным является использование научно-обоснованных методов оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков. В Республике Беларусь решение этой задачи возложено на органы управления рисками коммерческих банков.

Организация контроля системы управления рисками в банках включает:

- соблюдение работниками банка порядка контроля степени рисков, определенного локальными нормативными правовыми актами банка;
- проверку соблюдения локальных нормативных правовых актов банка, содержащих стратегию, политику, методики и процедуры управления рисками, законодательства Республики Беларусь, правильности составления пруденциальной и иной отчетности, включая управленческую, которая проводится должностными лицами осуществляющими внутренний контроль и (или) внутренний аудит в банке;
- оценку службой внутреннего аудита эффективности системы управления рисками в банке.

Постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. № 266 утверждены Рекомендации о методике проведения Национальным банком Республики Беларусь проверок банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и оценке уровня рисков [3].

Поскольку кредитный риск является, как правило, главной причиной потерь (убытков) банка, возникающих в результате неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения должником-клиентом (контрагентом) обязательств перед банком, следует уделять особое внимание его анализу в ходе проверки как банка, так и структурных подразделений банка.

Оценка кредитного риска включает следующие основные аспекты: проверка соблюдения нормативов ограничения кредитных рисков, правильность составления пруденциальной отчетности (включая расчет кредитного риска для включения в расчет нормативов достаточности нормативного капитала); оценка степени кредитного риска (размер рисков); оценка качества управления риском (наличие процедур управления и их адекватная реализация). При установлении фактов искажения расчета нормативов ограничения кредитных рисков и пруденциальной отчетности проверяющими производится корректировка расчета размера кредитных рисков (с учетом нарушений, выявленных в структурных подразделениях банка), при этом оценивается степень влияния корректировок на расчет нормативов достаточности нормативного капитала.

Анализируется выполнение следующих установленных Инструкцией нормативов безопасного функционирования банков и небанковских кредитно-финансовых организаций от 30 июня 2011 г. №266-нормативов ограничения кредитных рисков [1]:

- норматив максимального кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников);
- норматив суммарной величины крупных кредитных рисков;
- норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера – физическое лицо и взаимосвязанных с ним физических лиц;
- норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера – физическое лицо и взаимосвязанных с ним юридических лиц;
- норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера – юридическое лицо и взаимосвязанных с ним лиц;

- норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров – юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц;
- норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров – физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц;
- норматив максимального размера риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А».

В случае невыполнения этих нормативов оценивается частота нарушений, их продолжительность, предоставление преференций, например, по объемам, срокам, выполнение установленных Национальным банком графиков приведения нормативов в соответствии с принятыми банками меры по устранению нарушений;

При анализе всех групп активов в обязательном порядке оценивается правильность классификации активов, подверженных кредитному риску, по степени их надежности.

Проверяется правильность отнесения активов не только ко II-V группам риска (ценных бумаг – ко II-IV группам), но также к I группе риска, поскольку среди таких активов (условных обязательств) могут скрываться проблемные. Проверке подлежат в первую очередь крупные для банка вложения капитала.

Анализируются методика и практика банка в отношении распределения активов по группам кредитного риска при расчете достаточности нормативного капитала. Проверяется, разработан ли банком ЛНПА (количественные факторы оценки риска – критерии оценки степени риска, имеющие числовое выражение и фактически отражающие степень выполнения банком нормативов безопасного функционирования, лимитов операций и рисков, плановых показателей и иных ограничений, установленных локальными нормативными правовыми актами), устанавливающий порядок и процедуры классификации активов по группам кредитного риска с учетом внешних рейтингов контрагентов, присваиваемых международными рейтинговыми агентствами «Moody's Investors Service», «Fitch», «Standard and Poor's», и обеспечения; доведен ли этот ЛНПА банка до работников внутренних подразделений банка, осуществляющих классификацию. Внешние рейтинги контрагентов и распределение активов по группам риска указаны в приложении А [1].

Изучается, соответствует ли порядок классификации активов по группам кредитного риска требованиям Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; соблюдает ли банк установленные требования к использованию внешних рейтингов контрагентов (только рейтинги, публикуемые в изданиях международных рейтинговых агентств и на их интернет-сайтах), имеет ли информация о внешних рейтингах четкий структурированный вид и с какой регулярностью она обновляется.

Оценка правильности расчета банком уровня кредитного риска осуществляется путем проверки правильности отнесения активов к одной из семи групп в зависимости от степени кредитного риска со степенями риска от нуля процентов (I группа) до 150 процентов (VII группа) в соответствии с требованиями Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Основным критерием классификации является внешняя оценка долгосрочных рейтингов контрагентов. Особое внимание следует уделять правильности отнесения контрагента с определенным внешним рейтингом к той или иной группе кредитного риска. Анализ в первую очередь подвергаются активы, отнесенные банком к I, II и IV группам кредитного риска. Проверяется, признает ли банк контрагента как не имеющего внешнего рейтинга при классификации требова-

ний к нему, выраженных в определенной валюте, если контрагенту не установлен долгосрочный внешний рейтинг в этой валюте.

Активы, отнесенные к III и V группам кредитного риска (кредиты на строительство (приобретение) жилья и требования, включенные в розничный портфель), анализируются с учетом обеспеченности и совокупности требований к контрагенту. Проверяется правильность отнесения активов к данным группам кредитного риска исходя из соответствия условий договоров установленным требованиям, позволяющим включить актив в группу с меньшей степенью риска.

Также анализируются активы, связанные с обеспечением собственных нужд банка (здания, сооружения и другие основные средства), прочие активы, например, дебиторы по хозяйственным операциям банка, отнесенные к VI группе риска, с точки зрения необходимости поддерживать большую величину нормативного капитала для покрытия кредитного риска по данным активам. В частности, оцениваются их объемы, доля в суммарных активах, динамика, причины изменения, например, приобретение зданий для открываемых структурных подразделений банка, рост задолженности по капитальным вложениям и по платежам в бюджет, соответствие целям деятельности банка и источникам собственных средств.

Аналогичным образом оценивается правильность определения взвешенной суммы небалансовых обязательств (условные обязательства и обязательства по сделкам) для расчета достаточности нормативного капитала в соответствии с требованиями Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Оценивается уровень и качество условных обязательств, которые проверяются с точки зрения правильности их отражения и использования коэффициента эквивалента кредитного риска (от 1,0 по обязательствам с высоким риском до 0 по обязательствам без риска).

Особое внимание следует уделять правильности оценки обеспечения исполнения обязательств и его достаточности для покрытия суммы кредита, процентов и возможных издержек банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь и ЛНПА банка.

Проверяется, осуществлена ли обязательная независимая оценка залога (обязательная экспертиза достоверности оценки) в случаях, предусмотренных законодательством. В случае если в залог принято имущество, в отношении которого залогодателем осуществлена внутренняя оценка в соответствии с законодательством и стоимость предмета залога не соответствует стоимости предмета залога такого рода и качества, обычно устанавливаемой на рынке, это отражается в заключении по результатам проверки.

В целях правильной оценки реальности и достаточности обеспечения необходимо также оценить ликвидность залога. При этом проверяющим следует дать оценку возможности реализации такого вида обеспечения, как неустойка, залог имущественных прав, в том числе прав на участие в долевом строительстве кредитуемых объектов, прав на получение лизинговых платежей; залог интеллектуальной собственности; залог части от неделимого, например, залог части оборудования, представляющего собой единый комплекс; залог технологического оборудования, реализация которого приведет к остановке технологического процесса, прекращению деятельности и (или) ликвидации предприятия. Проверяющим также следует проанализировать адекватность оценки обеспечения (в том числе залога) на основании фактических результатов его реализации.

Выводы проверяющих о необеспеченности (недостаточной обеспеченности) кредита подлежат отражению в акте (заключении) проверки и могут служить основанием для изменения его классификации.

Изучается порядок осуществления банком контроля за выполнением должником условий кредитного договора, в частности, о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по ранее выданным и непогашенным кредитам в иных банках; о представлении бухгалтерской отчетности, приложений к ней, расшифровок отдельных статей баланса и иной информации, необходимой для анализа финансового состояния должника; о представлении заявления на предварительный акцепт к текущему (расчетному) счету для взыскания просроченного долга и процентов; о представлении информации о движении денежных средств по текущим (расчетным) счетам должника; о предоставлении, оформлении залога; о предоставлении документов, подтверждающих целевое использование кредита, в том числе при осуществлении предварительной оплаты за счет кредита.

Рассматривается порядок осуществления контроля кредитного риска, которому подвержены активы, размещенные в других банках. В этих целях изучаются ЛНПА банка, регулирующие порядок установления и осуществления корреспондентских отношений (с учетом требований к контролю странового риска). Анализируются соблюдение установленного порядка открытия (закрытия) корреспондентских счетов, условия определения основных банков-корреспондентов для осуществления расчетов в каждой стране, использование таких критериев оценки риска по корреспондентским счетам, как:

- объем платежей клиентов, надежность и финансовая устойчивость банка-корреспондента, оптимальное для данного банка количество основных банков для осуществления расчетов в регионе, выбор наиболее крупных банков, имеющих структурные подразделения в регионах, приемлемые условия осуществления платежей;

- деловая репутация банка-контрагента, направление деятельности, спектр услуг, состав акционеров, собственник, конечные бенефициарные собственники, участие банка в системе защиты (гарантирования, страхования) вкладов (при ее наличии), достоверность балансов и других данных;

- достаточность капитала, диверсификация активов и пассивов, ликвидность, качество активов и структура пассивов; прибыльность и рентабельность.

Оценивается периодичность контроля за финансовым состоянием банка-контрагента и состоянием его внешнего рейтинга, адекватным признается осуществление контроля не реже чем ежемесячно.

Уровень кредитного риска указывается в заключении по результатам проверки, в котором также отражаются отрицательные факторы влияния.

На низкий уровень кредитного риска указывают низкая степень риска, хорошее качество кредитного портфеля банка и методов управления кредитным риском. Нормативы ограничения кредитных рисков соблюдаются. Активы банка хорошо диверсифицированы, объем проблемной задолженности невелик. Банком полностью сформированы специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе. Выявленные недостатки по своему характеру незначительны и не оказывают существенного влияния на уровень риска. ЛНПА банка, регулирующие проведение активных операций, учитывают все изменения, которые произошли в законодательстве Республики Беларусь и в деятельности банка. Управление кредитным риском осуществляется эффективно, риск полностью кон-

тролируется уполномоченным органом управления банком, исполнительными органами банка.

На средний уровень кредитного риска указывает удовлетворительное качество кредитного портфеля и методов управления кредитным риском. Активы банка достаточно диверсифицированы. Допускаются отдельные случаи несоблюдения нормативов ограничения кредитных рисков, неправильного формирования специальных резервов, формирования не в полном объеме. Существуют определенные проблемы, связанные с сомнительными операциями, подверженными кредитному риску, и другие недостатки, которые требуют улучшения методов управления кредитным риском. Отмечаются факты недостаточно эффективного контроля за кредитным риском со стороны уполномоченного органа управления банком, исполнительных органов банка. Однако тенденции к ухудшению не носят продолжительный (критический) характер, банком принимаются меры по снижению уровня кредитного риска.

На высокий уровень кредитного риска указывают низкое качество кредитного портфеля и/или неудовлетворительные методы управления кредитным риском. Значительная часть активов размещена в банках или предоставлена юридическим лицам с низким внешним рейтингом (без рейтинга) либо расположенным в оффшорных зонах. Объем проблемных активов значителен, банк систематически формирует специальные резервы не в полном объеме, не соблюдает нормативы ограничения кредитных рисков. Контроль за кредитным риском осуществляется неудовлетворительно, убытки от активных операций скрываются с использованием различных схем, что фактически ставит под угрозу экономическую состоятельность банка.

Согласно Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций от 28 сентября 2006 г. № 137 (Изменения и дополнения: Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 марта 2013 г. № 163) активы в зависимости от степени кредитного риска подразделяются на нижеприведенные семь групп, для которых устанавливаются следующие степени риска:

1. I группа (со степенью риска 0 процентов):

- наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни;
- средства в Национальном банке;
- средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке;
- ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального банка, номинированные в белорусских рублях;
- средства в центральных (национальных) банках стран группы «А», международных финансовых организациях и банках развития;
- кредитная задолженность республиканских органов государственного управления в белорусских рублях;
- кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, номинированных в белорусских рублях, другими способами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг и др.

2. II группа (со степенью риска 20 процентов):

- ценные бумаги Правительства, Национального банка, номинированные в иностранной валюте;

- ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы «В», банков группы «А», местных органов управления и самоуправления стран группы «А», юридических лиц группы «А»;
- платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «А», юридических лиц группы «А»;
- средства в центральных (национальных) банках стран группы «В», банках группы «А»;
- кредитная задолженность республиканских органов государственного управления в иностранной валюте;
- кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы «А», юридических лиц группы «А»;
- кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы «В», банков группы «А», местных органов управления и самоуправления стран группы «А», юридических лиц группы «А», другими способами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг и др.

3. III группа (со степенью риска 35 процентов) – кредитная задолженность, образовавшаяся в результате предоставления физическим лицам кредитов на строительство (приобретение) жилых помещений, полностью обеспеченная залогом жилых помещений, принадлежащих на праве собственности данным физическим лицам, залогом имущественных прав данных физических лиц на строящиеся (приобретаемые) жилые помещения;

4. IV группа (со степенью риска 50 процентов):

- ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы «С», банков группы «В», банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь;
- платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «В», юридических лиц группы «В»;
- средства в центральных (национальных) банках стран группы «С», в банках группы «В», в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, ОАО «Банк развития»;
- кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы «В», местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь, юридических лиц группы «В» и др.

5. V группа (со степенью риска 75 процентов) – активы (требования), включенные в розничный портфель;

6. VI группа (со степенью риска 100 процентов):

- ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы «D», банков группы «С», местных органов управления и самоуправления стран группы «С», местных органов управления и самоуправления стран группы «D», юридических лиц группы «С», юридических лиц Республики Беларусь;
- платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «С», юридических лиц группы «С», юридических лиц Республики Беларусь;
- средства в центральных (национальных) банках стран группы «D», банках группы «С»;
- кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы «С», местных органов управления и самоуправления стран группы «D», юридических лиц группы «С», юридических лиц Республики Беларусь;

– кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы «D», банков группы «C», местных органов управления и самоуправления стран группы «C», местных органов управления и самоуправления стран группы «D», юридических лиц группы «C», юридических лиц Республики Беларусь, другими способами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг и др.

7. VII группа (со степенью риска 150 процентов):

– ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы «E», банков группы «D», местных органов управления и самоуправления стран группы «E», юридических лиц группы «D»;

– средства в центральных (национальных) банках стран группы «E», банках группы «D»;

– платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «D», юридических лиц группы «D»;

– кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы «E», юридических лиц группы «D» и др.

Банк, небанковская кредитно-финансовая организация имеют право применить к условным обязательствам степень риска контрагента 0 процентов, если соответствующими договорами предусмотрены условия, в соответствии с которыми банк, небанковская кредитно-финансовая организация могут отказаться от исполнения условных обязательств в случаях:

– наличия негативной информации о способности контрагента исполнить свои обязательства перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией;

– наличия признаков финансовой неустойчивости контрагента и (или) дополнительных критериев отнесения данных условных обязательств к IV группе риска в соответствии с требованиями Инструкции о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, и локальных нормативных правовых актов банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

– отсутствия информации, позволяющей оценить финансовое состояние контрагентов и их способность исполнить свои обязательства перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, или недостаточности такой информации для достоверной оценки.

Для расчета кредитного эквивалента условного обязательства устанавливаются следующие коэффициенты эквивалента кредитного риска:

– по обязательствам с высоким риском – 1,0;

– по обязательствам со средним риском – 0,5;

– по обязательствам с низким риском – 0,2;

– по обязательствам без риска – 0.

При наличии нескольких способов обеспечения исполнения обязательств по условному обязательству банк, небанковская кредитно-финансовая организация должны предусмотреть порядок отражения условного обязательства по соответствующим группам риска в локальных нормативных правовых актах.

**Литература**

1. Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций нормативов ограничения кредитных рисков Постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. № 266 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] // ООО «Юрспектр». – Минск, 2013.
2. Лаврушин О.И. Банковские риски: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [Л. Н. Красавина [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации, Центр фундам. и прикладных исслед. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2008. - 232 с.
3. Панова, Г.С. Кредитная политика коммерческого банка / Г.С.Панова/- М.: ИКЦ «ДИС», 2008. - 464 с.
4. Шаталова Е.П. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте/ Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов //Финансы и кредит. - 2010. - N 17. -С. 46-53.

**ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ**

УДК 658.3+338.47:656

**Ходжаев П.Д.,**  
к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, ТГУК

734055, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2.  
Тел.: (+992 37) 2348626,  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗОК НА УРОВЕНЬ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА**

*В статье рассмотрены вопросы влияние качества перевозок на уровень конкурентоспособности услуг пассажирского автомобильного транспорта. На основе анализа литературных источников автором получены оценочные показатели качества перевозок и дана оценка конкурентоспособности пассажирских автотранспортных предприятий.*

**Ключевые слова:** качество, пассажир, транспорт, услуга, оценка, контроль.

**IMPACT ASSISMENT OF SERVICE QUALITY ON THE  
COMPETITIVENESS LEVEL OF PASSENGER TRANSPORT SERVICE**

**Khojaev P.D.,**  
c.e.s., docent of marketing and commerce department of the TSUC

734055, Dushanbe, 1/2 Dehoti str.  
Tel.: (+992 37) 2348626,  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

*In article questions influence of quality of transportations on level of competitiveness of services of the passenger motor transport are considered. On the basis of the analysis of references the author received estimated indicators of quality of transportations and the assessment of competitiveness of the passenger motor transportation enterprises is given.*

**Key words:** quality, passenger, transport, service, assessment, control.

В условиях социально-экономических преобразований, направленных на улучшение качества жизни населения, роль автомобильного пассажирского транспорта неуклонно возрастает. Автомобильные пассажирские перевозки оказывают важнейшее влияние на обеспечение мобильности населения и удовлетворения его потребности в транспортном обслуживании.

В этих условиях пассажирский автомобильный транспорт вступает в новую фазу своего развития, которая характеризуется необходимостью повышения качества транспортных услуг на основе переориентации на современные методы управления качеством, способные обеспечить внутрипроизводственным системам транспортного обслуживания гибкое реагирование на изменение транспортных потребно-

стей населения и их адекватную трансформацию в целях эффективного обеспечения транспортной подвижности населения.

Для создания благоприятных условий реализации национальных проектов по повышению качества жизни в Республике Таджикистан необходимо пересмотреть традиционное отношение к управлению качеством на транспорте и создать экономический механизм хозяйствования, способный обеспечить повышение уровня качества транспортного обслуживания населения.

Одним из важнейших элементов подобного механизма являются экономические методы управления качеством на основе регулирования затрат, связанных с качеством. Повышение качества транспортных услуг и сокращение затрат, связанных с качеством перевозок, есть не что иное, как синонимы. В этом заключен исходный постулат экономики качества. Величины затрат, связанных с качеством, служат не только обобщенным индикатором эффективности менеджмента качества перевозок, но и способствуют установлению приоритетов в проведении корректирующих действий.

Важнейшим фактором успеха в конкурентной борьбе является обеспечение высокого качества товаров, услуг, работы.

Проблема качества услуг пассажирского автотранспорта - одна из самых актуальных в современных условиях. На рынке транспортных услуг качество обслуживания - самое сильное оружие в конкурентной борьбе. Высокое качество оказываемых услуг в значительной степени способствует повышению экономической и социальной эффективности деятельности предприятий пассажирского транспорта.

Существующая система требований к качеству пассажирских перевозок не в состоянии в полной мере эффективно влиять на уровень экологической безопасности автотранспортных технологий, которые являются определяющими факторами воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды, целостности биосферы и здоровья населения.

Сегодня отсутствуют реальные механизмы, стимулирующие развитие и использование экологически безвредных видов автотранспортных технологий перевозок. Решение указанной проблемы стимулирования повышения экологической безопасности пассажирских перевозок невозможно без разработки эффективных методов управления экологическим качеством автотранспортной продукции.

На основе анализа литературных источников [1, 2, 3, 4] нами предложена система социально-экономических и экологических показателей качества пассажирских перевозок, позволяющих с достаточной степенью объективности оценить качественный уровень применяемых автотранспортных технологий, их соответствие требованиям условий развития бизнеса и общества.

Социально-экономическое и экологическое качество пассажирских перевозок представляет собой результат взаимодействия различных элементов системы перевозок: конструктивных особенностей эксплуатируемого подвижного состава, состояния дорожной и развития маршрутной сети, градостроительного и планировочного решений, социально-профессиональных способностей работников, технико-экономических ресурсов АТП. Оценка качества транспортной услуги осуществляется как по отдельным свойствам, их группам, так и по качеству перевозочного процесса в целом.

Все показатели качества пассажирских перевозок качества нами разделены на восемь групп.

В первую группу входят экономические показатели: стоимость проезда, стоимость дополнительных услуг и общие затраты на поездку.

Во вторую группу объединены информационные показатели: частота и доступность информации об отправлении и прибытии, частота и доступность информации о предоставлении дополнительных услуг.

В третью группу включены показатели комфортабельности: наполнение салона, частота уборки салона и санитарно-гигиенические условия.

Четвёртую группу составляют показатели своевременности: интервал движения и регулярность движения.

В пятую группу входят показатели скорости: средняя скорость сообщения, количество остановок в пути и время поездки.

В шестую группу объединены показатели сохранности: процент повреждений багажа и стоимость повреждений.

В седьмую группу включены показатели безопасности движения: надёжность транспортного средства, надёжность водительского состава и обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров.

Восьмую группу составляют экологические показатели: масса выбросов вредных веществ в атмосферу и сумма эколого-экономического ущерба.

Для оценки качества перевозочного процесса по отдельным группам показателей качества – на дифференцированном уровне ( $D_i$ ) и в целом – на интегральном уровне ( $E$ ) можно воспользоваться экономико-математической модели разработанной Комаровой И. А [2].

$$D_i = \sum_{i=1}^m q_i^n \cdot w_i \quad (1)$$

$$E = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n [D_j]^{w_j}} \quad (2)$$

Разработанная экономико-математическая модель дает возможность объективно оценить качества предоставляемых ими услуг по перевозке пассажиров в г. Душанбе, а также сформировать объективную систему требований, предъявляемых к пассажирским автотранспортным предприятиям (ПАП) при оказании услуг населению на различных автобусных маршрутах.

В соответствии с предлагаемой методикой получены оценочные показатели качества ПАП, что позволило осуществить сравнение технологических особенностей различных перевозчиков, объективный анализ качества предоставляемых ими услуг по перевозке пассажиров в г. Душанбе, а также предоставило возможность сформировать объективную систему требований, предъявляемых к перевозчикам при решении вопроса их допуска к работе на автобусных маршрутах.

В таблице 1 представлены результаты оценки уровня качества ПАП среди трех АТП по восьми выделенным группам показателей.

Таблица 1

**Результаты дифференцированной и интегральной оценок  
качества пассажирских автомобильных перевозок по городу Душанбе**

№	Группа показателей	усл. обозн.	Значимость	Дифференцированная оценка качества (Д)		
				ГУП Автобус-3	ГУП Автобус-2	ГУП Автобус-1
1	Экономические	$X_1$	0,150	1,485	1,483	1,385
2	Информационные	$X_2$	0,050	0,885	0,898	0,998
3	Комфортабельность	$X_3$	0,120	1,322	1,175	1,344
4	Скорость	$X_4$	0,200	1,954	1,995	1,925
5	Своевременность	$X_5$	0,150	1,156	1,255	1,868
6	Сохранность	$X_6$	0,080	1,013	1,09	1,15
7	Безопасность движения	$X_7$	0,150	1,799	1,889	2,01
8	Экологические	$X_8$	0,100	1,366	1,255	1,245
Интегральная оценка качества (Е)				1,456	1,574	1,691

Результаты комплексной оценки уровня качества ПАП в городе Душанбе показывают, что ГУП Автобус -1 обеспечивает более высокий уровень качества перевозок пассажиров. Это обуславливается лучшими по сравнению с другими перевозчиками показателями безопасности движения и своевременностью перевозки. Незначительные отличия в оценках качества по экономическим показателям объясняется государственным регулированием тарифов на пассажирском автомобильном транспорте.

Регулярный анализ качества перевозок предусматривает обязательный текущий контроль за ним. Контроль качества пассажирских автомобильных перевозок - это проверка соответствия конкретных показателей установленным требованиям, тогда как анализ - это исследование процессов достижения заданного уровня качества, выявление факторов, влияющих на него, а также вскрытие и устранение причин, снижающих качество автоперевозок. Контроль и анализ являются важными составляющими управления АТП в современных условиях хозяйствования.

Целью контроля качества являются получение информации о фактическом состоянии перевозок, раннее обнаружение отклонений показателей от нормативных значений и выбор оптимального режима работы автотранспортного предприятия.

Графическим оформлением результатов контроля качества служат контрольные карты перевозочного процесса (рис. 1 - 3).



Рис. 1. Контрольная карта показателей комфортабельности услуг




Рис. 2. Контрольная карта показателей скорости




Рис. 3. Контрольная карта показателей своевременности

Увязывая интегральную оценку качества перевозочного процесса ( $E$ ) и стоимость проезда в автобусах анализируемого предприятия ( $C_K$ ), можно установить их взаимосвязь  $C_K=f(E)$ , оценить конкурентоспособность перевозок ( $K$ ) и ее запас ( $\Delta K$ ) для конкретного перевозчика. Связь стоимости проезда как зависимость от качества перевозок может быть описана линейной, показательной или полиномиальной функциями типа

$$C_K = \{b_0 + b_1 E; b_0 + b_1 E + \dots + b_n E^n; b_0^{b_1 E}\} \quad (3)$$

При этом конкурентоспособность ( $K$ ) и ее запас ( $\Delta K$ ) определяются соотношением «красной»  $C_K$  и фактической стоимостей проезда одного пассажира  $C_\phi$

$$K = C_K / C_\phi; \Delta K = C_K - C_\phi. \quad (4)$$

Выполненные исследования и полученные результаты позволили оценить конкурентоспособность, определяемую отношением «красной цены» к фактической стоимости проезда пассажира (рис. 4), и установить зависимость стоимости проезда от уровня качества перевозок (рис. 5).




Рис. 4. Зависимость стоимости проезда от уровня качества перевозок




Рис. 5. Оценка зависимости конкурентоспособности перевозчиков от уровня качества перевозочного процесса

Таким образом, из приведенных графических зависимостей на рис. 4 и 5 следует, что наиболее конкурентоспособным перевозчиком является ГУП Автобус-2, для которого имеет место лучшее соотношение цены и качества.

**Литература**

1. Воронин Г.П. Решение проблемы качества в России - дело всех, дело каждого // Стандарты и качество, 1998, № 10.
2. Комарова И. А. Экономические методы управления качеством пассажирских автомобильных перевозок. Автореф. дисс.канд.экон.наук.-Душанбе, 2007.-22 с.
3. Москвин В. А. Управление качеством в бизнесе: Рекомендации для руководителей предприятий, банков, риск-менеджеров.-М.: Финансы и статистика, 2006.-384 с.
4. Стратегическое управление организационно- экономической устойчивостью фирмы: Логистико- ориентированное проектирование бизнеса / А. Д. Канчавели [и др.]; Под ред. А. А. Колобова, И. Н. Омельченко.-М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. -600 с.

**Азимов П.Х.,**  
к.э.н., доцент, Таджикский технический  
университет имени академика М.С.Осими

**Ниёзов З.С.,**  
старший преподаватель, Таджикский  
технический университет имени академика М.С. Осими

**Пулатова Ш.Б.,**  
Ассистент, Таджикский технический  
университет имени академика М.С. Осими

734042, г. Душанбе,  
проспект Ражабовых, 10,  
Тел.: 934234400,  
E-Mail: [pulaz@mail.ru](mailto:pulaz@mail.ru)

### **ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА**

*В статье рассмотрена сущность и структура экономического потенциала в условиях переходной экономики, изучены вопросы стратегического управления развитием предприятий. Предложены рекомендации по эффективному использованию имеющихся резервов потенциала предприятий в условиях рынка.*

**Ключевые слова:** потенциал, рынок, перспектива, управление, стратегия, резервы, использование экономического потенциала.

**Azimov P.Kh.,**  
c.e.sc., docent, Tajik technical university after academic M.S.Osimi

**Niyozov Z.S.,**  
Senior lecture, Tajik technical university after academic M.S.Osimi

**Pulatova Sh.B.,**  
assistant, Tajik technical university after academic M.S.Osimi

734042, Dushanbe,  
Rajabov's ave., 10,  
Tel.: 934234400,  
E-Mail: [pulaz@mail.ru](mailto:pulaz@mail.ru)

### **ECONOMIC POTENTIAL AND STRATEGIC MANAGEMENT COMPANIES DEVELOPMENT IN THE MARKET**

*The article discusses the nature and structure of economic potential in a transition economy, explored issues of strategic management of enterprises. The recommendations for the effective use of available reserves potential of enterprises in market conditions.*

**Key words:** potential, the market outlook, management, strategy, reserves, the use of the economic potential.

В современных экономических условиях все большее значение приобретает стабилизация и обеспечение успешного развития предприятия в долгосрочной перспективе. Это обеспечивается системой стратегического управления развитием предприятия, в процессе которого устанавливаются главная цель развития предприятия и ресурсы, обеспечивающие их достижение. При этом одним из важнейших элементов стратегического управления является оценка имеющихся угроз и возможностей развития предприятия в требуемом направлении на основе SWOT-анализа и анализа возможных альтернатив. Возможность реализации поставленных целей требует комплексного использования всех видов ресурсов, которыми располагает современное предприятие, и их взаимоувязанной оценки с целью выявления сильных и слабых сторон организации, имеющихся у нее резервов и дефицита различных видов ресурсов. Категория «экономический потенциал предприятия» представляется соответствующим этим требованиям и условиям стратегического управления предприятием, однако требует уточнения трактовки этого понятия и более развернутой его структуризации с учетом современных тенденций в экономическом развитии и задач и целей стратегического управления. Существует множество подходов к определению, содержанию, критериям оценки категории «экономический потенциал предприятия». Нами были изучены мнения различных авторов, осуществляющих свои разработки в области экономического анализа и стратегического менеджмента, с целью формирования понятия, структуры и характеристики экономического потенциала предприятия.

Согласно трактовке, данной в большом энциклопедическом словаре, экономический потенциал рассматривается, как совокупная способность предприятий осуществлять производственно-экономическую деятельность, обеспечивать развитие производства и потребления.

Л.С. Сосненко под экономическим потенциалом понимает совокупность имущественного потенциала и финансового состояния экономического субъекта. Формирование имущественного потенциала в бухгалтерском учете заключается в отражении собственности при создании предприятия. В активе бухгалтерского баланса отражаются ресурсы, которые предприятие контролирует в результате событий прошлых периодов и от которых ожидает экономическую выгоду в будущем [5, с.6]. Финансовое состояние организации определяется наличием соответствующих источников финансирования - капитала и обязательств. Таким образом, актив баланса характеризует имущественный и производственный потенциал в стоимостном выражении, а пассив отражает финансовые отношения, возникающие в процессе привлечения средств. В результате использования имущества формируется финансовый результат от деятельности экономического субъекта и его правильное использование дает приращение экономического потенциала.

Профессор В.В. Ковалев стоимостную оценку потенциала так же характеризует наличием активов и источников их формирования. Которые соответствуют имеющимся ресурсам, обеспеченным собственным капиталом, что определяет устойчивость финансового положения предприятия. Имущественный потенциал и степень устойчивости финансового положения определяют экономический потенциал предприятия. Взаимосвязь обеих сторон экономического потенциала предприятия - имущественного и финансового потенциалов - очевидна: нерациональная структура имущества, его некачественный состав могут привести к ухудшению финансового положения, а неоправданный рост заемных средств - к

необходимости сократить имущество организации для расчетов с кредиторами. Повышение эффективности использования материальных, трудовых, финансовых, организационных, информационных и других видов ресурсов способствует росту экономического потенциала и развитию бизнеса [2].

В отличие от некоторых авторов, В.В. Ковалев говорит о необходимости оценки долгосрочной перспективы использования финансового потенциала, предлагая для этого показатели уровня использования операционного и финансового левериджа [1].

Г.В. Савицкая рассматривают экономический потенциал более узко, как некий обобщающий показатель, характеризующий эффективность деятельности организации. Нарастание экономического потенциала происходит в том случае, когда темпы роста прибыли превышают темп роста выручки от реализации продукции, а последний в свою очередь больше прироста себестоимости реализованной продукции. По оценкам специалистов, в настоящее время потенциал российских организаций используется на 40-60 %. Поэтому в неразрывной связи с экономическим потенциалом, говорят о выявлении резервов повышения эффективности использования ограниченных ресурсов, и их оптимального сочетания для повышения объема выпуска и увеличения доли организации на рынке. Автор выделяет объективные и субъективные предпосылки возникновения резервов [4]. Объективные обусловлены макроэкономическими тенденциями, которые проявляются в смене фаз циклического развития. Например, фазе кризиса стоит проблема высвобождения части экономического потенциала организации с целью предотвращения возможного банкротства. На стадии депрессии возникает проблема сохранения баланса между производственным потенциалом и долей присутствия на рынке. Особо актуальна задача поиска резервов экстенсивного и интенсивного развития на этапе оживления и экономического роста. К субъективным предпосылкам возникновения резервов автор учебного пособия относит повышение эффективности использования всех видов ресурсов и их оптимального сочетания на основе экстенсивного или интенсивного способа развития производства.

Р.В. Марушков в своем диссертационном исследовании на тему «Оценка использования экономического потенциала предприятия (на примере предприятий печатной отрасли)» трактует экономический потенциал, как «...способность предприятия обеспечивать свое долговременное функционирование и достижение стратегических целей на основе использования системы наличных ресурсов». Данное определение позволило Р.В. Марушкову разработать многоуровневую структурную модель формирования экономического потенциала предприятия, согласно которой материальной основой экономического потенциала являются финансовые ресурсы, отраженные в балансе предприятия, а величина экономического потенциала есть результат их совокупных усилий, выраженный потенциальной прибылью, остающейся в распоряжении предприятия. Поэтапно-структурный подход к формированию величины экономического потенциала предполагает выделение промежуточных уровней обобщения потенциальных возможностей предприятия. Нижним уровнем является производственный потенциал, представляющий способность производственной системы производить материальные блага, используя ресурсы производства. Связующим звеном является хозяйственный потенциал, т.е. совокупная способность производственного потенциала предприятия и уровня его деловой активности в условиях существующей маркетинговой среды удовлетворять

потребности рынка в определенном объеме материальных благ и услуг.

Отдельные авторы выделяют две составляющие экономического потенциала: объективную - совокупность материальных, трудовых, финансовых и нематериальных ресурсов для производства продукции; субъективную - способность работников использовать ресурсы с максимальной отдачей. Экономический потенциал конкретного предприятия в рыночных условиях не является абсолютной характеристикой, он существенно зависит от состояния конкурентной среды, конкурентоспособности отрасли, состояния макроэкономики.

Часто основными составляющим потенциала предприятия считают возможности: маркетинговые, трудовые, интеллектуальные, производственно-финансовые. Последние являются наиболее значимыми, как отмечают авторы, и состоят из двух локальных субпотенциалов - производственного и финансового. Под производственным потенциалом предприятия понимаются отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения максимально возможного производственного результата при наиболее эффективном использовании: интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации производства; имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня технологий; материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости. Финансовый потенциал, по мнению авторов, является комплексным понятием и характеризуется системой показателей, отражающих наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые возможности.

В отдельных случаях характеризуют экономический потенциал как «интегральную характеристику, включающую способности предприятия в сфере использования финансовых и трудовых ресурсов». Финансовый потенциал - это возможности и способности предприятия в перспективе иметь достаточный уровень финансовых ресурсов. Трудовой потенциал рассматривается как «предельная величина участия всех сотрудников фирмы в ее деятельности с учетом психофизических особенностей, уровня профессиональных знаний и накопленного опыта».

Л.Г. Огорокова под потенциалом понимает систему средств, запасов и источников, имеющихся в наличии и могущих быть использованными для достижения определенной цели, решения какой-либо задачи. Экономический потенциал характеризуется как оптимальное использование всех имеющихся ограниченных ресурсов предприятия для получения максимальной прибыли, и является основной составляющей потенциалов производственно-экономической системы, которая представляется следующим образом [3]:

1. Рыночный потенциал - это максимально возможный объем реализации продукции при данном уровне обеспеченности необходимыми экономическими ресурсами. Рыночный потенциал включает в себя: блок ресурсов (финансовых, производственных, трудовых, интеллектуальных, информационных); блок системы управления (планирование, организация, контроль, мотивация и координация).
2. Производственный потенциал представляет собой имеющиеся на предприятии основные фонды и персонал, максимально эффективно взаимодействующие между собой.
3. Производственно-технологический потенциал представляет собой потенциальные возможности по увеличению мощности предприятия в

результате внедрения новейших методов организации производства и технологий.

4. Управленческий потенциал - это необходимость наличия условий функционирования организации, систематический мониторинг внутренних потенциалов управления, определениемасштабов и целей управленческой подготовки и выделение соответствующих ресурсов.

Также автором выделяются инновационный, экологический, технический, информационный и организационный потенциалы.

Некоторые авторы в своих исследованиях, используют категорию «производственный потенциал», которая по нашему мнению является одной из составляющих экономического потенциала. Существует несколько подходов в определении сущности и структуры производственного потенциала.

Например, определяют производственный потенциал предприятия, как имеющиеся у него потенциальные возможности по выпуску конкурентоспособной продукции при использовании имеющихся на предприятии технических, трудовых и материально-энергетических ресурсов.

Иногда производственный потенциал - это рассматривают как технически, организационно, экономически и социально-обоснованную норму эффективного рабочего времени основного производственного персонала предприятия за определенный интервальный период календарного времени. Такое рассмотрение производственного потенциала ограничивается только одним видом ресурса - трудовым, без которого использование остальных не представляется возможным. В общем, можно отметить, что производственный потенциал предприятия выступает как категория социально-экономическая, так как обеспечивается, наряду с прочими, трудовыми ресурсами, и значение их при формировании производственного потенциала очень велико.

Многие авторы отмечают, что величина производственно-экономического потенциала предприятия предопределяет его конкурентоспособность на целевом рынке, которая характеризует способность (сегодняшнюю и перспективную) проектировать, изготавливать и сбывать товары, по своим ценовым и иным качествам в комплексе более привлекательные для потребителей, чем продукция конкурентов. Авторы статьи называют маркетинговый потенциал предприятия производственно-экономическим, на величину которого влияет объем реализованной продукции. Предлагаемая трактовка носит довольно обобщенный характер и не позволяет в структуре производственно-экономического потенциала выделить его составляющие: производственную, финансовую, маркетинговую и прочие.

Разнообразие подходов к определению и характеристике экономического потенциала вполне объяснимо, так как это сложное понятие характеризуется с позиций специалистов различных экономических направлений, одни из которых делают акцент на учетных функциях экономического потенциала, другие - на производственно-хозяйственных, а третьи - на ресурсных характеристиках экономического потенциала. Рассмотрение экономического потенциала предприятия в системе стратегического управления организацией, несомненно, требует учета функциональных, ресурсных и управленческих характеристик этой категории.

На основе проведенного анализа подходов к характеристике экономического потенциала предприятия предлагается его трехуровневая структура, представленная на рис. 1. Такая структура ориентируется на структуру стратегического

управления предприятием и может быть реализована через распределение функций управления экономическим потенциалом по отдельным функциональным подразделениям предприятия. Таким образом, экономический потенциал предприятия рассматривается как интегральный показатель способности предприятия по достижению его долговременных стратегических целей на основе оптимального сочетания в использовании его ресурсных и управленческих возможностей.



Рис. 1. Структура экономического потенциала предприятия

Комплексное представление экономического потенциала осуществляется путем характеристики отдельных элементов экономического потенциала предприятия в виде лепестковой диаграммы, что позволяет быстро и наглядно выявить те элементы экономического потенциала, по которым наблюдается отставание, и те элементы, которые имеют превышение по отношению к нормативам или стратегическим плановым показателям.

В процессе стратегического управления предприятием особое значение приобретает перспективный экономический потенциал, который характеризует способность предприятия к дальнейшему развитию в соответствии со стратегическими целями предприятия и на основе наилучшего комплексного использования различных элементов экономического потенциала. Использование различных видов ресурсов характеризуется уровнем использования и наличием резервов как недоиспользованных возможностей включения ресурсов в производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Таким образом, резервы по ресурсам можно использовать как оценочные характеристики перспективного экономического потенциала.

В целом, эффективное использование экономических результатов способствует реализации стратегии предприятия.

### Литература

1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с.
2. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения): учеб. Пособие. - М.: Проспект, 2006. - 238 с.
3. Огорокова Л.Г. Ресурсный потенциал предприятий. - СПб.: СПбГПУ, 2001. - 293 с.
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 376 с.
5. Сосненко Л.С. Понятие экономического потенциала // Финансы. - №1. - 2003.
6. Сосненко Л.С. Теория и практика анализа экономического потенциала предприятия: Дисс. докт. экон. наук. - Пермь, 2003.

## ВОПРОСЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

УДК331.91

**Дустбоев Ш.***д.и.и., профессора кафедраи иқтисодиёти ҷаҳони ДДТТ**ш.Душанбе, к. Тургенев 18**Тел.: (+992) 935435228**E-Mail: [shodi-1944@mail.ru](mailto:shodi-1944@mail.ru)*

## ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ МУҲОЦИРАТИ МЕҲНАТИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

*Дар мақолаи мазкур паҳлӯҳои асосии танзими давлатии муҳоҷирати меҳнати байналмилалӣ таҳлил гардидааст.*

**Вожаҳои калидӣ:** муҳоҷирати меҳнатӣ, сиёсати муҳоҷират, муҳоҷират, танзим.

**Дустбоев Ш.***д.э.н., профессор кафедраи мировой экономики ТГУК**г.Душанбе, ул. Тургенева 18,**Тел.: (+992) 935435228**E-Mail: [shodi-1944@mail.ru](mailto:shodi-1944@mail.ru)*

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

*В статье рассматриваются основные аспекты государственного регулирования международной трудовой миграции.*

**Ключевые слова:** Трудовая миграция, миграционная политика, миграция, регулирование.

**Dustboev Sh.***Professor department of World economy TGUK**Dushanbe, str. Turgeneva 18,**Tel.: (+992) 935435228**E-Mail: [shodi-1944@mail.ru](mailto:shodi-1944@mail.ru)*

## STATE REGULATION OF INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION

*The article describes the main aspects of the regulation of international labour migration.*

**Key words:** labour migration, politics migration, migration, regulation.

Ба хотири он, ки пеши роҳи оқибатҳои манфии муҳоҷиратро гирифта, паҳлӯҳои мусбии онро пурзӯр намоянд ва ҷараёни муҳоҷиратро барои давлатҳои содиркунанда ва қабулкунандаи қувваи корӣ самаранок гардонанд ин падидаи байналмилалӣ ба воситаи сиёсати давлатии муҳоҷират танзим мегардад. Сиёсати давлатии муҳоҷират-ин системаи чорабиниҳои таъсиррасонии давлат, ба танзими содироту воридоти қувваи кории аз ҳамин давлат бароянда ва дароянда равона гардида, ас-

лан дар заминаи қоидаҳои байналмилалӣ танзим ва идораи протсессҳои муҳоҷирӣ ва қонунгузори миллӣ таҳия мегардад.

Барои амалӣ гардонидани сиёсати муҳоҷират як ё якчанд идораи махсус ташкил карда мешавад. Масалан, дар ИМА, мутобиқи қонун «Дар бораи муҳоҷират» ба проблемаҳои муҳоҷират идораҳои зерин машғуланд;

1. Департаменти давлатӣ дар сохтори он «Бюро оиди масъалаҳои консулгарӣ» – режими даъватномаи муҳоҷиронро муайян менамояд;

2. Вазорати адлия, ки дар сохтораш «Хизмати муҳоҷират» мавҷуд аст, вазифаи асосиаш татбиқи ҳамаи паҳлӯҳои қонунгузорӣ дар бораи муҳоҷират мебошад.

3. Вазорати меҳнат назорат мебарад аз болои ба кор таъминномаи муҳоҷирон, то ин ки ин сиёсат набояд ба бекор мондани худӣ шаҳрвандони амрикоӣ бурда расонад. Яъне муҳоҷирон набояд ба шаҳрвандони амрикоӣ рақобатпазир бошанд. Тахминан ҳамин тавр идораҳои танзими давлатии муҳоҷират дар Германия, Гретсия, Норвегия, Туркия, Польша, Словакия мавҷуд аст.

Чараёни муҳоҷирати меҳнати аҳоли дар ҳар давлат танзим карда мешавад ва ба тартиб дароварда мешавад дар асоси қонунгузори ҳамон давлат ва ҳуқуқи байналмилалӣ доир ба муҳоҷират. Дар бахши қонунгузори муҳоҷирати байналмилалӣ ду тамоюли бо ҳам зид ба мушоҳида мерасад. Аз як тараф ҳуқуқи озодона ҳаракат намудани муҳоҷирон ҳамчун захираҳои меҳнатӣ, ки ба иқтисодиёти кушода тааллуқ дорад, ҳимоя карда мешавад. Аз дигар тараф маҳдуд гардидани муҳоҷират бо роҳи гузаронидани сиёсати протексионӣ (дар баъзе давлатҳои тараққикарда) мушоҳида карда мешавад.

Аз сабаби он, ки ҳар як давлат мустақил аст аз лиҳози муайян намудани равия ва мақсади сиёсати муҳоҷират, бинобар он дар чараёни коркарди чорабиниҳо доир ба танзими муҳоҷирати хориҷӣ, ҳатман бояд қоидаю-қонунҳое, ки аз ҳуқуқи байналмилалӣ бармеояд, ҳатман истифода намояд ва ба инобат гирад.

Хусусияти хоси муҳоҷирати байналмилалӣ дар он аст, қисман танзими он дар асоси шартнома аз тарафи ду (ё зиёда) давлат ба имзо расонида мешавад. Агар мамлакати бароварандаи қувваи корӣ масъалаҳои чараёни баромадан ва ҳимояи манфиати муҳоҷирони дар хориҷа бударо танзим намояд, мамлакати қабулкунанда бошад, омадан ва истифодаи муҳоҷиронро танзим менамояд.

Бояд қайд кард, ки ҳавасмандии мамлакатҳои воридкунанда ва содиркунандаи қувваи корӣ бо ҳам зич пайваста мебошад. Мутобиқи Барномаи иҷро соли 1976 дар Конфронси умумиҷаҳонӣ доир ба таъмини кор (шуғл) дар доираи Ташкилоти байналмилалӣ меҳнат (ТБМ), ташкили қабули қувваи корӣ бояд дар асоси шартномаҳои ду ё бисёртарафа, ки дар асоси омӯзиши талаботҳои иқтисодию иҷтимоии давлатҳои содиркунанда ва воридмегаштаи қувваи корӣ сохта шудааст, иҷро карда мешавад.

Сиёсати муҳоҷират ҳам, дар мамлакати содиркунандаи қувваи корӣ ҳам дар давлати қабулкунандаи он бояд мувофиқа карда шавад, барои он ки ин чорабиниҳо бо ҳам пайваста мебошанд. Масалан, вақте ки мамлакати муҳоҷирро қабулкарда, баъд аз тамом гаштани мӯҳлатӣ дар муҳоҷират буданаш ба мамлакати худаш муҳоҷирро баргардонад, он гоҳ ин ҳамчун зиёд гаштани пешниҳоди қувваи корӣ дар бозори меҳнати он мегардад. Ва агар мамлакати содиркунанда ҷои кори нав ташкил накунад барои қабули муҳоҷирони худаш он вақт дар мамлакати қабулкунанда миқдори муҳоҷирони ғайрилегалӣ зиёд мегарданд, ки барои он давлат оқибатҳои манфӣ оварданаш мумкин аст.

Бо ҳам пайвастагии сиёсати муҳоҷират дар байни давлатҳо сабаби муҳими танзими байналмилалӣ он гардид. Ин танзим ҳам дар асоси қоидаҳои дутарафа, ҳам дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ ва стандартҳои ташкилотҳои байналмилалӣ иҷро

карда мешавад. Давлатҳои конвенсияҳои байналмилалиро ба имзо расонида, бояд бартариҳои ҳуқуқи байналмилалиро болотар (баландтар) аз қонунгузориҳои миллӣ эътироф намоянд.

Дар давраи ҳозира миқдори зиёди ташкилоту идораҳо пеш аз ҳама дар доираи СММ ва ташкилотҳои минтақавӣ бо проблемаҳои муҳоҷират ва захираҳои меҳнатӣ машғуланд. Роли махсусро Комиссияи СММ доир ба аҳолии мебозад, ки маблағи калон дорад ва қисми онро барои маблағгузориҳои барномаҳои миллӣ вобаста ба муҳоҷирати меҳнатӣ сарф менамояд. Як шохаи калони фаъолияти Ташкилоти Байналмилалӣ Меҳнат (ТБМ) ҳам ба танзими истифодаи речаи кори муҳоҷирон равона гардидааст. Дар танзими муҳоҷирати меҳнатӣ нақши Ташкилоти Байналмилалӣ доир ба Муҳоҷират аввалиндараҷа ва назаррас аст. Вазифаи ин ташкилот асосан аз танзими муҳоҷирати байни давлатҳо ва ҳамчун маркази ахборотӣ доир ба муҳоҷирати аҳолии иборат мебошад. Дар як қатор шартномаҳои қабулкунандаи Ташкилоти байналмилалӣ нигоҳдориҳои тандурустӣ ва ЮНЕСКО оиди ҳимояи саломатӣ, баландбардоштани маълумотнокиҳои муҳоҷирон ва дигар паҳлӯҳои иҷтимоӣ фарҳангии онҳо дарҷ гардидааст, ки ба танзими фаъолияти иҷтимоӣ муҳоҷирон равона гардидааст.

Дар ҳуҷҷатҳои ба танзими муҳоҷирати байналмилалӣ равона гардидаи ташкилотҳои байналхалқӣ ҳимояи ҳуқуқ ва вазифаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ пешбинӣ гардидааст. Масалан, дар Конвенсияи Ташкилоти Байналмилалӣ Меҳнат (МОТ) доир ба заҳматкашон – муҳоҷирон, баробариҳои муҳоҷирон бо шаҳрвандони давлати воридотӣ новобаста аз миллат, мазҳаб (дин), ҷинс дарҷ гардидааст. Ҳамчунин дар Конвенсия як қатор чорабиниҳо ба ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ бахшида шудааст, ки аз ҷумла чорабиниҳои зеринро дар бар мегирад:

- ташкили чорабиниҳо, доир ба осон гардидани ҳамаи зинаҳои муҳоҷират;
- ташкили хизматрасониҳои бепул доир ба ёриҳои ахборӣ ба муҳоҷирон;
- ташкили ҳаргуна хизматрасониҳои тиббӣ;
- додани иҷозат барои ба ватан фиристонидани маош ва пасандози муҳоҷирони меҳнатӣ;

Дар ин Конвенсия ҳамчунин доир ба гирифтани пеши роҳи муҳоҷирони ғайрилегалӣ чорабиниҳо пешниҳод гардидааст.

Чӣ тавре дар боло қайд гардид, Ташкилоти Байналмилалӣ доир ба Муҳоҷират дар танзими муҳоҷирати байналмилалӣ меҳнатӣ роли калонро мебозад. Ин ташкилоти байналмилалӣ соли 1989, дар заминаи Кумитаи байнидавлатӣ доир ба муҳоҷират ташкил гардидааст ва барои амалӣ гардидани мақсадҳои зерин равона гардидааст:

- а) паҳлӯҳои идоравӣ – ҳамкорӣ байни давлатҳо доир ба муҳоҷират;
- б) паҳлӯҳои ҳуқуқӣ – гирифтани пеши роҳи муҳоҷирати ғайрилегалӣ;
- в) таъмини ёрдам барои гардиш ва ҳимояи иқтисодии муҳоҷирони иҷборӣ;
- г) паҳлӯҳои ахборотӣ – таъминоти ахбороти ҷараёни муҳоҷират.

Барои амалӣ намудани сиёсати мақсаднокаш Ташкилоти Байналмилалӣ доир ба муҳоҷират қудрати бузург дорад ва 91 давлати аъзо ва 36 давлат мушоҳидачиро дар бар мегирад.

Барои танзими фаъолияти муҳоҷират дар ҷаҳон, асосан якчанд системаҳои муҳоҷиратӣ бо моделҳои зерин амал мекунанд:

а) модели системаи муҳоҷирати байналмилалӣ, ки дар заминаи Ташкилоти Байналмилалӣ доир ба Муҳоҷират амалӣ мегардад;

б) модели системаи муҳоҷироти ИМА, ки барои гирифтани пеши роҳи муҳоҷирони ғайрилегалӣ аз даромадан ба мамлакат, ворид гардонидани гурезаҳо, қабул ва ба кор таъмин намудани онҳоро барои иқтисодиёт, инфрасохтори иҷтимоӣ

ва сиёсати берунааш манфиатнок шуморида, ҳавасманд мегардонад, равона гардидааст;

в) модели умимиавропоии системаи муҳоҷират бо мақсади бо давлатҳои Аврупои Ғарбӣ танзим намудани воридоти муҳоҷирон бо давлатҳои Иттиҳоди Аврупо, ташкили шароитҳои мусоиди иқтисодии иҷтимоӣ, пеш аз ҳама дар давлатҳои Аврупои Шарқӣ.

г) системаи муҳоҷирати Россия, ки дар ҷаҳон ҷои сеюмро ишғол мекунад аз лиҳози миқдори муҳоҷирони воридгардида (пас аз ИМА ва Германия), бо системаҳои муҳоҷирати Финландия, Германия, Шветсия, Белгия ва дигарҳо алахусус доир ба дар як давраи муайян ба кор гирифтани олимон, омӯзгорони россиягиро ба муассисаҳои илмӣ ва донишгоҳҳо, ва бозгашти ҳатмии онҳо ба малакати худашон фаъолона ҳамкорӣ мекунад.

Омӯзиши адабиётҳои иқтисодӣ оид ба муҳоҷирати меҳнати нишон медиҳад, ки сиёсати муҳоҷират ба се намуд ҷудо карда мешавад:

а) додани рухсат барои воридгардонидани муҳоҷирон бо аъзои оилашон;

б) додани иҷозат барои зиндагии бемӯхлат намудан бо аъзои оилашон;

в) додани иҷозат барои муҳоҷирон доир ба зиндагии доимӣ ва гирифтани ҳуқуқи шаҳравандӣ пас аз як мӯҳлати муайян.

Барои татбиқи сиёсати муҳоҷират давлат фишангҳои зеринро истифода мебаранд:

а) талаботи ҷиддӣ ба сифати тахассусии муҳоҷир;

б) талабот ба солу синни муҳоҷир;

в) талабот ба саломатии он;

г) маҳдудият ба вақти дар муҳоҷират будани он;

д) гузаштани ҷарима барои вайрон намудани қонунгузории мамлакат дар бораи муҳоҷират.

Маҳдудияти давлатҳои қабулкунанда ба гуруҳи зерини кормандон тааллуқ надорад:

а) соҳибкороне, ки метавонанд фаъолияти соҳибкориашонро дар он давлат давом дода ҷойҳои кории нав ташкил менамоянд;

б) роҳбарияти фирмаю, корхонаҳо;

в) мутахассисони баландихтисос, олимони машҳур, санъаткорони варзида;

г) мутахассисони нодири соҳаҳои гуногуни истеҳсоли ва ғайриистеҳсоли (инженерон, духтурон);

д) муттаҳассисони соҳаи нави технологи (кибернетика, физикаи ядрӣ, нанотехнология ва ғайра)

е) коргарону кормандоне, ки бо арзиши ками меҳнатӣ ва ба корҳои барои саломатӣ зиёновар, хавфнок, безътибор ва корҳое, ки тахассуси баландро талаб намекунад фаъолият, мекунанд.

Ба хотири гирифтани пеши роҳи муҳоҷирати ғайрилегалӣ, дар солҳои охир, дар давлатҳои Австрия, Шветсия ва Финляндия назоратро аз болои ба мамлакат воридгардонидани кормандони хориҷӣ пурзӯр менамоянд. Масалан дар Шветсия ба ғайр аз бастанӣ шартномаи корӣ боз аз муҳоҷир донишҷӯ забони шведӣ ё англисиро талаб менамоянд. Таҷриба нишон медиҳад, ки назорат натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. Чунки ҳам барои соҳибкорон, ҳам барои муҳоҷирон, муҳоҷирати ғайрилегалӣ фоидабахш мебошад. Барои соҳибкорон фоидааш дар он аст, ки аз як тараф метавонад бо як маблағи (музди меҳнатӣ) кам кор фармояд аз тарафи дигар идоранамоиаш осонтар аст. Барои муҳоҷирон фоидааш дар он аст, ки пардохтҳои суғуртавӣ ва дигар пардохтҳои барои муҳоҷирони легалӣ ҷой доштаро пардохт намекунанд.

Дар ҳар сурат давлати қабулқунандаи муҳоҷири меҳнатӣ дар вақти интихоби кормандон на фақат ба таҳассуси онҳо, таҷрибаи корӣ, ихтисос, сину сол, ҷинс, вазъи саломатӣ, ҳамчунин ба маданияти ӯ ва хушмуомилагию фурӯтани онҳо диққати калон медиҳад, яъне паҳлуҳои сифатии қувваи кориро бештар ба назар мегиранд.

Ҳамин тавр, дар давлатҳои қабулқунанда доир ба қабули муҳоҷирон қонуну қарорҳои бисёр мавҷуд аст. Хусусиятҳои асосии қонунгузориҳо доир ба муҳоҷират, ба таври мушаххас, ҳамин тавр шарҳ дода мешавад:

1. Талаботи қонунгузорӣ оиди дараҷаи маълумотнокӣ ва собиқаи корӣ аз рӯи ихтисос. Маълумоти камтарин бояд маълумоти умӯмии миёна ё миёнаи касбӣ бошад. Собиқаи кори муҳоҷир аз рӯи ихтисос бояд на кам аз 3-5 сол бошад;
2. Маҳдудияти инфиродӣ: талаботи калон ба саломатӣ (бо хуҷҷати (справкаи) тасдиқнамудаи ҳамон давлат), синну сол (тахминан 20 то 40 сола), ҳамчунин бояд ҷинояткор, ё аъзои ғуруҳи террористон ва ташкилотҳои фашистӣ набошад;
3. Маҳдудияти миқдорӣ. Бисёр давлатҳо барои қабули муҳоҷирон маҳсусан (квота) мегузоранд (ва барои талаботи умӯмии иқтисодӣ, ё дар доираи як соҳа, ё як корхона, ҳамин миқдор коргарони хориҷии лозим бударо муайян менамоянд).
4. Услугҳои иқтисодии танзим ба ихтисор намудани миқдори муҳоҷирон равона гардидааст.
5. Маҳдудияти мӯҳлатӣ. Қонунгузори бисёр давлатҳо ба он равона гардидааст, ки пас аз ба итмом расидани мӯҳлати шартнома бояд кормандони хориҷӣ ё он давлатро тарк намоянд, ё ба воситаи органҳои дахлдор мӯҳлати фаъолиятшонро дароз намоянд. Чунин аксари муҳоҷирон пас аз ба итмом расидани мӯҳлати шартнома боз дар ҳамон давлати хориҷӣ (ба тарзи ғайрилегалӣ) монданро мехоҳанд.

Барои ин тавр муҳоҷиронро бароварда фиристодан дар давлатҳои тараққиқардаи ҷаҳон як чанд усулҳои ҳавасмаднамоиро ба кор мебаранд. Масалан, аз истифодаи барномаҳои ҳавасмадкунии маводӣ (дар Франция, Нидерландия, Ирландия), барномаи тайёркунии таҳассусии муҳоҷирон (Германия, Франция, Швейтсария), барномаи ёрии иқтисодӣ барои муҳоҷирон ва бо дигар роҳҳои маъмури бароварда фиристонидани муҳоҷирон аз мамлакат чорабиниҳоро ба кор мебаранд. Аз сабаби он, ки дар ватани муҳоҷирон (агарчанде таҳассуси навро дар хориҷа омӯхта бошанд ҳам) ё аз рӯи он таҳассус аз кор таъмин шуда наметавонад ва музди меҳнат ба қарат камтар мебошад, онҳо бо ҳар роҳ кӯшиш менамоянд, ки боз дар ҳамон муҳоҷират монанд (ба таври ғайрилегалӣ) ва ин омил миқдори муҳоҷирони ғайрилегалиро зиёд мегардонад. Аз ин рӯ қисми зиёди мамлакатҳои тараққиқарда барои ворид гардидани муҳоҷирон квота (маҳдудият) мегузоранд ва чорабиниҳои иқтисодию (пардохт намудни ҷаримаю) маъмури (то ба ҳабс гирифтани) ро истифода мебаранд, то ин ки пеши роҳи муҳоҷирати ғайрилегалӣ гирифта шавад.

Фаъолияти муҳоҷирати байналхалқӣ чӣ тавре, ки дар давлатҳои қабулқунанда танзим карда мешавад, дар давлатҳои содирқунанда ҳам ба низом дароварда мешавад ва танзим карда мешавад.

Дар давлати содирқунанда, ки қувваи кории (изофа дорад) танзими давлати муҳоҷирати байналхалқӣ ба воситаи омилҳои зерин ташкил карда мешавад:

- а) паст намудани фишори бекорӣ дар мамлакат;
- б) ҷалб намудани захираҳои асбӯрӣ ба мамлакат аз ҳисоби фаъолияти муҳоҷирони хориҷӣ;

- в) ҳимояи ҳуқуқ ва вазифаҳои муҳоҷирон дар давлатҳои воридшаванда;
- г) маҳдуд намудани муҳоҷирон дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат, ки ба мутахассисон ниёз дорад;
- д) тайёр намудани кадрҳои соҳибмаълумот (тахассуснок);
- е) гирифтани пеши роҳи муҳоҷирати олимон, мутахассисони варзида, соҳибкорон ва роҳбарони фирмаю корхонаҳо.

Бояд қайд намуд, ки баъзан мамлакатҳои содиркунандаи қувваи корӣ, аз муҳоҷирати байналмилалӣ меҳнатӣ, даромади калон ба даст мебароранд ва ҳатто иқтисодиёташонро ба ҳамин роҳ пеш мебаранд. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки самаранокии асъор аз ҳисоби содироти қувваи корӣ як чанд маротиба бештар нисбат ба самаранокии асъорӣ аз содироти мол ба дастоварда шуда. Ба хоҳири пайдо намудани даромади асъорӣ аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнати бисёр давлатҳои ҷаҳон ба монанди Югославия, Миср, Покистон, Ҳиндустон ва ғайра дар сохтори тиҷорат, махсусан сохторҳои тиҷоратии махсус доир ба хизматрасонии содироти қувваи корӣ ташкил намудаанд.

Дар баъзан давлатҳои ҷаҳон (Миср, Покистон, Португалия, Ливан) аз сабаби он, ки даромади асъорӣ аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ бисёр баланд мебошад, дар сохтори тавозуни пардохти мамлакаташон як нишондиҳандаи махсус «асъорҳои фиристода аз хориҷа» ҷорӣ намудаанд. Далели ин гуфтаҳо аз рақамҳои зерин бармеояд: Масалан аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ ҳар сол ба ҳисоби миёна дар Египет, Покистон ва Португалия, агар тахминан 12-13% МУД дар Ливан бошад 64% МУД асъор аз хориҷа ворид мегардад. Зиёда аз ин қисми муайяни муҳоҷирон ба соҳаҳои иқтисодиёти миллиашон маблағзорӣ менамоянд, аз ҳисоби даромадҳои асъорашон соҳибкориро пеш гирифта ҷойҳои кори нав ташкил намуда, бо ҳар роҳ барои пешравии иқтисодиёт дар ватани худашон кӯмак менамоянд. Чунки ба ғайр аз он маблағҳое, ки муҳоҷирон ба ватанашон мефиристанд, боз вақти бозгашт бо худашон боз аз ин зиёдтар маблағ мебиёранд.

Чи тавре дар боло қайд гардид, муҳоҷирони меҳнатӣ дар давраи собиқаи кориашон берун аз кишвари худашон, дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот фаъолият намуда (албатта дар ин муддат курсҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддатро гузашта, савияи донишашонро баланд мебардоранд) таҷрибаи кори калон пайдо намуда, обу тоб ёфта, мутахассисҳои варзида гашта, боз дар ватани худашон ин донишу таҷрибаи тахассусиро истифода намуда, сех, корхона, хатҳои технологӣ, иншоотҳои нав бунёд намуда, ҷойҳои кори зиёд ташкил намуда, боз ба иқтисодиёти миллиашон манфиатҳои калон меоранд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳоро доир ба муҳоҷирати меҳнати байналмилалӣ қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи муҳоҷират Консепсияи сиёсии муҳоҷирати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 8 октябри соли 1998) дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҳуҷҷатҳои меъёрии байналмилалӣ доир ба муҳоҷирати байналхалқӣ, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардидааст, танзим карда мешавад.

Ҳадафи асосии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи муҳоҷират аз танзим намудани муносибатҳо дар соҳаи муҳоҷирати аҳоли, барпо намудани асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии равандҳои муҳоҷират, ҳамчунин муҳайё сохтани шароити зарурии ҳастро дар маҳалли нав барои шахс ва оилаҳое, ки ба Ватани аҷдодии худ бармегарданд, иборат аст.

Навиштаҳои болоро ҷамъбаст намуда, бояд қайд намуд, ки аз муҳоҷирати меҳнати байналмилалӣ, ҳам давлатҳои қабулкунанда, ҳам давлатҳои содиркунанда, ҳам ҳуди муҳоҷирони манфиат мебинанд. Агар ба таври мушаххас ин пахлуҳои

муҳочирати меҳнатиро шарҳ диҳем, аз руи андешаи мо ба чунин хулосаҳо ноил гаштан мумкин аст:

1. Давлати қабулқунанда агар ҳавасманд набошад, бо ҳар роҳ пеши роҳи муҳочиратро мегирад ва имрӯз муҳочират ба як ҳодисаи глобалӣ табдил намеёфт. Ба болои ин давлати қабулқунанда (алалхусус муҳочирони дараҷаи маълумоташонро паст ва миёнаро) бо маошҳои ночиз ба қору фаъолиятҳои истифода мебарад, ки аҳолии маҳалӣ ҳеч гоҳ ба ин корҳо даст наметананд. Чунки мардуми маҳалӣ ба корҳои сердаромад ва обрӯи баланд дошта машғул ҳастанд ва дар шароити мусоид (комфорт) меҳнат мекунанд, албатта маошҳои баланд мегиранд (дар ватани худашон). Аз ин ҳисоб давлатҳои қабулқунанда аз ҳисоби муҳочирони меҳнатӣ миллиардҳо доллар фоидаи соф ба даст меоранд.

2. Дар давлатҳои содирқунанда ҳам, аз сабаби он, ки (асосан дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ) сурати афзоиши аҳолии нисбат ба суръати ташкили ҷойҳои нави корӣ зиёд аст ва ин фарқияти қувваи кориро бо қор таъмин карда наметавонанд, ҳатман шахсони синну соли фаъолияти корӣ дошта ба хотири бехтар намудани некӯаҳволиашон, ба муҳочират мераванд, хоҳ ба давлатҳои ҳамсоя, хоҳ ба хориҷаи дур (ин омил вобаста ба донишҷӯи забони ин ё он миллат ва дараҷаи таҳассуснокӣ муҳочир мебошад). Бинобар ин барои мамлақати содирқунандаи қувваи корӣ ба қадом қор ва бо қадом маош ин ё он шахрванд аз қор таъмин гардад, бех доништа мешавад. Дар баробари ин аз сабаби он, ки қараёни муҳочират ҳама вақт равона аст аз давлатҳои ҳисоби миёнаи маоши паст ба давлатҳои ҳисоби миёнаи маошаш баланд. Яъне маоши қамтарини давлати қабулқунанда аз маоши зиёдтарини давлати содирқунанда як чанд маротиба баланд аст. Аз ин лиҳоз давлати содирқунандаи муҳочирон ҳам (ҳам аз ҳисоби андоз аз фоидаи фирмаҳои миёнарав, ҳам аз ҳисоби аъзори фирмистодаи муҳочирон ба воситаи бонқҳо (ки як фоизи муайян ба бӯҷаи давлат ворид мегардад ҳам аз ҳисоби маблағгузориҳои муҳочирон ба иқтисодиёт, ҳам аз ҳисоби ҳавасманднамоию омӯзонидани муҳочирон дар давлатҳои қабулқунанда) фоида қалони иқтисодӣ ба даст мебарорад.

3. Худи муҳочир ҳам фоидаи қалонӣ, ҳам иқтисодию, ҳам фарҳангию, ҳам таҳассусию-маънавий ба даст меорад. Фоидаи иқтисодии он аз он иборат аст, ки солҳои муайян дар муҳочират фаъолият намуда, маблағи қалони аъсорро (нисбат ба ватани худаш дар 1-сол 10-15 маротиба зиёдтар) ба даст меорад ва сатҳи зиндагиашро баланд мебардорад. Фоидаи фарҳангию таҳассусию маънавии он дар он ифода меёбад, ки дар дигар давлат фаъолият намуда, соҳиби як касбу ихтисоси баланд мегардад, забони он миллатро ба таври бояду шояд аз худ мекунад, аз маданияту фарҳанги он миллат бархурдор мешавад, ҷаҳонбинияшро такмил медиҳад, аз санъату адабиёти ҷаҳонӣ бохабар мегардад ва ҳ.к.

Бинобар ин раванди муҳочират ҳам аз тарафи давлати содирқунанда қувваи корӣ, ҳам аз тарафи давлати қабулқунандаи қувваи корӣ танзим карда мешавад. Агар давлати қабулқунанда ба мақсади қабул ва истифодаи самаранокӣ бе оқибатҳои манфӣ қараёни муҳочиратро танзим намояд, давлати содирқунанда муҳочирро барои фирмистодан ва ба даст даровардани манфиатҳо бо онҳо ҳамкорӣ менамояд, ба воситаи бастанӣ шартномаю, дигар ҳуҷҷатҳои расмӣ танзим менамояд. Бо ибораи дигар танзими муҳочирон бисёр мавзӯи серпахлӯ буда, ҳам ҳавасмандии давлатҳои ҳамкорро, ҳамчунин ҳавасмандию ҳимояи ҳуқуқи муҳочиронро дар бар мегирад.

## Адабиёт

1. Конституция (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2003. 86 саҳ.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳоҷират» //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, № 12 мод. 320: соли 2002, № 4, қисми 1, мод. 248: соли 2005, № 12, мод. 657, соли 2008, № 12, қисми 2, мод. 1004, соли 2010, № 1, мод. 15.
3. Президент и его мигранты. Эмомали Рахмон призвал Таджикскую диаспору активно участвовать в развитии экономики страны//Азия плюс, №9, 28 февраля 2008г.
4. Конвенсияи 97 Ташкилоти байналмилалии меҳнат дар бораи меҳнаткашони муҳоҷир (ки аз тарафи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 октябри соли 2006, № 352 тасдиқ гардидааст//Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2006, № 10, мод. 416.
5. Конвенции Содружества Независимых Государств (СНГ), Межпарламентская Ассамблея государств участников СНГ в 1995 году приняла региональную Конвенцию - модельный рекомендательный акт «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ/Международный информационный центр. «Общественный мониторинг и анализ процессов трудовой миграции из Таджикистана в Свердловскую область Российской Федерации.-Екатеринбург, 2009. -56 с.
6. Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва шаҳрвандони Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 16 октябри соли 2004 дар шаҳри Душанбе ба имзо расидааст ва аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 19 январи соли 2005 тасдиқ гардидааст//Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2006, № 10. мод. 420.
7. Трудовая миграция и становление частных агентов занятости в Таджикистане: Обзор действующего законодательства и практики// Международная Организация труда (МОТ); Международная Организация по миграции. -Женева: МОТ, 2009. 136 с.
8. Дӯстбоев Ш. Муҳоҷирати меҳнатӣ: сабабҳои пайдоиш, важагиҳои хос ва тамоюлҳои тағйирёбӣ//Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ-амалӣ). №1.-Душанбе, 2011. –С. 17-26.
9. Дӯстбоев Ш. Муҳоҷирати меҳнатӣ ва паст гардидани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон //Материалы международной научн.-практич.конф. «Тенденции развития экономики и образования», посв. 20 – летию независимости Республики Таджикистан (17 июня 2011 года).-Душанбе, 2011. – С. 127-134.
10. Дӯстбоев Ш. Паҳлӯҳои мусбӣ ва манфии муҳоҷирати меҳнатии байналмилалӣ// Мат.международной научно – практич. Конф., посв. 90 – летию потребкооперации «Проблемы и перспективы развития потребительской кооперации в условиях глобализации» (часть II, кафедральная).-Душанбе, 2012. –С. 84-93.

## ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

УДК631:15

**Суфиев М.М.,***муаллими калони кафедраи экспертизаи молҳо ва фаъолияти гумрук, ДДТТ***Холов М.Х.,***муаллими калони кафедраи экспертизаи молҳо ва фаъолияти гумрук, ДДТТ*

734055, ш. Душанбе, к. Дехоти, 1/2.

Тел.: (+992 37) 2348626,

E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)**АНГУРПАРВАРӢ ВА ИСТЕҲСОЛИ НАВЪҲОИ ВИНО ДАР  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

*Мақола оид ба аҳамияти аҳамияти гизоӣ ва хусусияти табобатии ангур ва шаробҳои он бахшида шудааст.*

**Калидвожаҳо:** ангурпарварӣ, шаробпазӣ, витаминҳо, кагор, тоифӣ.

**Суфиев М.М.,***старший преподаватель кафедры  
Товарная экспертиза и таможенное дело, ТГУК***Холов М.Х.,***старший преподаватель кафедры  
Товарная экспертиза и таможенное дело, ТГУК*

734055, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2.

Тел.: (+992 37) 2348626,

E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)**ВИНОГРАДАРСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ВИННЫХ СОРТОВ В  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА**

*Статья затрагивает значение виноградных вин в питании и его лечебное свойство.*

**Ключевые слова:** виноградарства, виноделия, витамины, кагор, тоифи.

**Sufiev M.M.,***Senior lecture of the Goods expertise and customs department, TSUC***Kholov M.Kh.,***Senior lecture of the Goods expertise and customs department, TSUC*

**VITICULTURE AND WINE GRAPES PRODUCTIONS IN THE  
REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

*In this article value of wines in foods and its medical properties are discussed.*

**Key words:** viticulture, wine, vitamins, cahors, tophi.

Ангурпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол тараққӣ карда истодааст. Дар солҳои гузашта хоҷагиҳои махсуси ангурпарварӣ ба монанди, совхози Ҷ.Расулов дар ноҳияи Хуросон, совхози Ангурбоғ дар ноҳияи М.Ҷамадонӣ, садвин-совхоз дар ноҳияи Восеъ, Марғеда дар ноҳияи Панҷакент, ноҳияҳои Истаравшан, Шаҳристон, Ғонҷӣ ва ғайра ташкил карда шуда буд. Ангурпарварӣ ҳоло на танҳо майдонҳои худро васеъ менамоянд, балки сифатро низ ба куллии тағйир дода истодааст. Хелҳои ангурро танҳо аз навъҳои озмудаи стандартӣ шинонида ва парвариш карда мешавад. Навъҳои камғизо ва истифодаи онҳо кам карда шудаанд. Дар соҳаи хоҷагии қишлоқ ангурпарварӣ ва шаробпазӣ мавқеи муайян дорад. Дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил зиёда аз 600 номгӯи шаробҳо: ноб, нимширин, шаробҳои сифатнокиашон баланд, ширин, газнок ва коняк истеҳсол карда мешаванд, ки талабот ба онҳо на танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон балки дар давлатҳои хориҷа низ баланд мебошад.

Ангурпарварӣ ва маҳсулоти он яке аз соҳаи асосии давлатҳои Франция, Италия, Португалия ва Испания ба шумор меравад. Шароби ангуриро дар натиҷаи пурра ва ё қисман турш намудани шарбати тоза ва ё ангури пажмурда бо якҷоя ва ё бе ҳамроҳ намудани шираи ангур, спирт ва дигар моддаҳо аз рӯи меъёр, ки мувофиқи дастурамали тайёркунӣ ва нигоҳдори он, ҳосил менамоянд.

Шароби ангурӣ дар таркиби худ ҳамаи моддаҳои физиологӣ, ки дар ҳуди ангур ҳаст, дорад. Дар ин бора Л.Пастер гуфтааст: «Шароби ангурӣ нӯшокии солиму гигиенӣ мебошад». Волтер дар бораи шароби ангурӣ навишта буд: «Дар ин шароб қувва ва ширинии мавҷуд аст, ки одам худро аз нав тавлидшуда ҳисоб мекунад. Ин шароб ҳар як ҳуҷайраи асабро ба қор мебарорад, дар дил шарораи асрорангез пайдо менамояд, ки одамро ба хушнудӣ ва ба ҳазлгӯӣ водор мекунад» [1].

Қисми асосии маводи истеъмолии шаробҳои ширин аз глюкоза, фруктоза иборат аст. Дар таркиби ҳамаи намуди шаробҳои кислотаҳои шаробӣ, себӣ, ширӣ ва моддаҳои маъданӣ (оҳан, калсий, калий, магний) мавҷуд аст. Ба ғайр аз ин дар таркиби шаробҳои ангурӣ ба миқдори кам витаминҳо, микроэлементҳои барои саломатии одам аҳамиятдошта мавҷуд мебошанд. Дар таркиби шаробҳои витаминҳои гуруҳи В, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>12</sub>, РР ва Р мавҷуданд.

Таҷқиқотҳои илмии солҳои охир иҷро кардаи мутахассисон нишон дод, ки дар таркиби шаробҳои чунин намуди микроэлементҳои арзишнок ба монанди бор, йод, марганес ва молибден мавҷуд аст. Шароб аз давраҳои хеле қадим ҳамчун нӯшокии табобатӣ маълум буд. Дар замони ҳозира муайян карда шуда аст, ки шаробҳои ангурӣ барои касалиҳои камхунӣ, рудаю меъда ва ҷигар яке аз воситаҳои табобатӣ мебошад. Агар одам шароби ангурии дар таркибаш то 10% спиртдоштаро истеъмол намояд, дар муддати 15 дақиқа бактерияҳои домана ва туберкулёзро қисман нобуд мекунад.

Шаробҳои ангурии спиртнокиаш паст барои мубориза бар зидди майпарастӣ воситаи асосӣ мебошад.

Мутахассиси бузург оид ба шаробпазӣ, профессор М.А.Герасимов навишта буд. «Ба ақидаи бисёр олимони барои ба танг овардани нӯшокиҳои зараровари алкологӣ, воситаи асосӣ шароби ангурӣ мебошад. Ба ин бетараф будан мумкин нест» [2].

Барои муайян намудани сифати шароб ба ғайр аз тадқиқотҳои физикӣ, кимиёӣ ва микробиологӣ, инчунин усули ба воситаи узвҳои эҳсос-органолептикиро низ истифода мебаранд. Усули чашидан (дегустатсия) барои баҳодиҳии сифати маҳсулот усули асосӣ ба ҳисоб меравад.

Барои усули чашидагирӣ ба шаробҳо аз рӯи панҷ нишондод даҳ хол (шаффофӣ -0,5 хол, ранг-0,5 хол, хушбӯӣ-3 хол, маза-5 хол, намуд-1 хол) баҳо дода мешавад. (Ҷадвали №1).

### Ҷадвали 1

#### Сифати шаробҳои навъашон гуногун:

№	Сифати шароб	Холҳо
1	Шароби солгашти сифати баланди маҳсусдошта	10
2	Шароби солгашти сифати баланддошта	9
3	Шароби солгашт ё нисбатан кам нигоҳ дошташудаи сифати хубдошта	8
4	Шароби солгашти сифаташ қаноатбахш ва ё нисбатан камнигоҳдоштаи сифати хубдошта	7
5	Шароби солгашти сифаташ паст ё камнигоҳдоштаи сифаташ қаноатбахш	6

Шароби сифаташ паст (аз 6 хол поён) ранги сиёҳтоб, чиркин ва бадбӯйро ба нуқтаҳои савдо роҳ намедиханд. Онҳоро барои аз нав кор кардан равон менамоянд. Чашидани тамъи шаробҳо дар ҷойҳои равшан ва тоза гузаронида мешавад. Аз нишондодҳои физикию кимиёӣ дар вақти баҳодиҳии сифати шароби ангурӣ аз ҳама бисёр ба миқдори спирт ва кислотаҳои буғшаванда эътибор додан лозим аст. Вобаста аз таркиб ва тарзи истеҳсол шаробҳои ангурӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: ором, ки дар таркибашон ангидриди карбон надоранд ва шаробҳои дар таркибашон ангидриди карбондошта.

Шаробҳои ором аз ҷиҳати коркарди технологӣ ба гурӯҳҳои зерин дохил мешаванд: ошхонагӣ, устуворкардашуда ва хушбӯӣ; шаробҳои дар таркибашон ангидриди карбондошта ба шаробҳои пурҷӯш ва газнок тақсим мешаванд.

Аз ҷиҳати ранг шаробҳо сурх, гулобӣ ва сафед мешаванд. Вобаста аз сифат ва мӯҳлати дошташон шаробҳои ором ба 3 намуд ҷудо мешаванд: оддӣ – шаробҳои аз 3 моҳ то яксола, маркагӣ- шаробҳои дошташудаи балансифате, ки аз навъҳои маҳсули ангуре тайёр карда мешаванд, ки он аз ҷиҳати сифат ва хусусият ба он ноҳия хос аст. Мӯҳлати нигоҳдошти шароби маркагӣ аз якуним сол кам аст. Шаробҳои коллексией- шаробҳои маркагӣ мебошанд, ки иловатан на камтар аз 3 сол дар зарфҳои шишагин нигоҳ дошта мешаванд.

**Истеҳсол ва таснифоти шаробҳои ангурӣ.** Шаробҳои сафеди ноб бо роҳи зерин истеҳсол карда мешаванд: ангурро реза намуда, пас аз афшурдани он ширашро мегиранд. Барои соф намудани шираи ангур онро такшин мекунанд ва бо ёрии хамирмаҳои маҳсус онро турш мекунанд. Барои такшин шудани санги шаробӣ ва моддаҳои дигар, шароби такшиншударо аввал хунук карда сипас онро дар таҷҳизот (центрифуга), меполанд, такшин мекунанд ва ба хурмаҳо мерезанд. **Шаробҳои ошхонагиро-** дар натиҷаи турш намудани шарбат ва ё аз тилфи ангур ҳосил мекунанд. Ин намуди шаробҳо миқдори ками спирт (9-13%) ва қанд (0-8%) доранд. Аз ин лиҳоз, нӯшидани онҳоро ҳангоми истеъмоли хӯрок ҳамчун шаробҳои тароватбахш тавсия менамоянд. Шаробҳои ноби ошхонагиро дар натиҷаи пурра турш кардани қанд аз

шираи ангур ҳосил мекунад. Устувории он 9-13% буда, дар таркибашон 0,3 % қанд ва бг/л кислота доранд.

## Ҷадвали 2

**Шаробҳо аз ҷиҳати таркиб, махсусан, аз ҷиҳати спиртнокӣ ва қанднокӣ ба намудҳои зерин ҷудо мешаванд**

Гурӯҳҳо ва категорияҳои шароб	Таркиб	
	Спирт, %	Қанд, г ба 100мл
Шаробҳои дар таркибашон ангидриди карбон надошта:		
<b>Ошхонагӣ:</b>		
Ноб.....	9-3	-
Шароби норасида.....	9-14	0,5-2,5
Нимширин.....	8-12	3-8
<b>Устуворкардашуда:</b>		
Қави.....	17-20	3-11
Дисертии нимширин.....	14-16	5-12
Дисертии ширин.....	15-17	14-20
Дисертии ликёри.....	12-17	21-35
<b>Хушбӯй:</b>	16-18	6-10
Устувор.....	16	16
Диссерти.....	15	12
Шаробҳои дар таркибашон ангидриди карбондошта:		
Бо роҳи табиӣ ғизоноккардашуда:	10,5-12,5	0,1-12
Шампонҳои Шуравӣ.....	10,5-12,5	0,1-12
Пурҷӯш.....	9-11	3-5
Пурҷӯши нимширини табиӣ.....	9-12	3-8
Бо роҳи сунъӣ ғизоноккардашуда:		
Газнок.....	6	3-5

Аз ҷиҳати ранг ва коркарди технологӣ шаробҳои ноби ошхонагӣ ба се намуд ҷудо мешаванд:

**шаробҳои ноби ошхонагии сафед**- Цинандали, Гурджаани, Рислинг, Берёговское, Алиготе ва ғайра;

**шаробҳои ноби ошхонагии сурх**- Телеани, Мукузани, Каберне, Матраса ва ғайра;

**шаробҳои ноби ошхонагии гулобӣ**; шаробҳои ноби ошхонагии Кахетинии сафед ва сурх- Тибани, Кахетинии № 5, Сапери № 5, шаробҳои ноби ошхонагии Эҷмиадзини- аз навҳои сафеди сершакар тайёр карда мешаванд.

**Шаробҳои норасидаи ошхонагӣ**- дар натиҷаи боздошти ҷараёни туршшавӣ, ки дар шираи ангур танҳо 0,5-2,5% қанд мемонад, ҳосил мешавад. Ин гуна шаробҳо сафед, сурх ва гулобӣ мешаванд.

Шаробҳои ошхонагии нимширин (сафед, сурх ва гулобӣ)- устувориашон 8-12 % буда, дар таркибашон 3-8% қанд доранд. Онҳоро ҳоло дар натиҷаи нопурра турш намудани шираи сершаваки ангур ҳосил карда мешаванд. Ба ин гуруҳ шароби нимширини сурхи табиӣ, шароби нимширини сафеди табиӣ, шароби нимширини гулобии табиӣ, Хванчкара №25 ва Таврии нимширин дохил мешаванд.

**Шаробҳои ангурии устуворгардонидашуда**- дар натиҷаи туршонидани пурра ва нопурраи шираи ангур ва ё шираи ангур бо тилф, бозмондани туршавии бо роҳи илова намудани спирти этили софкорикардашуда ( устуворгардони) ҳосил карда мешавад. Ҳамчунин ба ин гуна шаробҳо шираи концентронидашудаи ангур низ илова кардан мумкин аст. Нух намудани шаробҳои устуворкардашудаи спиртдор маълуманд. Онҳо дар таркибашон 17-20% спирт ва 3-11% қанд доранд. Шаробҳои устуворкардашудаи спиртдори сафед, сурх ва гулоби спиртнокии зиёд дошта, қанднокиашон кам аст. Ба ин гурӯҳ шаробҳои зерин дохил мешаванд:

**Портвейн**- сафед, сурх ва гулобӣ мешавад. Пеш аз тайёр кардани он бо усули умумӣ, тилфи ангур ва маводҳои дигари ангури гарм карда мешаванд. Навъҳои портвейн: маркагӣ – Ливадия, Массандра, Айгеша, Акстафа: оддӣ- портвейни сурх, сафед, гулобӣ ва Карданахӣ.

**Мадера**- бо роҳи бохдоштани шароби ҷавон дар хурмаҳо дар ҷои офтобӣ, дар муддати 2-3 мавсим тайёр мешавад. Чунин коркард сабаби пайдошавии рангҳои мадери дар шароб мегардад. Устувори ин шароб 19-20% ва қанднокиаш 3-7% мебошад. Ба намудҳои маркагии шаробҳои мадерӣ – Массандра ва Анапа дохил шуда, намудҳои оддии он низ мавҷуданд. **Марсалӣ**- аз навъҳои ангури сафед тайёр карда мешавад ва лаззати мадеруро дорад. Дар таркибаш 18-20% спирт ва 1,5-7% қанд дорад. **Хареси спиртдор**- дар натиҷаи илова намудани 18-20% спирти этили софкорикардашуда ва 0,2-9% шираи концентронидашудаи ангур ва ё дигар маводҳои ширин тайёр карда мешавад. Шароб бӯи сахт ва тез дошта, ранги тиллогин дорад. Намудҳои маркагии ин намуди шароб- Хареси Қрими, Аштарак, Янтар ва намудҳои оддиаш маълуманд.

**Шаробҳои десертӣ** - аз ҷиҳати қандноки ширин, нимширин ва ликёрӣ мешаванд. Шаробҳои диссертӣ нимширини сафед, сурх ва гулобӣ бо роҳи туршқунии нопурраи шираи ангур ва иловақунии спирт тайёр карда мешаванд. Таркибашон аз 14-16% спирт ва 5-12% қанд иборат аст.

**Шаробҳои ширини десертӣ** 15-17 % спирт ва 14-20% қанд доранд. Ин шаробҳо низ сафед, сурх ва гулобӣ шуда, дар натиҷаи қисман турш намудани шираи ангур ва ё шира бо тилф тайёр шуда, баъд ба онҳо спирт илова карда мешавад. Ба ин гурӯҳи шаробҳо- Солнечная долина, Кокур десертный, Золотое поле ва Рубиновое красное дохил мешаванд. Онҳо лаззати хуб ва бӯи хуш доранд.

**Кагор** низ ба ин гурӯҳ дохил мешавад. Спиртнокии он 16,5% ва қанднокиаш 18% аст. Он пас аз гарм кардани шира ва тилфи навъҳои сурхи ангур ва ё аз қиёми онҳо тайёр карда мешавад. Ин навъи шароб ширадор, ғафс ва ранги сурхи баланд дорад. Ба ин гурӯҳ кагори Ҷумай, Узбекистон ва Шемаха дохил мешаванд.

**Мускати** сафед, сиёҳ, гулобӣ ва норинҷӣ аз навъҳои мускати ангури пажмурда, ки 25-33% қанд доранд, тайёр карда мешаванд. Тилфро ба қиём табдил медиҳанд, меафшуранд, шираи ангурро қисман турш намуда ба он спирт илова мекунанд. Мускат дар таркибаш 16% спирт ва 16-20% қанд дошта, бӯи асалро дорост. Онҳо маркагӣ ва оддӣ мешаванд: Праскови, Закарпати ва Узбекӣ.

**Токай**- монанди мускатҳо тайёр карда мешавад, вале барои он аз навъҳои ангури токаи истифода мебаранд. Ангур бояд пухта гузашта монанди мавиз шуда бошад. Шароб дар таркибаш 16% спирт ва 16-20% қанд дошта, ранги тиллогин дорад. Токай Ай- данил ба ин гуруҳ дохил мешавад. Спиртнокии шаробҳои диссертӣ ликёри камтар (12-17%), қанднокиашон зиёд (21-25%) ва миқдори кислота дар онҳо кам мебошад. Ликёрҳои сафед, сурх ва гулобӣ аз навъҳои сершакари ангур ва ё илова намудани шарбати ангур тайёр карда мешаванд. Алеатико, Салхино ва Кюрдамир ба ин намуди шаробҳо мансубанд. Мускатҳои ликёрии сафед- Красный камень ва Ливи-

дия, мускатҳои ликёрии сиёҳ- Массандра, мускатҳои ликёрии гулобӣ – Диссертный ва норинҷӣ дар таркибашон 12-16% спирт ва 21-30% қанд доранд.

**Малағӣ-** яке аз навъҳои шароби ликёрий буда, онро аз навъҳои сафед ва гулобии ангурҳое, ки қанднокиашон зиёд аст бо роҳи нопурра туршонидани шира ё ин ки илова намудани шираи карамелдор тайёр мекунад. Он дар таркибаш 15-17% спирт ва 21-30% қанд дорад ва асосан дар Туркменистон, Арманистон ва Узбекистон тайёр карда мешавад.

**Шаробҳои хушбӯӣ-** дар таркибашон спирт, қанд, қиёми алафҳои хушбӯӣ доранд. Ангури Явшони альпӣ қисми ҳатмии таркиби ин шароб мебошад. Шаробҳои хушбӯӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: устуворкардашуда, ки 16-18% спирт ва 6-10% қанд доранд ( сафед, сурх, гулобӣ ва Аромат стапи) ва десертӣ, ки дар таркибашон 16% спирт ва 165 қанд доранд ( Горный цветок, Осень, сафед, сурх ва гулобӣ).

**Шаробҳои пурҷӯш-** ба ин гурӯҳ шаробҳое, дохил мешаванд, ки бо роҳи табиӣ бо ангидриди карбон бой гардонида шудаанд, яъне ҳангоми дуҷумбора туршонидани маводҳои ангурӣ. Ба ин гурӯҳ шампони Шуравӣ, шаробҳои пурҷӯш ва шаробҳои табиӣ нимширини пурҷӯш дохил мешаванд. Шампоникунонии шароб бо ёрии хамирмоҳҳои махсус дар зарфҳои пӯшида тайёр карда мешаванд, ки дар ин ҳолат ангидриди карбон бо шароб пайваст мегардад. Дар даруни зарфҳо ва ё шишаҳо фишори баланд пайдо мешавад, барои ҳамин ҳангоми кушодани зарф шароб ҷӯш мезанад. Устувориҳои шампон 10,5-12,5% буда, қанднокиаш дар -0,3% баробар аст. Қанднокии шампони ноб ба 0,8-1,3%, нимноб ба 5-5,5%, нимширин ба 8-8,5% ва ширин ба 10-10,5% баробар аст.

**Ба шаробҳои пурҷӯш-** шаробҳои сурхи пурҷӯш (Цимляни, Севасополи, Криков ива Сурх), ки дар таркибашон 10,5-13,5% спирт ва 6-9,5% қанд доранд ва мускатҳои пурҷӯш, ки 10,5-12,5% спирт ва 5-8% қанд доранд, дохил мешаванд.

**Шаробҳои табиӣ пурҷӯш** бошанд, дар таркибашон 9-11% спирт ва 3-5% қанд доранд( Чхавери). Шаробҳои газнок- бо ангидриди карбон бо роҳи сунъӣ бой гардонида мешаванд. Таркибашон аз 9-13% спирт ва 3-8% қанд иборат аст. Лаззатнокиаш аз шаробҳои пурҷӯш дида пасттар мебошад.

**Талаботҳо оид ба сифати шароб.** Шаробҳои ангурӣ бояд лаззат ва бӯе дошта бошанд, ки ба ҳамон навъ хос аст . Онҳо бояд шаффоф буда, дар онҳо тирағӣ ва таҳшин набошад. Дар навъҳои коллексионӣ будани таҳшин, моддаҳои рангкунанда ва санги шаробӣ, ки дарҳол пас аз такон додани шиша ва ё зарф такшин мешавад, мумкин аст. Шароб бояд ранги ба худ хосро доро буда, миқдори лозимии спирт, қанд ва кислотаро дошта бошад.

Сифати бади ангур, коркарди нодурусти шаробҳо ва ё нигоҳдории нодурусти онҳо ба он оварда мерасонад, ки дар шаробҳо нуқсонҳо пайдо мешаванд. Ба нуқсонҳои шароб, ки бе иштироки микробҳо пайдо мешаванд, нуқсонҳои сиёҳ, сафед, тира ва бӯӣ сулфид, маззаи хамирмоҳа, мағор ва ғайра мансубанд. Ба вайроншавии шароб, ки ангезандаи онҳо микробҳо мебошанд, туршшавии сиркоӣ, ҷурғоти, сerratаншавии шароб ва маззаи мушӣ мансуб мебошанд.

**Борбандкуни, нишонгузори ва нигоҳдории шаробҳои ангурӣ.** Шаробҳои ангуриро бо зарфҳои шишагони 1000,700,500,250,200мл, ҳамчунин ба зарфҳои зебои ноққошикардашуда мегиранд. Барои фурӯши яклухт шаробро ба хармаҳои ҷӯбин ва ё оҳанин, ки зиёда аз 200л ғунҷоӣш доранд ҷо ба ҷо мекунад. Даҳони зарфҳоро бо пукҳои ҷӯбин, оҳанин, пласстмассӣ ва полиэтиленӣ маҳкам мекунад.

Ба ғайр аз нишони асосӣ ба зарф боз нишонае часпонида мешавад, ки дар он мӯҳлати боздории шароб «маркагӣ», ё ин ки «коллексионӣ» қайд карда мешавад. Ба шаробҳои оддӣ бо мақсади реклама нишонаи зебо часпонида шавад. Зарфҳои ши-

шагин дар қуттиҳо чида мешаванд ва зарфҳои навъҳои маркагӣ ва коллексиониро якто-якто қоғазпеч карда, ҷо ба ҷо мекунанд.

### Адабиёт

1. Докторов Т.Г. Кудян А.Н. Товароведение плодовоовощных, зерномучных, кондитерских и вкусовых товаров. – М.: «Экономика» 1989. -262 с.
2. Коробкина З.В. Товароведение вкусовых товаров. –М.: Экономика, 1991. - 190 с.
3. Фақеров Ҳ.Н., Ҳикматов С.И., Суфиев М.М. Молшиносӣ ва экспертизаи молҳои физӣ. –Душанбе: «Сумани Қудрат», 2007. -320 с..

УДК330.322

**Ясакиева С. А.**  
аспиранти ДДТТ

734055, ш.Душанбе, к.Деҳотӣ 1/2  
Тел: (+992) 938193351  
E-Mail: [sabrish88@mail.ru](mailto:sabrish88@mail.ru)

### САМАРАНОКИИ САРМОЯГУЗОРИИ СОҲАВӢ ДАР ШАРОИТИ БАЛАНДКӢҲИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

*Дар мақола масъалаи самаранокии сармоягузори соҳавӣ дар шароити баландкӯҳ барои ҳар як соҳаи хоҷагии халқ баррасӣ гардида, нишондиҳандаҳои асосӣ аз рӯи ҳаҷми маблаггузориҳои хориҷӣ ва маблаггузориҳои аз буҷаи давлат ҷудогардида таҳлил шудаанд.*

**Калидвожаҳо:** самаранокии сармоягузори соҳавӣ, геополитика, сармоягузориҳои хориҷӣ

**Ясакиева С.А.**  
аспирант ТГУК

734055, г.Душанбе, ул.Деҳотӣ 1/2  
Тел: (+992) 938193351  
E-Mail: [sabrish88@mail.ru](mailto:sabrish88@mail.ru)

### ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРОСЛЕВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

*В статье рассмотрены проблемы оценки эффективности инвестиционных процессов для разных отраслях народного хозяйство в условиях высокогория. Проанализированы основные показатели по объему иностранных инвестиции и средства выделенные с государственного бюджета для всех отраслей народного хозяйства.*

**Ключевые слова:** эффективность отраслевого инвестирования, геополитика, иностранные инвестиции

**Yasakieva S.A.**  
PhD student of the TSUC

## EFFICIENCY OF INVESTMENT BRANCH IN THE MOUNTAINOUS CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

*The article describe the problems of an efficiency of investment processes assessments for different branches of national economy in the mountainous conditions. Analysing the main indicators of foreign investments volume and allocated funds from the state budget for all branches of national economy.*

**Key words:** *efficiency of investment branch, geopolitics, foreign investments*

Масъалаи самаранокии сармоягузори кайхо боз диққати олимонро ба худ ҷалб намудааст. Маълум аст, ки тараққиёти иқтисодии ҳар мамлакат аз сиёсати молиявии он вобастагӣ дорад. Сиёсати фискалии давлат бошад тавассути майдони сиёсии он арзёбӣ мегардад. Агар ба майдони сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон назар афканем, ба он дар шароити умумиҷаҳонишавӣ аз Шарқ Ҷумҳурии Мардумии Чин- кишвари тараққиқардаи ҷаҳон ва пешбаранда дар бозори ҷаҳонӣ таъсир мерасонад.

Аз Шимол ва Ғарб бошад Ҷумҳуриҳои Собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ- давлатҳои тараққиёташон миёна бо ва аз Ҷануб мамлакатҳои ҷаҳони сеюм- давлатҳои рӯ ба тараққӣ ниҳода бо идеология махсуси худ таъсир мерасонанд.

Дар баробари пеш бурдани сиёсати геополитикии худ имкониятҳои геоиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ рушд хоҳанд ёфт. Аз умла баробарқуввагии бозори арза ва тақозо бо мақсади беҳтар намудани неқӯаҳволии мардум бо дастрас шудани намудҳои мухталифи нақлиёти воридоти молҳои ниёзи мардум бо хароҷотҳои камтарин ба бозори дохилии Тоҷикистон имконпазир мешавад.

### Ҷадвали 1

#### Таҳлили кӯмаки беруна ва маблағгузори аз буҷаи давлат оид ба бахшҳои дар ВМКБ барои соли 2012 ( ҳазор доллари ИМА)


Бахшҳои фаъолият	Ҳаҷми маблағгузори хориҷи ба соҳаҳои гуногуни ВМКБ	
	маблағ	фоиз (%)
Идораи давлатӣ	111	0,6
Кишоварзӣ	3818	19,4%
Муҳити зист	1746	8,9%
Энергетика	17	0,1%
Нақлиёт	5711	29,1%
Обтаъминзозӣ, корез ва хизмати манзили коммуналӣ	570	2,9%
Маориф	4131	21,0%
Тандурустӣ	2697	13,7%
Таъминоти иҷтимоӣ ва шуғли аҳоли	550	2,8%
Бахши хусусӣ ва саноат	21	0,1%
Ҷамъ	19650	100%

*Манбаъ: Ҳисобот оид ба кӯмаки беруна 2012 сол- Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Қисми зиёди нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ шоҳиди онанд, ки рушди мунтазами Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳоло ба талабот ҷавобгӯ нест. Аз ин лиҳоз саволе ба миён меояд, ки бо кадом роҳҳо дар шароити баландқӯҳ метавон сатҳи иқтисодиёти вилоятро баланд бардошт? Агар ба назарияи рақобатпазирии Адам Смит (асосгузори мактаби классикии иқтисод) назар намоем, ӯ дар он қайд менамояд, ки ҳар як давлат, ҳар як минтақа бояд дар пешбурди фаъолияти хоҷагидорӣ афзалиятҳои рақобатпазирии худро дар муқоиса бо дигар давлатҳо ва минтақаҳо истифода бурда, роҳеро пеш гирад, ки дар он хароҷоти камтарин дар истеҳсоли ягон навъи маҳсулот дошта бошад.

Рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби фаъолтари мусоидати байналмиллалиро тақозо менамояд. Аз ин лиҳоз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои донор, созмонҳои байналмиллалӣ ҳамкориҳои зиҷро ба роҳ мондааст. Дар заминаи иттилооте, ки дар Низоми идоракунии иттилооти кӯмаки беруна мавҷуданд, ҷадвали 1 тартиб дода шудааст, ки дар он маълумоти хулосавӣ оид ба ҳаҷми маблағгузориҳои хориҷиро аз рӯи соҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусан ВМКБ-ро инъикос гардидаанд.

Чуноне ки аз ҷадвали 1 маълум гардид дар соли 2012 дар ВМКБ аз ҳисоби кӯмаки беруна 53 лоиҳа иҷро гардида, дар доираи онҳо 100 созишнома амалӣ шудааст. Ҳаҷми пардохтҳо аз рӯи ин созишномаҳо 19,650 доллари ИМА-ро ташкил додаанд. Мусоидати молиявӣ ба рушди ВМКБ дар соли 2012 аз тарафи 34 манбаъ амалӣ гардидааст. Барои пурра мушаххас намудани ҳаҷми сармоягузори дар соҳаҳо ҳиссаи онҳо дар диаграммаи 1 нишон медиҳем.



Расми 1. Ҳаҷми маблағгузориҳои хориҷи дар соҳаҳои гуногуни ВМКБ, (бо %)

Тавре, ки аз нақшаи 1 маълум мегардад пардохтҳои марбут ба ВМКБ барои соли 2012 бештар ба баҳши нақлиёт 5,711 ҳазор доллари ИМА (29,1%), маориф 4,131 ҳазор ИМА (21,0%), кишоварзӣ ва обёрӣ- 3,818 ҳазор доллари ИМА (19,4%) ва тандурустӣ- 2,697 ҳазор доллари ИМА (13,7%) рост меоянд.

Дар баҳши нақлиёт, дар ВМКБ лоиҳаи сармоягузориҳои калонҳаҷми дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмони роҳи автомобилгарди Шоҳон-Зиғар, ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо кишварҳои ҷанубу шарқии минтақаи Осиё мепайвандад, амалӣ мегардад. Дар соли 2012 пардохтҳо аз рӯи лоиҳаи “Сохтмони роҳи автомобилгарди Шоҳон-Зиғар (Марҳилаи 3)”- 5,711 ҳазор доллари ИМА-ро ташкил додаанд.

Пардохтҳои бештар дар баҳши маориф дар соли 2012 барои ВМКБ аз рӯи лоиҳаи “Донишгоҳи Осиёи Марказӣ” дар ҳаҷми 2,909 ҳазор доллари ИМА амалӣ гардидааст.

Дар баҳши кишоварзӣ ва обёрӣ ҳаҷми бештари пардохтҳо ар рӯи Барномаи Ҷонибдори Манотиқи Кӯҳистон (БҶИИМК) ба маблағи 2,171 ҳазор доллари ИМА амалӣ гардидаанд. Баъданд аз рӯи пардохтҳо бахшҳои зерин ҷойгиранд: Тандурустӣ-2,697 ҳазор доллари ИМА ё 13,7%, Муҳити зист- 1,746 ҳазор доллари ИМА ё 8,9%, обтаъминкунӣ, корез ва хоҷагии манзили коммуналӣ -570 ҳазор доллари ИМА ё 2,9%, Таъмини иҷтимоӣ ва шуғли аҳоли-550 ҳазор доллари ИМА ё 2,8%. [8; 30]

Дар давраи 22 соли истиқлолият вазъи иқтисодӣ-иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва алалхусус ВМКБ тамоюл ба бештар шудан дорад. Бо барқарор шудани муносибатҳои софдои назди сарҳадӣ бо давлатҳои ҳамсоя тақозои моли воридотӣ нисбат ба солҳои пеш ба арза муссоӣ шуда истодааст. Мутобиқи маълумотҳои Раёсати рушди иқтисод ва савдои ВМКБ маблағҳои аз бучаи давлат барои ҳар як соҳа ҷудогардида ҳаз. сомониро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми маблағгузори давлати дар соҳаҳои гуногуни вилоят дар соли 2012 дар нақшаи 2 пурра нишон дода шудааст.

## Ҷадвали 2

### Ҳаҷми маблағгузори аз бучаи давлат ба соҳаҳои гуногуни ВМКБ дар соли 2012 (ҳазор сомонӣ)

Бахшҳои фаъолият	Ҳаҷми маблағгузори аз бучаи давлат ба соҳаҳои гуногуни ВМКБ	
	маблағ	фоиз (%)
Соҳтмон	155424	81
Нақлиёт	2550,0	1
Обтаъминсозӣ, корез ва хоҷагии манзили коммуналӣ	5323,3	3
Маориф	28043,6	15
Ҷамъ	<b>19134,9</b>	100,0

Манбаъ: Ҳисоботи Раёсати рушди иқтисод ва савдои ВМКБ- 2012 с


Чунон, ки аз ҷадвали 2 бар меояд, зиёдшавии ҳаҷми маблағгузориҳо ба соҳаи соҳтмон рост меояд, ки 155,424 сомониро ташкил медиҳад, ё худ 81%, баъдан аз рӯи нақша соҳаи нақлиёт 2550,0 ҳазор сомонӣ, соҳаи маориф 28043,6 ё 15%, обтаъминкунӣ ва хоҷагии манзили коммуналӣ 5323,3 ҳаз.сомонӣ ё 3%-ро ташкил медиҳад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баъзе соҳаҳои ВМКБ дар соли 2012 ба миқдори кам маблағгузорӣ шудаанд.

Ҳаҷми маблағгузори давлатӣ дар соҳаҳои гуногуни ВМКБ бо фоиз пурра дар нақшаи 2 овардашудааст.

Чуноне, ки таҳлилҳо нишон медиҳанд саҳми маблағгузори давлат нисбат ба сармоягузори хориҷи дар мачмуъ хело зиёд мебошад, ки ин зиёда аз 24 млн. доллари ИМА- ро ташкил медиҳад. Ҳиссаи бештари маблағгузори давлатиро соҳаи соҳтмон (81%), маориф (15%), ва нақлиёт (1%) ташкил медиҳад. [8;3]

Барои баҳодихии ҳаҷми маблағгузориҳо ба иқтисодиёти ВМКБ мо нишондиҳандаҳои соли 2012-ро бо соли 2010 муқоиса намудем. Таҳлил нишон дод,

ки маблағзори хориҷӣ ба 24 % ва маблағзориҳо аз буҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 99,9% зиёд шудааст.[6; 15]



Расми 2. Диаграммаи маблағзориҳо аз буҷаи давлат барои соҳаҳои ВМКБ дар соли 2012

Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои баробархуҳуки Созмони Умумиҷаҳонии Савдо гардид, бинобар ин истеҳсолоти миллӣ масъалаи аҳамиятноки замони муосир ба шумор меравад. Аз ин лиҳоз яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар ВМКБ барои ҷалби сармояи ватанӣ ва хориҷӣ ин соҳаи моҳипарварӣ ва чорводорӣ мебошад. Қариб 44% ҳудуди вилоятро метавонанд чарогоҳҳо ташкил диҳанд, ки ин бехтарин нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.[1] Соҳаи чорводорӣ асосан ба соҳаи моҳипарварӣ алоқамандии зич дорад, чунки аз ахлоту партовҳои моҳӣ метавон хӯроки омехтаи чорво- орди протенро истеҳсол намуд.

Мушкиллоти таъминоти озуқаворӣ аҳоли дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ ҳодисаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври аён боз медорад. Дар минтақаҳои кӯҳии кишвар ин мушкилот махсусан таъдид менамояд. Ҳал намудани онҳо аз ҳисоби сарчашмаҳои дохилӣ дар замони Шӯравӣ ғайри имкон буд, зеро талабот танҳо таъмин намудани ниёзи аҳоли буд.[2; 25]

Бо роҳи тараққӣ додани истеҳсолоти саноати соҳаи моҳипарварӣ имконияти бехтар шудани ҳалли мушкиллоти амнияти озуқаворӣ пайдо мешавад, ки асоси амнияти иқтисодӣ мебошад. Бо ба даст омадани амнияти иқтисодии кишвар соҳаҳои барои ҳаёт муҳим тараққӣ меёбанд, зеро рушди аксарияти соҳаҳо аз ҳалли масоилҳои иқтисодии мавҷуда вобаста мебошад.

Самаранокии иқтисодии сармоягузори соҳавӣ дар самти кам намудани анбӯҳи ҷараёни молиявӣ дар гирдгардиши иқтисодӣ масъалаи актуалӣ, яъне аҳамиятнок ба ҳисоб меравад. Вале мо дар ин аҳидаем, ки бо назардошти бехтар шудани муҳити сармоягузорӣ ин раванд яке аз самтҳои асосии рушди иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Танҳо роҳбарияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва соҳаҳои зарур аст, ки ин равандро зерин назорати катъӣ гиранд ва озмунҳоро доир ба пешниҳоди лоиҳаҳои инвестиционӣ гузаронанд.

Дар маҷмӯъ таъмини самаранокии сармоягузори соҳавӣ дар шароити баландкӯҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад, ки рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ таъмин карда шуда, сатҳи зисту зиндагии аҳолии ВМКБ баланд гардад.

#### Адабиёт

1. Алибахшов Б “Стратегия устойчивого развития Памира” по материалам стратегического семинара по устойчивому развитию Горного Бадахшана, 2002.-Хорог: ОФ “ Памир”, 2003, 91 с.
2. Валимухаммадхон В.Д.“ Роль сельского хозяйства в продовольственном обеспечении Памира”- Душанбе, 2007, 95 с.
3. Додихудоев Х.Д. “Культура и цивилизация. Истина и парадоксы традиции”. – Душанбе, 2007, 50 с.
4. Сборник докладов Международной конференции « Региональные развитие стран Центральной Азии в преддверии Х1Х века». –Хорог, 2004. – 236 с.
5. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми мулоқот бо сокинони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон.-Душанбе, “Шарқи озод”- 2012 с
6. Тоҷикистон: 20 соли истиқлолияти давлатӣ (маҷмӯаи оморӣ). – Душанбе, 2011. – 456 с.
7. Ҳисобот оид ба кӯмаки беруна-2012”- Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Лоихаи Барномаи рушди СММ “ Дастгирии ҳамоҳангосозии самараноки миллии кӯмаки беруна ва пешбурди сармоягузорӣ”- Душанбе, 2013.
8. Ҳисоботи раёсати рушди иқтисод ва савдои ВМКБ.-Хоруғ, 2012.
9. Ҳисоботи шӯъбаи банақшагирии буҷаи раёсати молияи ВМКБ.-Хоруғ, 2012.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

УДК 621.65.004.183

**Лутфалиева А.,**  
аспирант Свободного университета Берлина  
научный сотрудник и тренер сотрудников КНУ

14195, г.Берлин,  
ул. Айзершверзер 16-18,  
Тел.: + 49 30 838-1,  
E-Mail: [alutfaliev@gmail.com](mailto:alutfaliev@gmail.com)

**Кодиров А.С.,**  
специалист по инновационным проектам ТГУК

734055, г.Душанбе, ул. Дехоти 1/2,  
Тел.: (+992) 938301983,  
E-Mail: [as.kodirov@gmail.com](mailto:as.kodirov@gmail.com)

### ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассмотрены состояния водоснабжения и санитарии, основными проблемами системы водоснабжения и санитарии Республики Таджикистан в сельской местности. Изучены основные понятия и содержание процесса управления водными ресурсами, отсутствия доступа потребителей к надлежащему водоснабжению и санитарии. Затронуты вопросы как они должны быть рассмотрены в контексте эффективного управления чистоты водоснабжения и санитарии в Республике Таджикистан.

**Ключевые слова:** водоснабжение, санитария, сельская местность, устойчивое развитие, эффективное, управление.

**Lutfaliev A.**  
PhD Student, Free University of Berlin, Germany  
Research and Teaching Fellow, Kazakh-German University, Almaty, Kazakhstan

14195, Berlin,  
Aiserswerther str. 16-18,  
Tel.: + 49 30 838-1,  
E-Mail: [alutfaliev@gmail.com](mailto:alutfaliev@gmail.com)

**Kodirov A.S.,**  
Specialist for innovation project of the TSUC

734055, Dushanbe, Dehoti str. 1/2,  
Tel.: (+992) 938301983,  
E-Mail: [as.kodirov@gmail.com](mailto:as.kodirov@gmail.com)

### GOOD GOVERNANCE FOR WATER SUPPLY SYSTEM AND SANITATION IN RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

This paper starts with the brief description of the state of water supply and sanitation and the main obstacles of the water supply system and sanitation of the Republic of Tajikistan in the rural areas. It offers the concept and content of Water Governance as an answer to the questions regarding lack of access to adequate water and sanitation and how they should be addressed within a context of good governance in the Republic of Tajikistan

**Key words:** Water supply, sanitation, rural area, sustainable development, good governance

**Введение.** Для Таджикистана вода является одним из важнейших природных ресурсов, от эффективного использования которой зависит вся социально-экономическая деятельность, а также хрупкие горные экосистемы [1]. Вместе с тем в целом вода является одним из ценных подарков для всего человеческого рода, и отсутствие доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарным нормам является одной из проблем, влияющих на жизнедеятельность людей во всем мире (Hesperian Foundation 2005).

Решение вопросов, связанных с водой - водоснабжением и санитарией имеет важное значение на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях.

Несмотря на богатые водные ресурсы в Таджикистане, фактически более 40% населения не имеют доступа к безопасной питьевой воде, в то время как обеспечение водой в сельской местности остается критически сложным" [2].

Вследствие чего обеспечение водой основной части населения проживающей в сельской местности Таджикистана является актуальной задачей для чего необходимо реформировать систему управления использованием водных ресурсов.

Управление использованием водных ресурсов включает в себя:

- управление режимом искусственных и возможное управление режимом естественных водных объектов, где входят режим качества воды (в интересах различных отраслей народного хозяйства и сферы социального развития и бытового обслуживания);
- распределение водных ресурсов между отраслями и отдельными крупными водопотребителями.

При этом системный подход к водной политике означает обеспечение единства трех ее основных элементов – постановки целей, выбора инструментов (механизмов) их реализации и учета особенностей системных уровней в рамках этой политики.

Важность гармонизации инструментов реализации водной политики на уровне микро- и макросистем обусловлена в первую очередь состоит в том, что они являются связующими звеньями между отдельными элементами технологической пирамиды, и от их достаточности зависит уровень развития экономики каждой страны. Целью гармонизации состоит в развитии методов и укреплении инструментов реализации водной политики на основе принципов системности и адаптивности.

В настоящее время, а тем более в перспективе, когда вмешательство человека в водный режим объектов, территорий и акваторий непрерывно возрастает, возникает задача управления водами суши в их единстве и взаимосвязи, и следовательно появилась проблема научного обоснования такого управления, которое способствовало бы решению общих задач рационального природопользования в целом [2].

Конечная цель водной политики - это сохранение потенциала водных ресурсов при удовлетворении потребностей экономического развития с учетом перспективных интересов общества и охраны здоровья людей. В перспективе необходимо организовать и систематизировать единый механизм реагирования обеспечения человеческой безопасности.

В дальнейшем усилится необходимость контроля за объемом, временным режимом и качеством речного стока.

Для Таджикистана специфические трудности в организации управления водными ресурсами заключаются в необходимости постоянно сглаживать противоречия, возникающие в процессе использования вод. Главнейшее из этих противоречий, межотраслевые и внутрихозяйственные (между отдельными объектами); межрегиональные; между важными неотложно вытекающими из тех или иных хозяйственных ситуаций или в результате экстремальных природных условий, - с одной стороны, и задачами, вытекающими из долгосрочных планов социально-экономического развития, - с другой.

С 1991 года после распада Советского Союза, Республика Таджикистан, как и другие страны Центральной Азии переходит период суверенного независимого развития [3]. Этот переходный период был сложным, результаты которого привели к изменениям в политике, гражданской войне, общественным беспорядкам, массовой нищета и другие факторы. За

последние 15 - 20 лет независимости Республики Таджикистан качества и количества предоставляемых услуг в секторе по водоснабжению и водоотведению резко ухудшились. Это было вызвано значительным сокращением капитала в области водоснабжения и санитарии, в связи с общим экономическим спадом, снижением реальных доходов населения и в водабюджета, а также из-за отсутствия профессиональных навыков. Следовательно, к 2000 году значительная часть инфраструктуры вышла из строя. Высокая степень износа (wear-and-tear) привели к тому, что вместо профилактического ремонта и технического обслуживания, предприятия по водоснабжению и водоотведению были вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы [4].

По данным исследования, проведенными Министерством здравоохранения в 2011 году, 113 из 669 систем водоснабжений в стране не работали, и 358 не отвечают санитарным требованиям. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 60% населения страдают от заболеваний связанных с водой [5]. Результатом такой ситуации является то, что доступ сельского населения к адекватному водоснабжению и санитарии постоянно снижается и все больше и больше людей вынуждены употреблять воду из небезопасных и незащищенных источников, таких как: реки, каналы, колодцы [6].

В Таджикистане централизованное водоснабжение не может быть предоставлено для большинства сельских населенных пунктов, которые полагаются на недорогих подземных источников, защищенных потоков, а иногда и из поверхностных водозаборов.

Сточные воды не ремонтируются там, где сборы и очистки сточных вод существовали ранее, их состояние ухудшились [7].

Одной из основных угроз, связанных с водоснабжением и санитарии в Республики Таджикистане является изменение климата. Республика Таджикистан является наиболее уязвимой к последствиям изменения климата. В недавнем докладе Таджикистану дали рейтинг наиболее уязвимой страны во всем регионе СНГ, со второй низкой способности к адаптации (Изменение климата и бедность в Таджикистане, Oxfam, 2011).

Ледники страны тают, создавая большую опасность по нехватке воды и даже острых споров в этом регионе.

Во-вторых, экономический спад вызванный постсоветским переходом к рыночной экономике и гражданской войны, ухудшили инфраструктуру водоснабжения. Низкий уровень официальных бюджетных ассигнований и трудности со сбором оплаты с водопользователей, сильно ограничило внутреннее финансирование, которое оказалось недостаточно для выполнения основных требований капитальных вложений для засушливой природы региона [8].

Непропорциональное увеличение пользователей (населения) является еще одной причиной снижения водоснабжения и санитарии в таджикском обществе. Высокий темп роста населения и текущие проблемы с системой санитарии, стали причиной быстрой урбанизации через строительство сёл на аграрных землях, которые в свою очередь увеличивают нагрузку на водные ресурсы. Таджикистан с населением 8 млн. человек [9] увеличивает спрос на воду, для производства продуктов питания, потребления домашних хозяйств и в промышленных целях.

Кроме того, законодательная база для сектора водоснабжения является не такой устойчивой, как следовало бы ожидать.

Нынешнее неудовлетворительное состоянием систем водоснабжения и санитарии предопределена отсутствием правовых актов различного уровня, механизмов регулирования отношений собственности и состоянием основных средств, слабостью существующих структур управления, неясным распределением обязанностей, отсутствием доступной нормативной документации по планированию и реализации проектов, безопасностью устойчивого функционирования системы, обучением персонала, несоответствием действий, низкой информированностью и пассивностью населения. Недоступность правовых актов и инструктивных документов затрудняет обоснование проекта, инициирование и принятие важных решений организаций и доноров.



Источник: использован из материалов Юбилейного Симпозиума Север, Проекта Института Сельского Управления Ананд (Ирма), 20

Рис. 1. Структура управления водными ресурсами

После распада СССР в Таджикистане ни один трубопровод не был реабилитирован, например, 35 водопроводов, которые обеспечивают в основном население областных центров и из 270 глубинных насосов, 47% не работают [10].

Использования водных ресурсов при генерировании электроэнергии через ГЭС, вопрос о мелиорации земель и продовольственной безопасности, вопрос о доступных ресурсах чистой воды, а также вопросы, касающиеся окружающей среды, опустынивание, изменение климата, истощение почвы, все относятся прямо или косвенно к наличию доступности воды [11]. Например, в Таджикистане, которая восстанавливается после гражданской войны, более шестидесяти процентов от существующей системы водоснабжения либо не работает, либо не отвечает санитарным требованиям. В результате, появились большое количество эпидемией связанных с водой, такими как гепатит, брюшной тиф, дизентерия и холера, в широкой степени в сельской местности. Только 1718 школ имеют доступ к водопроводной воде из 3694 (в том числе 3148 сельских).

Отсутствие водоснабжения и санитарии в Таджикистане является не только результатом экономического спада, но и управления и способами управления, социальных и политических аспектов, занимающейся управления водными ресурсами.

Эффективное управление водных ресурсов является важным аспектом для эффективного водоснабжения и санитарии. Для рационального использования водных ресурсов, управление процессами определяет принятия решений о хранения воды, видов водопользования, регулирования добычи из водоносных слоев, регулирование сбросов, и распределение между сторонами (см. рис.1.).

Для адекватности и безопасности водных ресурсов Республики Таджикистан процесс реабилитации (фиксации трубопроводов) не является единственной системой, чтобы решить этот вопрос, но есть необходимость исправить институты водных секторов. Управление водными ресурсами может стать прочным путем совершенствования институциональной структуры.

Институциональное сотрудничество является необходимым механизмом, который может привести к устойчивому развитию в водных секторов в Республике Таджикистан. В настоящее время, нет национального стандарта или совета (National Guidelines) для применения различных устойчивых систем управления для эксплуатации и обслуживания систем водоснабжения в Таджикистане. Пути перехода к рациональному управлению в водном секторе не обширные, но очень полезные. Это подразумевает; прозрачность, участие, справедливость и подотчетность в предоставлении услуг и консолидации, которые требуют от учебных заведений, то что структура взаимодействия заинтересованных сторон, таких как вода пользователей и поставщиков услуг, а также неправительственных организаций (НПО) и администраторов.

Для стратегического планирования и интегрирования управления водными ресурсами важно принять, первоочередное внимание на следующие моменты, которые будут выгодным на местном и отраслевом уровнях в таджикском обществе: принимая во внимания различные учреждения, партнеры и повестки дня различных секторов, и поощрение их участие в подаче воды; совершенствование правовой базы, согласование законов, координация долгих и краткосрочных мероприятий, позволяет быстрое развитие конкурирующих сторон за ограниченные ресурсы; сохранения водных ресурсов для устойчивого использования; удовлетворение потребностей различных целевых групп с различными способностями оплаты.

Для Таджикистана устоявшей правовой и физической инфраструктуры основу для водоснабжения и канализации в возможности улучшения качества жизни населения является очень важным. Без действующей правовой базы и институциональных рамок возрастающий приток финансовых ресурсов в системе водоснабжения не является рационально / устойчивым.

Институциональные и правовые основы, как руководство направляет систему водоснабжения для всех субъектов, которые участвуют в системе управления водой.

### Литература

1. Саидов И.И. Научно-прикладные и организационно-методологические основы управления водными ресурсами в зоне формирования стока (на примере Республики Таджикистан). [Текст] / И.И. Саидов. - Душанбе-Бишкек: «Дониш». - 2012. -382 с.
2. Управление водами мира в условиях неопределенности и риска, Организации Объединенных Наций об освоении воды(2011) сообщает, IV. Доступно на сайте: <http://bit.ly/H3IX6p><http://bit.ly/H3IX6p>.
3. Из выступления Президента Республики Таджикистан, во время открытия церемонии конференции по среднесрочному обзору Международного водного десятилетия жизни (2005-2015), г. Душанбе, 8 июня 2010 Веб-сайт: <http://www.asia-plus.tj/news/66176.html>.

4. А.П.Холматов, Я.Е. Пулатов (2008) Национальный доклад о региональном водном партнерстве(Республика Таджикистан). – Душанбе. -С.3.
5. Региональный обзор систем водоснабжения и канализации в странах Центральной Азии и Южного Кавказа. – 2009. –С. 11.
6. ПРООН-водного сектора Стратегия развития в Таджикистане. – Душанбе: Министерства мелиорации и водного хозяйства в Таджикистане. 2006. –С.18.
7. Водоснабжения и санитарии в сельских районах стран ВЕКЦА. Финансирование водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА конференции министров экономики / финансов, окружающей среды и воды и их партнеры из стран ОЭСР, Ереван. 2009. -С. 9.
8. Экономии и регулирования водного цикла, Турин Школа местного регулирования для DKU 2012, pp.192-94.
9. Глобальный механизм (2009) Влияние изменения климата - Центральная Азия, доступны также по адресу: <http://www.ifad.org/events/apr09/impact/central.pdf>.
10. <http://www.ozodi.org>, январь 2013.
11. И.Ш. Норматов, Н. Кароматуллоева, И.М. Рахимов Текущее состояние водоснабжения и улучшения санитарных условий в Республике Таджикистан, Душанбе, 2010. – 169 с.
12. Вода этики Марселино Ботин Водного Форума, Королевской академии наук и Мадридского университета. - Испания, 2007.

## ВОПРОСЫ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

УДК 377.5:001

**Салимов Н.С.,**  
к.ф.-м.н., доцент, декан  
факультета «Таможня и коммерции» ТГУК

734055, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2.  
Тел.: (+992 37) 2348626,  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ**

*В статье освещаются проблемы планирования, содержания и организационно-методического обеспечения образовательного процесса в условиях кредитной системы, расчета и планирования учебной нагрузки, процедур и правил контроля за качеством усвоения знаний.*

**Ключевые слова:** кредитная система, образования, ВУЗ.

**Salimov N.S.**  
c.ph.-m.sc., associate professor,  
Dean of Customs and commerce faculty of the TSUC

734055, Dushanbe, stp. Dehoti, 1/2.  
Tel: (+992 37) 2348626,  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT  
IMPLEMENTATION OF A CREDIT SYSTEM IN UNIVERSITIES**

*In the article highlights the problems of planning, content and organizational methods of the educational process in the credit system conditions, calculation and planning of training load, procedures and rules to control the quality of learning.*

**Key words:** credit system, education, university.

В Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан отражено:

«Перестройку и развитие экономики невозможно обеспечить без развития науки и образования, без оказания им поддержки.

Стержнем государственной политики в области образования должны стать вопросы внедрения мировых стандартов в систему образования и подготовки профессиональных специалистов, отвечающих потребностям рынка труда. Ибо уровень развития любого государства зависит, прежде всего, от плодотворной работы высококвалифицированных кадров в различных отраслях.»

Сегодня мы все являемся участниками коренных преобразований в системе высшего образования Республики Таджикистан. Изменение образовательной политики предполагает определенную переоценку уже сложившихся стереотипов и подходов к научно-педагогической деятельности. Это потребует от каждого из нас умения сочетать здоровый консерватизм с творческими новациями, сохраняя проверенные традиции университета.

Все мы в недавнем прошлом являлись свидетелями того, в каких непростых обстоятельствах оказались многие вузы республики. Некогда основательная и качественная система образования перестала отвечать привычным запросам общества, ориентированного на новые приоритеты рыночной экономики.

Образование оказалось в состоянии депрессии, что не позволяло ни продолжать старые советские традиции, ни внедрять новые западные технологии. Такое положение дел в образовательной сфере не просто снизило качество обучения, но и лишило его перспектив стратегического развития. В связи с этим возникла очевидная необходимость модернизации системы высшего образования, чтобы она была способна участвовать в формировании интеллектуальных ресурсов общества и обеспечивать высокий уровень его качества.

В свете сказанного трудно переоценить значимость пути развития национальной модели многоуровневого образования и механизмы интеграции Таджикистана в мировое образовательное пространство.

Своевременными для университета являются реформы, связанные с обновлением содержания образования, повышением качества подготовки специалистов, созданием единой системы оценки качества образования, интеграцией образования, науки и производства.

Готовность современных вузов к проведению реформ в целом и внедрению кредитной технологии, в частности, во многом определяется творческим потенциалом профессорско-преподавательского состава, способного использовать наработанный опыт во благо обновления существующей системы образования. Глубоко убежден, что переход на принципиально новую систему обучения позволит проверить состоятельность вузов призванных обеспечить качественную подготовку специалистов.

Вводимая сегодня кредитная система обучения в своих основных положениях не противоречит традициям университета. Вместе с тем, она требует кардинального изменения подходов к давно сложившимся представлениям о составляющих учебного процесса в вузе. Так, особое звучание в условиях кредитной системы обучения приобретает известное убеждение о том, что первоочередная задача вуза - научить студента учиться и уметь ориентироваться в многообразии научного материала.

Кредитная система образования – это новая, более совершенная система комплексного подхода в изучении предмета. И опыт первых лет показывает, что она себя оправдывает.

Направленность образовательных программ на развитие у студентов навыков самостоятельной работы позволит повысить уровень их творческой активности и самостимуляции в освоении знаний. Эффективность такой работы будет обеспечена за счет регулярного общения студента и преподавателя в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя.

Кредитная система образования - это свершившийся факт и, воспринимая её как данность, необходимо постараться взять из неё все самое лучшее и внедрить безболезненно и творчески.

В преподавании дисциплин есть определенная специфика, заключающаяся в том, что материал преподаватель задает в основном на самостоятельное изучение, ведь лекции теперь не будут столь подробны и объемны. Главный акцент делается на самостоятельную индивидуальную работу студентов.

Если раньше лектор подробно давал основные аспекты проблемы и её решение, теперь необходимо давать лишь основные направления, а к решению проблемы студент должен прийти сам.

Новых методических подходов потребуют лекционные занятия, которые в условиях новой системы должны иметь интерактивные формы и обеспечивать двунаправленную связь преподавателя и студента. В перспективе лекционное занятие в университете приобретет новую форму, которая в свою очередь потребует основательной подготовки как от преподавателя, так и от студента.

С внедрением кредитной системы обучения вузам предстоит кардинально пересмотреть механизмы кадрового отбора профессорско-преподавательского состава. Заложенные в основу новой системы принципы альтернативности учебных курсов и ведущих тьюторов должны способствовать формированию здоровой конкуренции между преподавателями кафедры, факультета, университета. Это повлечет за собой рост профессиональной мотива-

ции преподавателей и повышение результативности их научно-педагогической деятельности.

Учитывая все сказанное выше, считаю, что успешная реализация реформ во многом зависит от творческой активности университетов, которые должны стать центрами по координации перехода вузов республики на кредитную систему обучения и к разработке механизмов её совершенствования. Деятельность таких центров должна быть связана с разработкой соответствующей учебно-методической литературы, внедрением современных методов обучения, проведением обучающих семинаров, изучением результатов реализации кредитной системы обучения в регионе. Иначе говоря, университеты должны сохранить своё значение как в развитии образования в целом, так и в реализации кредитной системы обучения, в частности.

Необходимость перехода на кредитную систему обучения потребовала от нас разработки комплекса внутривузовской нормативной документации и учебно-методических материалов по организации этого процесса. Этот комплекс включает:

- положение об организации учебного процесса в ТГУК по кредитной системе обучения;
- комплекс рабочих учебных планов по направлениям подготовки бакалавров;
- справочники-путеводители;
- методические указания по составлению и оформлению силлабусов и учебно-методических материалов;
- формы документации для обеспечения организации учебного процесса по кредитной технологии.

В данной статье мне хотелось бы остановиться на проблемах планирования, содержания и организационно-методического обеспечения образовательного процесса при кредитной системе; вопросах расчета и распределения учебной нагрузки обучающихся, правилах и процедурах контроля за качеством и усвоением знаний, а также представить подготовленные нами формы документов, удостоверяющих освоение обучающимися образовательных программ.

Характерные черты кредитной технологии являются:

- Повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала дисциплины;
- Стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;
- Упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к оценке знаний в рамках дисциплины;
- Осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов учебной деятельности студентов;
- Достижение высокого уровня организации образовательного процесса.
- Введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и преподавателей по каждой дисциплине.
- Свобода выбора обучающимися дисциплин из числа дисциплин по выбору, включенных в рабочий учебный план при формировании индивидуального учебного плана.
- Непосредственное участие в формировании своего индивидуального учебного плана.
- Вовлечение в учебный процесс эдвайзеров, содействующих обучающимся в выборе образовательной траектории.
- Обеспечение учебного процесса всеми необходимыми учебными и методическими материалами.

Планирование учебного процесса осуществляется на основе типовых планов, рабочих учебных и индивидуальных учебных планов, исходя из принятого в них деления учебного года на академические периоды — семестры. Все мероприятия учебного процесса с указанием сроков их проведения отражаются в учебный план.

Для организации учета кредит-часов обучающихся и системы контроля качества знаний при университете создан офис Регистрации и консультации, который выполняет следующие функции:

производит запись обучающихся на учебные дисциплины, формирует академические потоки и группы, регистрирует в установленном порядке индивидуальные учебные планы обучающихся, организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, осуществляет расчет академического рейтинга, ведет учет набранных кредитов по учебным дисциплинам с 1 курса и до завершения обучения.

На основании утвержденных рабочих учебных планов студенты под руководством эд-вайзеров могут определять для себя траекторию своего образования. Студенты 1 курса подают заявления о выбранных дисциплинах в отделе «Регистрации и консультации», где согласно заявлениям составляются индивидуальные планы.

Свобода выбора траектории обучения вызывает необходимость гибкого формирования групп и потоков обучающихся в соответствии с выбором дисциплин.

Занятия проходят согласно утвержденному расписанию академических занятий, где указаны контактные часы, т.е. лекции и семинары а также физкультура в качестве дополнительного вида обучения, который не включается в общий объем кредитов

До начала учебного процесса были разработаны УМК по всем дисциплинам, которые состояли из программы обучения, тематического плана, силлабуса и УМК. Вместе с УМК был разработан справочник-путеводитель, который позволит Вам ознакомиться с организацией учебного процесса, ваших прав и обязанностей в условиях кредитной системы образования.

Для проверки учебных достижений обучающихся предусматриваются различные формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль — это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая на текущих занятиях или согласно утвержденному графику сдачи рубежных заданий. Текущий контроль может проводиться как в устной (опрос на семинарах, практических занятиях, круглых столах, коллоквиумы и др.), так и в письменной (контрольная работа, тестирование, выполнение лабораторных работ, практикумов) формах. Оценка текущего контроля знаний обучающихся формируется из оценок по текущему контролю (опрос на семинарах и практических занятиях) и рубежному (сдача коллоквиумов, контрольных и лабораторных работ, рубежных тестов и др.).

Цель, содержание каждого задания необходимо объяснять, определить критерии оценки. В процессе работы студенты должны постоянно консультироваться с преподавателем.

В любом задании должна быть логическая завершенность.

На наш взгляд, очень логично и своевременно вписалась в кредитную технологию блочно-рейтинговая система оценки и контроля знаний студентов. Эта система не дает студенту расслабиться, а позволяет в течение всего семестра контролировать уровень освоения знаний студентами.

Кредитная технология отличается методикой оценки знаний студентов. По результатам успеваемости рассчитывается средний балл GPA, максимальное выражение которого составляет 4,0 балла. Средний балл рассчитывается по итоговым результатам обучения студента. В свою очередь эти результаты оцениваются по балльно-рейтинговой системе

Итоговый контроль — это проверка учебных достижений обучающихся, устанавливающая уровень освоения образовательной профессиональной программы за определенный академический период. При проведении промежуточной аттестации итоговой формой контроля знаний обучающихся по учебной дисциплине является экзамен, проводимый в конце ее изучения. Результаты заносятся в ведомость, где представлены текущий, рубежный и домашний контроль.

Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты:

1. Одним из острых вопросов реализации кредитной системы обучения является вопрос педагогической нагрузки. В условиях кредитной системы аудиторная нагрузка

ППС сокращается, но интенсивность труда преподавателя во внеаудиторное время многократно увеличивается. Это ставит вопрос адекватной оценки труда преподавателя не по механическому подсчету времени его нахождения в аудитории, а по его затратам на разработку УМК, силлабусов на весь период обучения, раздаточных материалов для аудиторной работы и СРС, руководство курсовыми работами, прием контрольных работ, экзаменов и т.д. Это серьезный вопрос, и он требует разработки новых принципов оплаты труда преподавателей в условиях кредитной системы обучения.

2. Переход на кредитную систему обучения требует качественной перестройки работы преподавателя со студентами, изменения методов и методики преподавания. Настало время для профессиональных педагогов и психологов разработать новые принципиальные положения методики преподавания в условиях кредитной системы обучения.
3. Организация учебного процесса по кредитной системе проводится в вузах параллельно с традиционной формой обучения. В условиях несовпадения длительности академических занятий (50 и 80 минут) это вызывает организационные сложности в эффективном использовании аудиторного фонда, компьютерных классов, лингафонных кабинетов, составлении расписания, расчета педагогической нагрузки и т.д. Это вызывает необходимость автоматизации сопровождения учебного процесса и создания автоматизированных систем разработки рабочих учебных планов, расчета педагогической нагрузки, составления расписания и т.д.
4. По нашему мнению, в настоящее время существует настоятельная необходимость создания в ТГУК электронной учет для предварительной подготовки студентов к электронным экзаменам, тестированию и др. С помощью этой учет может решаться вопрос о дальнейшем повышении качества подготовки и аттестации студентов.

**ПРИКАЗ****Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 13 января 2014г., N7 г. Москва****"Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание  
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук"**

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; N 30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N 49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 4324; N 50, ст. 6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 44, ст. 5630) и пунктом 6 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074) **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - Положение).

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников (Шишкановой И.А.) на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации в срок до 1 июля 2014 г. прекратить деятельность советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационные советы), не соответствующих требованиям настоящего Положения.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2011 г. N 2817 "Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г., регистрационный N 23080).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Министр****Д. Ливанов**Приложение**Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой  
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук****I. Общие положения**

1. Настоящее Положение определяет требования к организациям, на базе которых могут создаваться советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационный совет), требования к кандидатам в члены диссертационных советов и порядок создания диссертационных советов, права и обязанности организации, на базе которых могут создаваться диссертационные советы.

2. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), настоящим Положением.

3. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций на соискание ученых степеней (далее - диссертации) критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (далее - Положение о присуждении ученых степеней) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074), а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного Положением о присуждении ученых степеней.

4. Диссертационный совет:

- определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;
- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;
- дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах;
- дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации (далее - апелляции);
- дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней, которые были присуждены с нарушением критериев, установленных Положением о присуждении ученых степеней;
- ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание защищенных диссертаций;
- отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук в случае выявления фактов представления соискателем ученой степени недостоверной информации в порядке, установленном разделом XI настоящего Положения;
- осуществляет другие полномочия, установленные Положением о присуждении ученых степеней.

5. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

6. Организация, на базе которой создан диссертационный совет, обеспечивает возможность размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт организации), организует проведение заседаний диссертационного совета и подготовку аттестационных дел соискателей ученых степеней, размещает на сайте организации информационные материалы в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, обеспечивает гласность работы диссертационного совета.

6.1. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет соискателей ученой степени недопустимо.

Расходы, связанные с участием официальных оппонентов в работе диссертационного совета несет организация, на базе которой создан диссертационный совет.

6.2. Руководитель организации, на базе которой создан диссертационный совет, отвечает за соответствие состава и деятельности диссертационного совета требованиям настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру государственной научной аттестации научных и научно-педагогических работников.

## **II. Порядок создания диссертационного совета**

7. Диссертационные советы создаются в соответствии с разрешением Минобрнауки России на базе образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, осуществляющих научные исследования и выполняющих опытно-конструкторские и технологические работы по областям знаний, соответствующих научным специальностям и отраслям науки (далее - организация), предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Минобрнауки России (далее - научные специальности, отрасли науки), на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее - Комиссия) по ходатайствам указанных организаций с учетом оценки результативности научной деятельности организации (на базе организации, созданной в форме учреждения - по согласованию с учредителем).

Результативность научной деятельности организации и членов диссертационного совета оценивается в соответствии с рекомендациями Комиссии.

8. В ходатайстве организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета (далее - ходатайство организации) должно содержаться обоснование необходимости создания диссертационного совета по заявленным научным специальностям и целесообразности его функционирования на базе данной организации, гарантии обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, выделения средств, необходимых для рассмотрения и защиты диссертаций, подтверждение согласия кандидатов в члены диссертационного совета на обработку их персональных данных, должны быть указаны почтовый адрес и адрес сайта организации. Также, при наличии, приводятся сведения о праве организации осуществлять подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлениям, соответствующим заявленным научным специальностям, о возможности вести аудиовидеозапись заседаний диссертационного совета, наличие системы проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов, а также о возможности прямой трансляции заседаний диссертационного совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

К ходатайству организации прилагается:

1) информация об организации, содержащая:

- сведения о научных и научно-педагогических кадрах, подготовленных по направлениям, соответствующим заявленным научным специальностям, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета;
- сведения о научных исследованиях, соответствующих заявленным научным специальностям, выполненных в рамках научно-технических программ, федеральных целевых программ, грантов, по государственным заданиям за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета;

- данные о количестве публикаций сотрудников организации за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета по тематике заявленных научных специальностей;
- сведения о количестве изданных рецензируемых монографий по тематике заявленных научных специальностей за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета;

2) сведения о каждом кандидате в члены диссертационного совета, содержащие:

- данные о присужденной ученой степени с указанием шифра научной специальности, по которой защищена диссертация (на момент присуждения ученой степени) (для лиц, имеющих ученую степень, полученную в иностранном государстве - свидетельство о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации<sup>1</sup>);
- данные о количестве публикаций за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета, по тематике заявленной научной специальности;
- цитируемость в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) (общее число ссылок на публикации кандидата в члены диссертационного совета в РИНЦ) за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации;
- информацию об участии с приглашенными докладами по тематике заявленных научных специальностей на международных конференциях, организаторами которых являются ведущие международные профессиональные ассоциации в соответствующей области знаний, а также организации, входящие в перечень иностранных образовательных организаций и научных организаций, иностранные ученые степени и иностранные ученые звания, полученные в которых, признаются в Российской Федерации, утверждаемый Правительством Российской Федерации, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации;
- данные о количестве изданных рецензируемых монографий по тематике, отвечающей заявленной научной специальности, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации;
- препринты, размещенные в международных исследовательских сетях, по тематикам заявленных научных специальностей за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации.
- Ходатайство организации и прилагаемые к нему документы представляются в Минобрнауки России на бумажном носителе (по почте или в экспедицию) и в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" ([www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru)).

9. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не более чем по трем научным специальностям.

10. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

Ученым секретарем диссертационного совета может являться кандидат наук.

11. В составе диссертационного совета должно быть не менее семи докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, в том числе не менее пяти докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности (далее - специалист), по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, имеющих основным местом работы организацию, на базе которой создается диссертационный совет.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие.

Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее девятнадцати человек.

Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы организацию, на базе которой создается диссертационный совет, должно составлять более 50 процентов состава диссертационного совета.

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более трех диссертационных советов.

12. В целях повышения независимости и объективности государственной научной аттестации научных и научно-педагогических работников создаются диссертационные советы на базе нескольких организаций (далее - объединенный диссертационный совет). В объединенном диссертационном совете могут участвовать не более четырех организаций.

Объединенные диссертационные советы создаются на базе организаций, известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний, в соответствии с соглашением о создании объединенного диссертационного совета (далее - соглашение), прилагаемым к ходатайству организации о создании объединенного диссертационного совета. Требования, изложенные в пункте 7 настоящего Положения, относятся к каждому участнику соглашения.

В ходатайстве организации о создании объединенного диссертационного совета содержатся сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, гарантии обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, приводятся адреса сайтов всех участников соглашения, включая адрес сайта организации, на котором будут размещаться информационные материалы в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней.

Участником соглашения не может являться организация, на базе которой действует диссертационный совет по одной из заявленной объединенным диссертационным советом научной специальности.

13. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета.

Председателем диссертационного совета является ведущий ученый - специалист по профилю диссертационного совета.

В объединенном диссертационном совете председатель и заместитель (заместители) председателя должны являться штатными работниками разных организаций - участников соглашения.

Ученым секретарем диссертационного совета является штатный работник организации, на базе которой создается диссертационный совет, - специалист по профилю диссертационного совета.

14. Разрешение о создании диссертационного совета оформляется приказом Минобрнауки России, которым устанавливаются полномочия этого совета, определяется состав диссертационного совета и перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите.

15. Изменения в состав диссертационного совета вносятся приказом Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству организации. В ходатайстве организации перечисляются все предполагаемые изменения и обосновывается их необходимость. К ходатайству организации прилагаются сведения о вновь вводимых членах диссертационного совета, а также на членов совета, изменяющих научную специальность (отрасль науки) в совете. Сведения о каждом члене диссертационного совета должны включать всю информацию, перечисленную в подпункте 2 пункта 8 настоящего Положения.

16. Сведения о составе диссертационного совета и его изменениях размещаются на сайте организации, а также с использованием ресурсов федеральной информационной системы государственной научной аттестации (далее - единая информационная система).

17. Изменение в перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите, вносится приказом Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству организации в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.

### **III. Порядок организации работы диссертационных советов**

18. Диссертационный совет работает в условиях гласности.

Диссертационный совет способствует созданию благоприятных условий для защиты соискателем ученой степени подготовленной им диссертации. Соискателю ученой степени предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

19. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей списочного состава диссертационного совета.

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, принимавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовало

вало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

Присутствие членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. В стенограмме заседания диссертационного совета указываются научные специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета.

20. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия - под руководством заместителя председателя диссертационного совета по письменному поручению председателя диссертационного совета или руководителя организации, на базе которой создан данный диссертационный совет.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом.

При отсутствии председателя или заместителя (заместителей) председателя, или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается организацией, на базе которой создан диссертационный совет, с указанием сроков (но не более четырех месяцев) на одного из членов диссертационного совета.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря диссертационного совета возложение выполнения их обязанностей на других членов совета организацией, на базе которой создан диссертационный совет, не допускается.

21. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более одной диссертации или готовится одно дополнительное заключение по диссертации, или рассматривается одна апелляция либо одно заявление о лишении ученой степени.

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не может превышать четырех.

При планировании очередности проведения защит диссертаций диссертационным советом недопустимо приоритетное рассмотрение диссертаций соискателей ученых степеней, выполнявших диссертационные исследования в организации, на базе которой создан диссертационный совет.

Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые Минобрнауки России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертаций, заявления о лишении ученой степени.

22. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета по приглашению Комиссии присутствует на заседаниях Комиссии, где рассматривается отрицательное дополнительное заключение по диссертации, апелляция на решение указанного диссертационного совета либо заявление о лишении ученой степени, присужденной указанным диссертационным советом, дает устные и письменные пояснения по возникающим вопросам и предоставляет дополнительные материалы, связанные с решением, принятым диссертационным советом.

23. Не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, диссертационный совет представляет в Минобрнауки России и организацию, на базе которой создан диссертационный совет, отчет о работе диссертационного совета и сведения о членах диссертационного совета.

Информация о персональном составе диссертационного совета и о его деятельности, в том числе о защищенных и представленных к защите диссертациях, размещается диссертационным советом в единой информационной системе, а также на сайте организации.

#### **IV. Процедура предварительного рассмотрения диссертации**

24. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов:

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения);

в) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации)<sup>2</sup> (1 экз.);

г) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)<sup>3</sup> (1 экз.);

д) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук, имеющего высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или специалиста, подготовившего диссертацию без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или освоившего программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация (2 экз.);

е) диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека", Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (по медицинским и фармацевтическим наукам), федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр

информационных технологий и систем органов исполнительной власти", библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме. Титульные листы диссертации, оформленные согласно приложению N 2 к настоящему Положению, обложка рукописи автореферата диссертации, оформленная согласно приложению N 3 к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой степени;

ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должны быть заверены печатью данной организации (2 экз.);

з) отзыва научного руководителя (консультанта);

и) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адресов соискателя ученой степени (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На обратной стороне карточки с адресом диссертационного совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени и ученая степень, на которую он претендует.

25. Диссертационный совет создает комиссию, сформированную в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней (далее - комиссия диссертационного совета).

Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек избирается открытым голосованием членов диссертационного совета простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

Председателем комиссии диссертационного совета назначается член диссертационного совета - работник организации, на базе которой создан диссертационный совет.

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.

На основании заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

26. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на соискание ученой степени доктора наук - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмотренных пунктом 20 Положения о присуждении ученых степеней.

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте организации и в единой информационной системе.

27. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:

а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие (далее - оппоненты);

б) назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее - ведущая организация);

в) назначает дату защиты;

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

д) определяет дополнительный список рассылки автореферата, оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней;

е) принимает решение о введении на одно заседание в состав диссертационного совета в установленном порядке дополнительных членов при проведении защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, при условии соответствия ее основного содержания научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации (далее - разовая защита диссертации);

ж) представляет в Минобрнауки России в установленные сроки текст объявления о защите диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт Комиссии);

з) размещает на сайте организации текст объявления о защите и автореферат диссертации;

и) размещает в единой информационной системе автореферат диссертации.

28. Автореферат диссертации, в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, рассылается членам диссертационного совета, заинтересованным организациям не позднее, чем за один месяц до защиты.

Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке направляются в Российскую книжную палату<sup>4</sup>.

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата диссертации передаются в библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, не позднее чем за три месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее, чем за два месяца до дня защиты на соискание ученой степени кандидата наук и хранятся там на правах рукописи.

Копии отзывов оппонентов и ведущей организации вручаются соискателю ученой степени не позднее, чем за десять дней до защиты диссертации.

Сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и научных консультантах, отзывы оппонентов и отзывы ведущей организации, поступившие на диссертацию, подлежат размещению на сайте организации и в единой информационной системе не позднее, чем за десять дней до дня защиты диссертации. Все остальные отзывы размещаются на сайте организации по мере их поступления и остаются до принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома док-

тора наук или кандидата наук. При отрицательном решении диссертационного совета по результатам защиты диссертации, при отмене Минобрнауки России решения диссертационного совета о присуждении ученой степени, указанная информация должна быть представлена в единой информационной системе.

#### **V. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты диссертации**

29. Для проведения разовой защиты диссертации в состав диссертационного совета на одно заседание вводятся пять докторов наук, соответствующих требованиям, предъявляемых к членам диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук и три доктора наук, соответствующих требованиям, предъявляемых к членам диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по каждой из научных специальностей, по которой права принимать к защите диссертации диссертационный совет не имеет.

30. Решение о введении в состав диссертационного совета дополнительных докторов наук на одно заседание принимается членами диссертационного совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

#### **VI. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации**

31. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета.

В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - не менее трех докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации.

При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись.

32. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям.

33. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссертационного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту и оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей организации, другие поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения

делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или автореферат диссертации зачитываются полностью.

После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

Затем выступают оппоненты по диссертации.

После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для ответа. По желанию соискателя ученой степени слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента. По желанию соискателя ученой степени он также сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут объявляться технические перерывы.

34. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом VII настоящего Положения.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании.

Решение диссертационного совета размещается на официальном сайте организации.

35. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, оформленное согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, после чего заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем диссертационного совета.

Подписи на заключении диссертационного совета заверяются в установленном порядке.

36. При вынесении решения о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата наук требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора наук, диссертационный совет готовит заключение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук.

Решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук принимается тайным голосованием, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании.

На этом же заседании диссертационный совет готовит ходатайство в Минобрнауки России о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученой степени доктора наук. Решение о возбуждении перед Минобрнауки России указанного

ходатайства принимается тайным голосованием большинством голосов участвовавших в заседании членов диссертационного совета.

37. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата наук, а также первый экземпляр аттестационного дела и первый экземпляр диссертации соискателя ученой степени доктора наук. В аттестационное дело входят следующие документы и материалы:

а) сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" или Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации;

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук (2 экз.);

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации;

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);

д) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук);

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте Комиссии;

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации;

з) заверенная в установленном порядке копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалист, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации<sup>5</sup> (1 экз.);

и) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве - свидетельство о признании в Российской Федерации ученой степени, полученной в иностранном государстве), за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации<sup>6</sup> (1 экз.);

к) заверенная в установленном порядке копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук, имеющего высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или специалиста, подготовившего диссертацию без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или освоившего программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация;

л) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет;

м) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным пунктами 31 - 36 настоящего Положения;

н) протокол счетной комиссии;

о) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

п) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в подпунктах "а" - "г" и "л" настоящего пункта, а также для соискателей ученой степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации.

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

38. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, которое хранится в диссертационном совете в течение десяти лет, помимо вторых экземпляров или копий документов, предусмотренных в пункте 37 настоящего Положения, входят следующие документы:

а) заявление соискателя ученой степени;

б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;

в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации;

г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;

д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;

е) экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета;

ж) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета.

39. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также полный текст диссертации в электронном виде.

Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за исключением одного экземпляра автореферата и диссертации, которые хранятся в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в те-

чение десяти лет, и экземпляра диссертации в электронном виде, который передается в федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти".

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссертационном совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Минобрнауки России.

40. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования.

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертационного совета дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата диссертации, которые остаются в диссертационном совете.

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в диссертационном совете и хранятся в организации в установленном порядке. Копии документов на основании запроса направляются по месту повторной защиты диссертации.

#### **VII. Тайное голосование и работа счетной комиссии**

41. Для проведения тайного голосования диссертационный совет избирает открытым голосованием простым большинством голосов из членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее трех членов диссертационного совета.

42. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для тайного голосования.

43. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.

44. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, которым счетная комиссия после окончания защиты диссертации выдает под роспись бюллетени.

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании диссертационного совета, кроме времени объявленного технического перерыва, в определенной кворума не учитываются и в тайном голосовании не участвуют.

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссертационном совете, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета не учитывается.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы "Результаты голосования" и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

45. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии.

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного

совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссертационного совета.

46. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, утверждает протокол счетной комиссии.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается, диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, о чем указывается в протоколе заседания диссертационного совета.

### **VIII. Порядок проведения заседания диссертационного совета в случае если диссертация на соискание ученой степени кандидата наук отвечает требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора наук**

47. При наличии разрешения Минобрнауки России о проведении заседания диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук соискателю ученой степени, представившему диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, диссертационный совет в течение одного месяца назначает заседание диссертационного совета и информирует о дате заседания всех участников защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, рекомендованной к защите на соискание ученой степени доктора наук. При этом повторная защита не проводится.

В заседании диссертационного совета по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной специальности, соответствующей профилю рассматриваемой диссертации.

48. Председательствующий на заседании диссертационного совета оглашает разрешение Минобрнауки России на проведение заседания по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) соискателя, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию, излагает существо и основные положения диссертации.

Далее слово предоставляется соискателю ученой степени.

В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании.

49. После окончания дискуссии диссертационный совет проводит тайное голосование по вопросу присуждения ученой степени доктора наук.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

50. При положительном результате голосования по вопросу присуждения ученой степени доктора наук диссертационным советом принимается заключение по диссертации.

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России

уведомительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также полный текст диссертации в электронном виде.

В заключении диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней оценивалась диссертация.

Решение по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению (или по поручению руководителя организации) заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета. Подписи указанных лиц на заключении диссертационного совета заверяются печатью организации, на базе которой создан данный диссертационный совет, после чего решение объявляется соискателю ученой степени.

51. При положительном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней со дня заседания направляет в Минобрнауки России документы и материалы, предусмотренные пунктом 37 настоящего Положения.

При отрицательном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы.

#### **IX. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение**

52. При поступлении диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение, диссертационный совет создает комиссию диссертационного совета, указанную в пункте 25 настоящего Положения, для ознакомления с диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки критических замечаний, высказанных Комиссией на этапе рассмотрения аттестационного дела и представления диссертационному совету проекта дополнительного заключения по диссертации в порядке, установленном пунктом 24 настоящего Положения.

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным делом рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев со дня поступления.

53. На заседание диссертационного совета приглашается соискатель ученой степени, который имеет право предварительно, не позднее чем за десять дней до

даты проведения заседания диссертационного совета, ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленного комиссией диссертационного совета, созданной в соответствии с пунктом 52 настоящего Положения, председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседания в отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о проведении заседания без его участия.

54. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, тему диссертации, название диссертационного совета, где проводилась защита диссертации, фамилии оппонентов и ведущую организацию.

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела соискателя ученой степени.

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой степени ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме.

55. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии диссертационного совета, созданной в соответствии с пунктом 52 настоящего Положения. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета.

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

56. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, предусмотренном пунктами 41 - 46 настоящего Положения.

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в его заседании.

57. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, принимает дополнительное заключение по диссертации.

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю ученой степени по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято это заключение.

58. Диссертационный совет в течение двух недель со дня заседания диссертационного совета направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение по диссертации, стенограмму заседания, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также диссертацию соискателя ученой степени и его аттестационное дело.

**Х. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении апелляции**

59. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени с приложением текста апелляции, диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции (далее - комиссия по рассмотрению апелляции).

Информация об апелляции размещается на сайте организации и в единой информационной системе.

60. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организации одновременно с извещением указанных выше лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, в случаях если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

61. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет в 10-дневный срок после принятия заключения о результатах рассмотрения апелляции, но не позднее 2 месяцев со дня получения извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции, направляет в Минобрнауки России стенограмму заседания диссертационного совета, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета, заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, и заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции.

**XI. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении заявления о лишении ученой степени**

62. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о поступлении заявления о лишении ученой степени диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени (комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени).

63. Заседание диссертационного совета проводится, по возможности, в присутствии автора заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении ученой степени. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организации одновременно с извещением о нем указанных выше лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о лишении ученой степени вопросов, в случаях если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

64. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет в 10-дневный срок после принятия заключения о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени, но не позднее 2 месяцев со дня получения извещения представляет в Минобрнауки России стенограмму заседания диссертационного совета, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета, заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, и заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

Информация о лишении ученой степени размещается организацией, на базе которой создан диссертационный совет, на сайте организации и в единой информационной системе.

## **XII. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационного совета**

65. Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии приостанавливает деятельность диссертационного совета в случаях:

а) выявленного несоответствия диссертационного совета требованиям, установленным настоящим Положением,

б) предоставления недостоверной информации о результативности научной деятельности организации, на базе которой создан диссертационный совет и членов диссертационного совета;

в) выявленного нарушения диссертационным советом порядка организации работы диссертационного совета, установленного настоящим Положением;

г) некачественной подготовки заключения диссертационного совета;

д) нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, установленных пунктами 37 и 38 настоящего Положения.

66. Для возобновления деятельности диссертационного совета организацией, на базе которой он функционировал, подается ходатайство организации, содержащее обоснование необходимости возобновления деятельности диссертационного совета, документально подтвержденные сведения об устранении несоответствий диссертационного совета требованиям, установленным настоящим Положением, или документально подтвержденные сведения о принятых мерах по устранению нарушений диссертационным советом порядка организации работы диссертационного совета либо нарушений иных требований, установленных настоящим Положением, и послуживших основанием для приостановки его деятельности.

В случае если нарушения требований к диссертационным советам или нарушения порядка организации работы диссертационного совета, установленные настоящим Положением, не устранены в течение шести месяцев после даты приостановки деятельности диссертационного совета, Минобрнауки России принимает решение о прекращении деятельности диссертационного совета.

67. Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии прекращает деятельность диссертационного совета в случаях:

а) нарушения требований, изложенных в пункте 65 настоящего Положения, диссертационным советом, деятельность которого ранее приостанавливалась за те же нарушения;

б) принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук лицам, диссертации которых не соответствуют критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

в) нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного совета в зависимости от результативности его деятельности.

68. Ходатайство организации о выдаче разрешения на создание на базе организации диссертационного совета по той же научной специальности, деятельность которого прекращена в результате нарушений, предусмотренных подпунктами (б) и (в) пункта 67 настоящего Положения, может быть подано не ранее чем через три года после прекращения деятельности диссертационного совета.

69. Минобрнауки России прекращает деятельность диссертационного совета:

а) при наличии ходатайства организации, на базе которой создан диссертационный совет;

б) при реорганизации организации, на базе которой создан диссертационный совет;

в) ликвидации организации, на базе которой создан диссертационный совет.

<sup>1</sup>Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; N30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N 49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 4324; N 50, ст. 6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 44, ст. 5630).

<sup>2</sup>Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

<sup>3</sup>Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; N30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N 49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 4324; N 50, ст. 6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 44, ст. 5630).

<sup>4</sup>Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст.1; 2002, N 7, ст. 630; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 23, ст. 2203; 2006, N 52, ст. 5497; 2008, N 13, ст. 1184; N 30, ст. 3616; 2011, N 29, ст. 4291).

<sup>5</sup>Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

<sup>6</sup>Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; N 30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 4324; N 50, ст. 6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N44, ст. 5630).

**ТРЕБОВАНИЯ  
ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК  
ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ»**

1. Материал, предлагаемый для публикации должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержат очевидный элемент создания нового знания.
2. Автор(ы) присылают в редакцию 2 экземпляра статьи (подписанной автором) в печатном и в электронном виде (по электронной) почте для иногородних авторов по адресу: 734055 Душанбе , ул. Дехоти 1/2  
E-mail: tguk@mail.ru; drrajab@mail.ru;
3. Информация об авторе(ах) содержит: название статьи (на таджикском, русском и английском языках) и ФИО авторов, место работы, должность , ученая степень, ученое звание, адрес и контактный телефон Информация об авторе(ах):

Название статьи (на таджикском или русском языке)	
ФИО автора (на таджикском или на русском языке)	
Место учебы	
Место работы	
Должность	
Ученая степень, звание	
Адрес и контактный телефон	
E-mail	
Название и резюме статьи (на русском и английском языках)	

4. Название статьи, ФИО автора(ов), краткая аннотация статьи (до 600 печ. знаков), ключевые слова (до 10 слов), библиографический список на который дана ссылка в тексте статьи (до 5 наименований). Особое внимание авторы должны уделить написанию аннотации, как на русском, так и на английском языке.
5. Объем статьи не должен превышать 0,5 п.л. (1800 п. знаков -8 стр.) компьютерного текста формата А4 , включая таблицы, список литературы и рисунки (схемы). (ФИО автора должна быть указана над названием статьи слева, для аспирантов и соискателей – рекомендация научного руководителя).
6. Файлы с текстом статьи и сведениями об авторе оформляются в формате MSWORD, шрифт – Arial, ArialTJ, размер-14 пт, интервал- 1,5.Поля: верхнее, нижнее – 2,5 см, правое -2,2 см, левое – 3 см.
7. Таблицы, рисунки и схемы должны быть: черно-белыми, пронумерованы и озаглавлены, снабжены ссылками на источники, например [12 , с .77].
8. Для оформления таблиц и рисунков необходимо использовать следующие параметры: шрифт- Arial, размер – 12 пт, интервал – 1.
9. Обозначения единиц измерения различных величин (м, кг, сомони и т.д.), сокращениями типа «г.» ( год) должен предшествовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка- Символ»), отмечающий наложение запрета на

отрыв их при верстке от определяемого ими числа. То же самое относится к набору инициалов и фамилий.

10. При использовании в тексте кавычек используются типографские кавычки («»). Тире обозначается символом «---» ( длинное тире); дефис «-».
11. Библиографический список приводится в порядке упоминания в конце статьи. В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках только на опубликованные материалы. Ссылки на иностранные источники даются на иностранном языке и сопровождаются в случае перевода на таджикский или русский язык с указанием на перевод.
12. Названия зарубежных компаний, финансовых институтов приводятся в тексте латинскими буквами без кавычек и выделений. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей компаний и т.д. на русском языке, в круглых скобках приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, если за этим не следует ссылка на работу зарубежного автора.
13. Материалы (статьи), содержащие информацию с грифом «Секретно» или «Для служебного пользования» не могут быть опубликованы в данном журнале.

***Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать объем статьи, подвергая их редакционной правке.***

#### **Порядок получения поступивших в редакцию материалов**

По получении статья регистрируется, рассматривается редакционной коллегией и направляется на рецензию специалистам по данной тематике. По получении отрицательных отзывов - статья передается автору для доработки.

Автор может узнать результаты рецензирования в течение 15 дней и о судьбе своей статьи может позвонить в редакцию по тел. (+992) **93 4444 107, +992 (372) 34-85-44**; или прислав запрос по электронной почте в редакцию E-mail: tguk@mail.ru; drrajab@mail.ru.

Если переработанная автором с учетом принципиальных замечаний рецензента и редакции, статья удовлетворяет требованиям опубликования, она принимается обратно редакция ей журнала.

**ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ**

*Каждая статья, предоставленная в редакцию журнала «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ» обязательно проходит процедуру обязательного рецензирования. Эта процедура анонима и для автора, и для рецензента. В качестве рецензентов редакция журнала привлекает членов редакционной коллегии, а также внешних экспертов из числа ученых и специалистов. Рецензент должен иметь ученую степень кандидата, либо доктора экономических наук или опыт практической работы по данному направлению.*

1. После получения статьи редакцией она регистрируется, рассматривается редколлекцией и направляется на рецензию специалистам по соответствующему профилю. Рецензент должен оценить:

- научный уровень материала;
- актуальность освещаемых вопросов;
- новизну и информационность;
- соответствие объема выбранной темы требованиям редакции.

2. В течение 15 рабочих дней статья должна быть рассмотрена рецензентом и его письменный отзыв должен быть оформлен в виде рецензии, должна отвечать следующим требованиям:

- существо замечаний и недоработок, нет ли элементов плагиата
- следует ли материал опубликовать;
- вернуть ли автору (авторам) для доработки;
- направить ли материал на дополнительное рецензирование (с указанием возможных рецензентов);
- или отклонить материал как непригодный для публикации (с мотивировкой отказа);

3. При рекомендации «опубликовать материал после доработки...» должны быть указаны замечания (требования к данному материалу), которые являются обязательными, с точки зрения рецензента, и замечания, которые могут рассматриваться, как пожелания.

4. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья с изменениями на основе замечаний повторно направляется для согласования рецензенту. Если переработанная автором статья и одобренная рецензентом удовлетворяет требованиям редакционной коллегии, она публикуется в журнале.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО  
СОДЕРЖАНИЯ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИИ НЕСЕТ АВТОР СТАТЬИ В ДАННОМ ЖУРНАЛЕ (ВЕСТНИК)**

**Контактная информация:**

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

**734055 Душанбе, ул. Дехоти 1/2**

**Главный редактор журнала: Шарипов Мумин Машокирович,**

**тел./факс: (+992) 372-34-85-46; (+992) 372-34-83-46;**

**E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)**

**Зам. гл. редактора журнала: проф. Раджабов Раджаб Кучакович,**

**тел./факс: (+992) 934444107; (+992) 372-34-85-44;**

**E-Mail: [drjab@mail.ru](mailto:drjab@mail.ru)**

**Зам. гл. редактора журнала: проф. Хабибов Сафиувло,**

**тел./факс: (+992) 372-34-05-64; (+992) 372-34-83-46;**

**E-Mail: [skhabibov.c@mail.ru](mailto:skhabibov.c@mail.ru)**

**Ответственный секретарь журнала: Зубайдов Саидахмад Зубайдович,**

**тел./факс: (+992) 372-34-05-64; (+992) 372-34-83-46**

**Редакция журнала «Вестник Таджикского государственного университета  
коммерции»**

---

Подписано в печать 10.04.2014. Бумага офсетная  
Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Печат офсетная. Усл. печ. л. 16,0.  
Тираж 100 экз. Заказ №75.

---

ООО «Сумани Кудрат»,  
г. Душанбе, ул. Матросова 2, дом 2.